




Аз китоб оақ
да ғил нуру сафо



ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
КИТОБХОНАИ ДАВЛАТИИ БАЧАГОНАИ
ҶУМҲУРИЯВИИ
БА НОМИ МИРСАИД МИРШАКАР

АЗ КИТОБ ОЯД БА ДИЛ НУРУ САФО

(бахшида ба Фестивали ҷумҳуриявии
«Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»)

ДУШАНБЕ
"ИСТЕъДОД"
2015

ТКБ 66.75 (2 точик) +92 я 91.9.66

А- 35

Бо Қарори Шўрои илмӣ-методии Китобхонаи давлатии бачагони чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар ба чоп тавсия шудааст.

Хайати эҷодӣ ва маъмурии Фестивал ба кормандони КДБЧ ба номи М. Миршакар, ки дар таҳияи дастури мазкур саҳм гузоштаанд, миннатдорӣ баён менамояд.

Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ:
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Авғонов Қурбон

М у х а р р и р:
Садриддин Ҳасанзода

Зери назари:
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Сайфиддин Назарзода

Масъули чоп:
Сатторова Азизмоҳ

Аз китоб ояд ба дил нуру сафо (бахшида ба Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»): дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯён ва созмондиҳандагони Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»/ Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ Авғонов Қурбон; Муҳаррир Садриддин Ҳасанзода; Зери назари Сайфиддин Назарзода; Масъули чоп Сатторова Азизмоҳ.- Душанбе: Истеъодд, 2015. – 208 с.

Дастури таълимӣ - методӣ ба созмондиҳандагони Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» баҳшида шуда, Паёми шодбошии вазири фарҳанг, Қарори ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон, Низомномаи фестивал, номгӯй чорабинихо, намунаи сенарияҳо, андешаҳои иштирокчиёни фаъолро инъикос менамояд. Дастур барои мутахассисон, омӯзгорону донишҷӯён ва унвонҷӯён дар омӯзишу баррасии масъалаҳои марбут ба фаъолияти китобдорӣ мусоидат ҳоҳад кард.

ISBN 978-99975-43-13-4

©Китобхонаи давлатии бачагони чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, 2015.

САРСУХАН

Китоб ба истилоҳ аз мураккабтарин оғаридаҳо буда, давраи ниҳоят тӯлонии таърихиро аз сар гузаронидааст. Тавассути китоб наслҳои оянда ба ҳақиқати объективии ҳаёти чамъиятии ниёгон, фаҳмиши илмию бадеии онон шинос мешаванд. Дар инкишофи дунёи маънавии инсон китоб ба муқаддастарин васоити зиндагӣ табдил ёфтааст. Зиёдшавии китоб ва рӯз то рӯз баландгардии мавқеи он дар рушду такомули чамъият, дар фаъолияти хонанда тағйирот ва дигаргунӣ ба вучуд овард. Пеш аз ҳама истифодаи китобҳо ба соҳаи фаъолияти маслакии инсон, завқу рағбати он вобастагӣ дорад. Яъне хонанда наметавонад, ки ҳамаи он фаҳмишу донишҳое, ки дар шакли китоб маводӣ гаштааст, бе тафриқу интихоб истифода намояд. Хондани китоб дар фаъолияти илмию эҷодӣ ва амалӣ аз он истифода кардан умри бештаре дорад.

Китобҳои бачагонае, ки аз ҷониби шоиру нависандагон барои қӯдакон таҳия ва нашр мешаванд, дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва баланд гардиданӣ завқи бадеӣ ва зебоипарастии наврасон нақши калон мебозанд. Дар ҳама давру замон шоиру нависандагони ҷаҳон, хоса шоиру нависандагони форсу тоҷик, дар оғаридаҳои бачагона маҳорати баланд қасб кардаанд. Он гуна осор, он гуна шеъру ҳикоя, чистону кистону зарбулмасал ва панду андарзҳоро вомехӯрем, ки на танҳо дили қӯдакону наврасон, балки дили мо калонсолонро ба ваҷд меоранд. Имрӯз вақти он расидааст, ки насли наврасро бештару беҳтар бо адибону олимон ва осори бою пургановати эшон ошно намоему тавассути сухани воло тарбият намоем.

Агар ҳавасу орзуямон ба воя расонидани афроди асилу ҷонғидои миллат бошад, пас бояд баҳри тарбияи онҳо аз ҳозир тавассути асарҳои ҷолиб ҳиссагузор бошем. Яке аз мақсадҳои

баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» ин тарғиби адабиёт, ҷалби наврасон ба китобу китобхона ва қашфи эҷодкорони ҷавону наврас мебошад, ки ҳамасола он натиҷаи мусбат медиҳад.

Баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон», ки ҳамасола 2-9-уми апрел дар саросари мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад, ба ҳамин нуқта, яъне ба тарғиби адабиёти тозанашр, қашфи падидаҳои нави фарҳангӣ, робитаи шоирону нависандагон ва олимон бо насли наврас ва ҷалби ҳарчи бештари кўдакону наврасон ба китобу китобхона нигаронида шудааст.

Барои дар сатҳи баланди фарҳангӣ доир гардидани ин ҷашини фарҳунда Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, ки ташаббускори бевосита мебошад, бо дастгирии вазоратҳои фарҳангу маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ, воситаҳои ҳабаррасонии оммавӣ корҳои зиёдеро ба сомон мерасонад.

Роҷеъ ба қадру манзалати китоб, арҷузорӣ ба ин дурри маънӣ ва дар сатҳи баланд доир гардидани фестивал созмондиҳандагон - китобдорон тадбирҳои зиёд меандешанд.

Ҷобаҷогузории мавод дар дастур бо тартиби алифбо ва дар баъзе маврид солномавист.

Унвони ҳамаи асарҳо ба забони асл тибқи стандарт тасвир шудааст.

Дастур ба донишҷӯёну омӯзгорон, муҳаққиқону мутахассисони соҳа қўмак ҳоҳад кард.

Дастур чунин маводро дар бар мегирад:

- Қарори маҷлиси ҳайати мушовараи Вазорти фарҳангиги Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баргузор намудани Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» ва Низомномаи фестивал;

- шодбошии вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Орумбекзода;
- тарҳи чорабинихо;
- номгӯи чорабинихо;
- намунаи сенарияҳо;
- андешаҳои иштирокчиёни фестивал;
- даъватнома ва барномаи фестивал;
- маълумотномаи библиографии «Оё медонед?»;
- адабиёт роҷеъ ба фестивал;
- адабиёти истифодашуда.

Мутахассисони соҳаи китобдорӣ ва созмондиҳандагони фестивал бо истифодай маводи мазкур ва тағйироту иловажоҳи хеш ба барнома дар ташкилу баргузории фестивали имсола нақши хосае ҳоҳанд гузашт.

Китобдорони арҷманд! Агар аз таҷрибаи ибратбахши баргузории фестивал ва фаъолияти хеш ба сурогаи Китобхона мавод пешниҳод намоед, мо онро дар дастурҳои оянда ҷой хоҳем дод.

Маводи мазкурро дар шакли электронӣ аз сахифаи Интернет, сомонаи www.kdbj-mirshakar.tj дастрас карда метавонед.

Сурогаи мо: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36

Индекс: 734005, телефон: 227-22-57, 918-65-43-37

**Шодбошии Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шамсиҷдин Орумбекзода ба иштирокчиёни
Фестивали ҷумҳуриявии
«Ҳафтаи китоби қӯдакон ва наврасони Тоҷикистон»**

**Қӯдакону наврасони азиз!
Устодони арҷманди қаломи бадеъ!
Мехмонони гиромиқадри фестивал!**

Барои мардуми соҳибфарҳанги мо дар ҳама давру замонҳо китоб пайвандгари тавонову ногусастани наслҳо ба шумор рафта, иқтидору неруи ақлонии миллат дар саҳифаҳои он дарҷ гаштааст. Ҳусусан тарбияи насли ҷавон, ки ояндаи кишваранд ва пешбуриди соҳтори нав ба онҳо саҳт марбут аст, дар руҳияи китобдӯстӣ, меҳру муҳаббати самимӣ доштан нисбати гиромидошти қалом хеле муҳим аст. Тавассути китоб наслҳои оянда ба ҳақиқати воқеии ҳаёти ҷамъиятии ниёғон, фаҳмиши илмию бадеии онон шинос мешаванд ва дунёи маънавии инсон ташаккул мебад. Дар кишвари соҳибистиқлоламон баражло ба мушоҳида мерасад, ки афзудани теъдоди китоб ва рӯз то рӯз баландгардии мавқеи он дар рушду такомули ҷамъият, дар фаъолияти хонанда тағйироту таҳаввулоти куллӣ ба вучуд овардааст. Пеш аз ҳама истифодаи китобҳо ба соҳаи фаъолияти маслакии инсон, завқу рағбати он вобастагӣ дорад. Яъне хонанда наметавонад, ки ҳамаи он фаҳмишу донишҳое, ки дар шакли китоб гирд омадааст, бе тафриқу интихоб истифода намояд. Мутолиаи китоб дар фаъолияти илмию эҷодӣ ва амалӣ аз он истифода кардан умри бештаре дорад.

Имрӯз дастрасии озодона ба иттилоот дар «Созишномаи ҳуқуқи қӯдак» ба сифати яке аз ҳуқуқҳои даҳлнопазири қӯдакон эътироф карда шудааст. Дар ин санади муҳими байналмиллалӣ, ки онро Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз 26 июни соли 1993 ба тасвиб расонида буд, омадааст, ки ин ҳуқуқ

новобаста ба санадҳо, дар шакли шифоҳӣ, хаттӣ ё чопӣ, дар шакли асарҳои санъат ё ба васоити дигар мувофиқи интихоби кӯдак амалӣ мешавад.

Нақши оила дар ташаккули шахсият бағоят муҳим буда, он қодир аст дар таҳқиму субот ва пешравии ҷомеа низ саҳми бориз дошта бошад. Ташаккул ва рушди институти оила дар ҷомеа таърихи кӯҳан дошта, дар тамаддуни инсонӣ он ҳамчун ниҳоди таъминкунандай афзоиши аҳолӣ, устуворгардонии ҳамгирои иҷтимоӣ, василаи муошират ва муносабати иҷтимоӣ ва фазоест, ки арзишҳои умумииинсонӣ, аз қабили муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, садоқат, ҳамзистӣ, таҳаммулпазирӣ ва ғайраҳо дар он ташаккул ёфта, рушд кардаанд. Ин аст, ки дар кишвари мо аз ҷониби роҳбарияти давлату Ҳукумат ба ин масъала таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир мешавад. Таасиқи ин гуфтаҳо «Соли оила» эълон шудани соли 2015 аз ҷониби Сарвари давлат мебошад, ки ин нуқта дар Паёми имсола садо дод.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош меварзад, ки баҳри тарбияи насли навраси замони истиқлол тамоми ниҳодҳои иҷтимоиро сафарбар намояд. Бо назардошти нақши муассири оила дар тарбияи насли солиму умебахши ҷомеа бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Санади мазкур бори дигар масъулияти волидону омӯзгорон ва ҷомеаро нисбати ташаккули дунёи маънавии насли наврас таъкид намуд. Вокеан бе ғамхории ҳамаҷониба, таълиму тарбияи дуруст саҳми назарраси кӯдакону наврасон ва ҷавононро дар эъмори ҷомеаи тозабунёд, умедвор шудан ғайри имкон аст. Дар шароити кунунӣ, давроне, ки омӯзиши техникаву технологияи замонавӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои кӯдакону наврасон заруру ҳатмӣ маҳсуб меёбад, мо низ бояд ба ин нуқта таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоем.

Боиси фараҳмандист, ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, қабули «Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015» хафт сол ин ҷониб Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакон ва наврасони Тоҷикистон» дар сар то сари қишвари азизамон Тоҷикистон бо тантана таҷлил мегардад.

Бо назардошти аҳамияти бузурги китоб дар тарбияи насли наврас – Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 - уми сентябрро «Рӯзи китоб» эълон намуда, се барномаи давлатии рушди соҳаи китобдориро ба маблағи умумии 12 млн. 855 ҳазор сомонӣ қабул намуд. Дар пойтахти мамлакат бунёд гардидани бинои нави Китобхонаи миллӣ, таъсиси муассисай маҳсуси нашриявии «Адабиёти бачагона», чопи силсилаҳои маҳсуси «Китобхонаи мактаб», «Ахтарони адаб», «Донишномаи муҳтасари қӯдакон ва наврасон» аз зумраи тадбирҳои муассису судманди роҳбарияти давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти арҷузорӣ ба китобу китобдорӣ, ташаккули дунёи маънавии насли наврас ба шумор мераванд.

Бо ғамҳориҳои пайвастаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои нашрияйӣ Вазорати фарҳанг фаъолияти ноширии хешро ҳаддалимкон пурсамар ба роҳ монданд. Таи соли 2014 нашриёти «Адаб» аз хисоби маблағҳои Фонди заҳиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 68 номгӯй, 139000 нусха, аз силсилаи 50-чилдаи «Ахтарони адаб» 27 номгӯй бо 135000 нусха ва аз силсилаи «Китобхонаи мактаб» 61 номгӯй бо 22100 нусха китобҳо чоп намудааст. Аз ҷумла романи «Беҳзод»-и Шодон Ҳаниф, «Давлати дидор»-и Саидалӣ Маъмур, «Чашми саҳар»-и Сайф Раҳимзоди Афардӣ, «Дарёи сӯзон»-и Фарзона, «Осори мунтаҳаб»-и Саттор Турсун, «Санги маҳак ва тарозуи хунар»-и Абдулҳамид Самад, «Мунтаҳаби ғазалиёт»-и Ҷалолиддини Румӣ, романи «Рӯзҳои Худо тезгузаранд...»-и Т. Мамадризоев ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ чоп гардиданд.

Ба шарофати анъанаи «Корвони китоб» ба китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар тариқи ройгон 45243 адад китоб ва васоити китобхона дастрас гардонида шуданд, ки маблағи умумии онҳо 181206,00 сомониро ташкил медиҳад.

Озмуни чумхуриявии «Китоби сол-2014» ҷамъбаст гардид. Байни китобҳои 15 нафар довталабон-асарҳои Гулруҳсор «Дигар ишқ», Фарзона «Девон», Кароматулло Мирзоев «Зиндагӣ ҳам нафасе», Низом Қосим «Хомасӯзон», Аламхон Кӯчаров «Муҳаққиқи соҳибмактаб», Латофат Кенчаева-силсилаи китобчаҳои бачагона голиб доноста, бо дипломи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд.

Дар мамлакат 1341 китобхонаи давлатӣ-оммавӣ, аз ҷумла 67 китобхонаи бачагона бо фонди умумии 8 млн. 535824 нусҳаи чопӣ ва маводи иттилоотӣ фаъолият менамояд.

Дар ибтидои соли 2014 фонди умумии китобхонаҳои ҷумҳурӣ 18 882 205 нусҳаро ташкил медиҳад. Дар таркиби фонди китобхонаҳои мамлакат шумораи адабиёт ба забони тоҷикӣ 4 млну 600 ҳазор нусҳаро дар бар мегирад. Фонди китобхонаҳои мамлакат бо 1 млн. адабиёти тозанашри тоҷикӣ ва 4 млну 852 807 китоби электронӣ дорост.

Тибқи нақшай ҷорабиниҳои соли 2012-2013 - ум «Барномаи давлатии компьютеркунонии китобхонаҳои давлатию оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013» ба тамоми китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 237 компьютер ва мизу курсӣ, 87 принтер, 25 сканер, ба маблағи умумии 1 млну 35 ҳазор сомонӣ, ройгон тақдим карда шуданд. Имрӯз китобхонаҳои давлатию оммавии мамлакат якҷоя бо Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо 1065 компьютер, 200 принтер ва дигар таҷҳизоти муосири иттилоотӣ таъмин мебошанд.

Дар давоми 5 соли охир дар ҷумҳурӣ 13 китобхона бунёд гардида, аз ҳисоби сарчашмаҳои гуногун бинои 305 китобхона таъмир ёфтанд.

Дар чумхурӣ хизматрасонӣ ба 4973 хонандагони маъюб ташкил карда шудааст.

Имсол ҳар як рӯзи Фестивал дар саросари чумхурӣ ба ифтихори «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ғалаба», «700 - солагии зодрӯзи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор», «Адибону олимони соҳибчашн» баргузор мегардад.

Дар татбиқ намудани ин маром, аҳли фарҳанг, аз ҷумла китобдорон низ саҳм мегузоранд, зоро китоб калиди ҳамаи муваффақиятҳост ва вобаста ба соҳаҳои гуногуни дониш наврасон адабиётҳои дилҳоҳашонро маҳз аз китобхона, аз ҳамин ҳазинаи дурри маънӣ дарёфт ҳоҳанд кард.

Дар доираи барномаҳои фестивал ҳамасола барои тарғиби китоб дар байни қӯдакону наврасон имкониятҳои боз ҳам васеъ фароҳам омаданд.

Вазорати фарҳанг минбаъд низ баҳри зиёд намудани төъдоди адабиёти бачагона, хоса он асарҳое, ки барои тарбияи қӯдакону наврасони кишвар дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештанишиносӣ, ифтихори миллӣ, зебописандӣ, баланд гардидани завқи бадеии онҳо нақши муассир мебозанд, тавассути муассисаҳои нашрияйӣ, аз ҷумла муассисаи маҳсуси нашриявии «Адабиёти бачагона» тадбирҳои мушахҳас ҳоҳад андешид.

Вазифаи китобдорони чумхурӣ бошад, аз он иборат аст, ки бо истифода аз шаклу услубҳои ҷолиб ва муосир ба насли наврас китобҳои беҳтаринро дастрас гардонида, дар замони онҳо нисбат ба Ватани азизамон, Тоҷикистони биҳиштосо меҳру садоқат, вафодорӣ, омодагӣ баҳри ҳифзи марзу буми аҷдодиро бедор намуда, онҳоро ба бунёдкориву созандагӣ, таҳқими поҳои ҷомеаи нави демократӣ, дуняйӣ ва суботу Ваҳдати миллӣ раҳнамун созанд.

Ба натиҷаҳои фестивалҳои қаблӣ назар андӯхта, бо итминони комил метавон қайд намуд, ки имсол низ ин ҷорабинии фарҳангӣ ба ҷашни ҳақиқии китобу муҳлисон табдил ёфта, дар

саросари кишвар дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ ва руҳияи созандагӣ доир мегардад.

Тамоми иштирокчиён ва созмондиҳандагони Фестивалро бо ин ҷаҳни фарҳунда самимона муборакбод намуда, ба онҳо саломативу сарбаландӣ, нерӯи қавии созанда ва комёбиҳоро таманно дорам.

**Вазири фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шамсиҷдин Орумбекзода**

ФЕСТИВАЛИ КИТОБ - ИДИ ҚҰДАКОНУ НАВРАСОН

Китоб омұзгори рұзгор аст,
Рафиқи меҳрубону ғамгусор аст.
Хар он ки бо китоб андар сухан шуд,
Суханпарвардаи ҳар анчуман шуд.

Бале, оне ки бо сухан, бо қалам саруқор дорад, оне ки барои гузаштаро бо имрӯз ошно ва имрӯзро тарғиб, тараннуму ситоиш менамояд, азизу соҳибхирад аст. Бо таровати сухани хеш вұчуди мо инсонхоро ҳаловату рухамонро тарбият месозанд.

Махз ҳамин суханпартозон, ҳамин орифону олимон буданд, ки миллати соҳибтамаддуни моро дар тұли асрхо бар арсаи олам маълуму машхур намуданд.

Дар Итолиёву Чин, Олмону Юнон ва садҳо мамолики таракқикардаи ҷаҳон миллати тоҷикро бо Мавлоно Ҷалолуддини Румиу Шайх Саъдӣ, Ҷомию Фирдавсӣ, Рӯдакиу Сино ва Аҳмади Доңишу Бобоҷон Faғуров барин фарзонафарзандон мешиносанд ва нисбати ин миллат эҳтирому ихлос доранд.

Яке аз мақсадҳои асосии баргузор намуданы фестивали құмхуриятиви «Ҳафтаи китоби құдакон ва наврасони Тоҷикистон» низ тарғиби бузургони сухан ва қашфи суханпартозони наврас, тарғиби осори баргузидаву асарҳои тозаәзчод мебошад, ки шукронда аз соҳибистиқлолии кишвар, то андозае ба ҳадаф расидаем.

Тавре ки ба ҳамагон, хоса ба дүстдорони китоб маълум аст, ҳамасола аз 2-юм то 9-уми апрел дар саросари кишвар ин фестивал бо як шаҳомати хоса таçлил мегардад.

Дар тұли як ҳафта алоқамандону ихлосмандони қалам аз беҳтарин қироатхो аз беҳтарин рақсхову аз беҳтарин

намоишномаҳо, аз беҳтарин ихтирокориҳову аз беҳтарин мусаввараҳо ва аз тамоши намоиши васеи китобҳо баҳраи маънавӣ бардошта, бо адібони дӯстдоштаи худ сӯҳбату воҳӯриҳо доир менамоянд.

Воқеан он нафаре донишманд ва боадаб ба воя мерасад, ки дар оилаи солим, дар домони волидайни бофарҳанг ва тарбиядид ба камол мерасад.

Оила асоси ҷомеаи солим ва зан тарбиятгари оилаи солим маҳсуб меёбад. Ва мақоли хуби «Марди солим оиларо тарбиятро созад, зани солим ҷомеаро тарбият месозад».

Ин нуқта, аниқтараш дар атрофи оила, нақши он дар ташаккули ҷомеа Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсола мавриди суханронии хеш, соли 2015-ро «Соли оила» эълон намуд.

Раёсати китобхона пешниҳоди Сардори давлатро бо қаноатмандӣ қабул намуда, ин мавзуъро дар фестивали имсола мавриди кори хеш қарор доданд.

Дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ, Вазорати фарҳанг, Иттифоқи нависандагон, вакоитҳои хабаррасонии оммавӣ, ҳокимиётҳои маҳаллии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тасмим гирифтем, ки дар ин мавзӯъ ва ҷанд мавзӯи дигар, аз қабили Соли оби тоза, бузургдошти 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 3000 - солагии Ҳисор, ки бо пешниҳоди Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон шуд, сӯҳбату воҳурӣ ва намоишҳои китобӣ доир намоем.

Паёми имсола мо кормандонро водор намуд, ки доир ба ин ҷашнҳо низ беҳтарин барномаҳоро таҳия созем, беҳтарин ва муассиртарин асарҳоро ба хонандагон муаррифӣ намоем ва дар тарбияи дурусти насли наврас, дар баланд гардидани завқи бадеии эшон ҳиссагузор бошем.

Тибқи Низомномаи фестивал, тибқи барномаи таҳиякардаи хеш имсол низ тасмим гирифтем, чун солҳои каблӣ дар тӯли як ҳафта он барномаҳоеро таҳия ва манзури ихлосмандони китоб

созем, ки дар тарбияи маънавии онҳо нақши муассир дошта бошанд.

Як рӯзи фестивал дар саросари чумхурӣ ба Соли байналмилалии оби тоза, Соли оила, 70-солагии Рӯзи Ғалаба, 700 - солагии зодрӯзи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 3000-солагии Ҳисор, адібону олимони соҳибчашн ва рӯзи дигари он ба ҷашни 80-солагии яке аз асосгузорони нахустин фестивали чумхуриявии «Китоб ва мусиқӣ» шоир Наримон Бақозода баҳшида мешавад.

Фестивал дар робита ва ҳамкориҳо бо мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ низ дар сатҳи баланд ҷараён мегирад.

Барои кӯмак ба китобдорон ва созмондиҳандагони фестивал раёсати Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дастури таълимӣ-методиро таҳия менамояд, ки кори эшонро осон менамояд. Аниқтараш аз оғоз то анҷоми фестивал, дар ин дастур низомномаи фестивал, таърихи он, таърихи китобхонаҳои чумхурӣ, маълумотҳо оид ба адібону олимони соҳибчашн, сенарияи чорабиниҳои фестивал (композитсияи адабӣ-бадӣ, сұҳбат, хулосаи библиографӣ, тархи намоиши китоб, андешаҳои иштирокчиёни фаъоли фестивалҳои гузашта, навқаламон ва гайра), инчунин низомномаҳои озмунҳо, аз ҷумла озмуни чумхуриявии библиомарафон «Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ» ва ҷоизаҳои фестивал дарҷ мегарданд, ки кори созмондиҳандагон ва китобдоронро осон мегардонад.

Бигузор ҷашни имсолаи китоб, фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» ба иди қалони китоб, табдил ёбад ва иштирокчиёну меҳмонон аз тамошои он барои худ баҳра бардоранд.

Онҳое, ки дар мустаҳкамии оила нақш доранд, бигузор китобро арҷ гузоранду фарзанди хешро дар ҳамин рӯҳия тарбият созанд, чунки танҳо китоб аст, ки метавонад ману

шумо, кулли мардуми сайёрато тарбият созад..... Ҳамин китоб аст, ки ба ивази некии худ ҳеч чиз талаф намекунад. Ҳамин китоб аст, ки ҳеч гоҳ аз мо рӯ наметобад. Ҳамин китоб аст, ки моро бо гузашта ошнову бо оянда мепайвандад. Ҳамин китоб аст, сирри замину осмонро ба мо меомӯзонад ва .. кӯчакро бузург менамояд.

Пас биёед якҷоя ба онҳое, ки китоб менависанд, аҳсан бихонем ва ин ганчинаи нодирро мисли нон ҳамеша рӯй миз гузорем.

Нон гизои чон бошад, китоб гизои рӯҳ аст.

Фестивали китоби кӯдаконро ба шумо азизони дил, самимона шодбош менамоям ва мутмаинам, ки имсол низ моро ҳамроҳӣ менамоед, китобдӯстону китобофарони азиз.

Муҳтарам

Хузури Шуморо ба Семинари чумхуриявии кормандони китобхонаҳои чумхурӣ дар мавзӯи «Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯи китоб аст» бахшида ба баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон», гиромӣ медорем.

Замон: 26 – 27 феврали соли 2015, соати 10⁰⁰.

Макон: толори КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар.

Суроға: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36, собиқ бинои Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ.

Тел.: 227-22-57, 918-65-43-37.

Давомнокӣ:

Маърӯзаҳо то 20 дақиқа

Музокираҳо то 5 дақиқа

Кумитаи тадорукотӣ

БАРНОМАИ

Семинари чумхуриявии кормандони китобхонаҳои чумхурӣ дар мавзӯи «Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯи китоб аст» баҳшида ба баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»

26 - феврал

9⁰⁰-10⁰⁰ Бақайдгирии ширкатқунандагон.

10⁰⁰-10²⁰ Сухани ифтитоҳии намояндаи Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон.

10⁴⁰-11⁰⁰ Суҳанронии мушовири Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон оид ба адабиёти кӯдакону наврасон Ҷӯра Ҳошимӣ.

11⁰⁰-11²⁰ «Барномаи рушди фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015» ва масъалаҳои ташкилу баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»: гузориши сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ва хунарҳои мардумии Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон Ҳуршед Низомов.

11²⁰-11⁴⁰ Танаффус.

11⁴⁰-12⁰⁰ Ҳамкорӣ ва саҳми адибону олимон дар рӯзҳои баргузории фестивал: гузориши раиси Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Қурбон Авғонов.

12⁰⁰-12²⁰ Таҷассуми ғояҳои ватандӯстии хештаншиносӣ дар осори адибон ва тарғиби он тавассути китобхона: гузориши сардабири маҷаллаи «Истиқбол» Барнои Қодирдуҳт.

12²⁰-12⁴⁰ Робитаи китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар рӯзҳои баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»: гузориши мудири шуъбаи илмӣ-методӣ ва маълумотдиҳию-библиографии КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Азиза Сатторова.

12⁴⁰-13⁰⁰ Бахши музокирот.

13⁰⁰-14⁰⁰ Танаффус.

14⁰⁰-14²⁰ Ҳамкориҳо самараи дилҳоҳ медиҳанд: гузориши мувовини раиси Китобхонаи миллии Тоҷикистон Шарифҷон Комилзода.

14²⁰-14⁴⁰ Тарғиби фестивал тарғиби олами маънист: гузориши сармуҳаррири барномаи иттилоотии «Аҳбор»-и Муассисаи давлатии «Телевизиони қӯдакону наврасон - Баҳористон» Ҷумъағул Ҳурсониева.

14⁴⁰-15⁰⁰ Фестивал дар фазои сулҳ: гузориши чонишими раиси ҷамъияти Кумитаи сулҳ ва ризоияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саломат Мироқилова.

15⁰⁰-15²⁰ Китоб раҳнамо ва тарбиятгари инсон аст: гузориши директори Китобхонаи вилоятии бачагонаи вилояти Суғд Раъноҳон Умарова.

15²⁰-15⁴⁰ Танаффус.

15⁴⁰-17⁰⁰ Бахши музокирот (табодули афкор).

27 – феврал

9⁰⁰-9²⁰ Даствардҳои соҳаи китобдории даврони Истиқлолият: гузориши директори Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонали Бӯриев.

9²⁰-9⁴⁰ Шеърро қӯдакона бояд гуфт: гузориши шоира Шаҳрияи Аҳтамзод.

9⁴⁰-10⁰⁰ Накши муассисаҳои фарҳангӣ дар рӯзҳои баргузории Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»: гузориши корманди Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Сайфиддин Камолзода.

10⁰⁰-10²⁰ Таҳия ва нашри даствардҳои илмӣ-методӣ ва библиографӣ бахшида ба Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»: гузориши мудири шуъбаи пурракунӣ ва коркарди адабиёти КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар Гулнора Азизова.

10²⁰-10⁴⁰ Сарчашмаи муваффақият - ҳамкории мутақобила: гузориши раиси Китобхонаи вилояти бачагонаи ВМКБ Лайлӣ Замирова.

10⁴⁰-11⁰⁰ Нақши Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» дар такмили донишҳои қасбии китобдорӣ: гузориши декани факултаи китобдорӣ ва иттилоотшиносии ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода, дотсент Гадобек Маҳмудов .

11⁰⁰-11²⁰ Фестивал ва зуҳури падидаҳои нав: гузориши мудири шуъбаи илмӣ-методии Китобхонаи марказии шаҳрӣ ба номи А. Лоҳутии шаҳри Душанбе Қодир Ёров.

11²⁰-11⁴⁰ Кофе – брейк.

11⁴⁰-12⁰⁰ Аз фестивал то фестивал шуморҳо меафзоянд: гузориши унвонҷӯи кафедраи библиографишиносии ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода Майрам Мамадазимова.

12⁰⁰-12²⁰ Фестивали китоб рамзи худшиносиву худогоҳист: гузориши раиси Китобхонаи оммавии вилояти Ҳатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин Тутинисо Юсуфова.

12²⁰-12⁴⁰ Ҳафтаи хотираҳои рангин: гузориши муовини раиси КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар Бечода Гуленова.

12⁴⁰-13⁰⁰ Бахши музокирот.

13⁰⁰-14⁰⁰ Танаффус.

14⁰⁰-14²⁰ Тарғиби китоб, тарғиби таъриху тамаддун аст: гузориши директори Китобхонаи вилояти бачагонаи минтақаи Кӯлоби вилояти Ҳатлон Сайдҳомид Обидов.

14²⁰-14⁴⁰ Аҳамияти чорабиниҳои сайёри китобхона дар рӯзҳои баргузории Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»: гузориши саркитобдори шуъбаи пурракунӣ ва коркарди адабиёти КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар Назрхоним Аҳмадова.

14⁴⁰-15⁰⁰ Ҳунарманди наврасро ҳавасмандӣ мебояд: гузориши директори Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Варзоб Ҷалол Азизов.

15⁰⁰-15²⁰ Истифодаи технологияи мусоирӣ иттилоотӣ дар тарғиби фестивал: гузориши ҷонишини сардори Департаменти техникии «Вавилон-Т» Алиҷон Раҳимов.

15²⁰-15⁵⁰ Тамошои видеофильм аз лаҳзаҳои хотирмони фестивалҳои гузашта.

15⁵⁰-16¹⁰ Бахши музокирот.

16¹⁰-17³⁰ Натиҷагирӣ аз семинар ва қабули муроҷиатнома.

17³⁰ Ҷамъбаст ва қисми бадеии семинар.

ДАЪВАТНОМА

Муҳтарам (а) _____

Маъмурияти Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Шуморо ба Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» ва намоиши китобӣ таҳти унвони «Ниҳон дар сафҳаоят ганчи олам» лутған дъяват менамояд.

Замон: 2-9 апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: саҳн ва толорҳои Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар

Сурога: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36 ва китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 93- 804-88- 49

Оғоз, ҷамъбаст ва рӯзҳои дигари баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» тибқи нақшай китобхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ сурат мегиранд.

Кумитаи тадорукотӣ

Барнома:
Оғози Фестивали чумхуриявии
«Ҳафтаи китоби кӯдақону наврасони Тоҷикистон»

Дар мавзӯи «Ниҳон дар сафҳаҳоят ганчи олам»-воҳӯрии адибону олимон ва мутахассисони соҳаҳои муҳталиф бо хонандагон.

Рӯзи аввал:	2 - апрели соли 2015, соати 10 ⁰⁰
Макон:	Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар
Суроғ:	хиёбони Рӯдакӣ, 36

Дар саҳни бинои Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар аз соати 10⁰⁰ то 11⁰⁰

- намоиши китобии «Фурӯги субҳи доноӣ»;
- хуносай библиографӣ доир ба намоиш;
- намоиши дастрончи кӯдақону наврасон;
- намоиш ва фурӯши китобу рӯзнома ва маҷаллаҳои тозанашр;
- сӯҳбати наврасон бо адибон;
- қироати порчаҳои шеърӣ аз ашъори адибон;
- фотомонтаж - «Лаҳзаҳо аз фестивал»;
- порчаҳо аз намоишномаи «Театри давлатии чумхуриявии лӯҳтак»;
- порчаҳо аз намоишномаи Сирки давлатии Тоҷикистон.

Дар доҳили бинои Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, соати 11⁰⁰

1. Сухани ифтитоҳии вазири фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсiddин Орумбекзода.
2. Суханронии вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидов Нуриддин Саидович.
3. Суханронии раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Меҳмон Бахтий.

4. Даствардҳои Фестивал дар даврони Истиқлолият: гузориши раиси Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Авғонов Қурбон Ғуломович.

5. Табрикоти адибон Камол Насрулло, Насим Раҷаб

6. «Гиреҳкушо» - композитсияи адабӣ – мусиқӣ.

7. «Зинати боғи кишварем» - барномаи консертии Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон».

8. Намоиши китобии «Фурӯги субҳи доноӣ»

9. Хулосаи библиографӣ доир ба намоиш.

10. Тадбирҳои аёни:

- намоиши дастрончи бачаҳо;

- фотомонтаж - «Як ҳафтаи фараҳбахш»;

- намоиш ва фурӯши китобу матбуоти даврӣ.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, идораҳои маориф ва фарҳанги шаҳри Душанбе (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо), идораи рӯзномаву маҷаллаҳои қӯдакона, Корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои «Китоб», нашрияҳои давлатӣ ва хусусӣ, Қасри фарҳанг ва санъати чумхурияйӣ-Маркази чумхуриявии эстетикии қӯдакон ва ҷавонон, мактабҳои бачагонаи санъати шаҳру ноҳияҳо.

Идомаи барномаҳои рӯзи аввали фестивал: 2 - апрели соли 2015, соати 14⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Сурога: қӯчай Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65- 43-37, 227-22-57, 227-25-89

Мавзӯъ: «Имрӯзу фардои нашриёт ва ҷопхонаҳои Чумхурии Тоҷикистон»

Мубодилаи афкор бо иштироки мутахассисони соҳаи табъу нашр.

Тадбирҳои аёни:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони Раёсати табъу нашр ва матбуоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар.

Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65- 43-37, 907- 82-97-64, 227-22-57

Мавзӯъ: «Об- сарвати бебаҳои табиат»

Воҳӯрии хонандагон бо адібону олимон Фани Ҷӯразода, Маҷид Салим, Назокати Олим, Маликаи Аваз, Мӯътабари Рашти, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Адиб».

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адібон дар васфи об.

Тадбирҳои аёнӣ:

- шиносой бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Адиб»;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони нашриёти «Адиб» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.

Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Қасри фарҳанги ноҳияи Рӯдакӣ

Тел.: 918-61-00-32, 919 - 00 -18 - 94, 934-88-37-77,
8313721362

Мавзӯй: «Об- сарвати бебаҳои табиат»

Воҳӯрии хонандагон бо адибону олимон Насим Раҷаб, Раҳмон Бобо, Латофат Кенчаева, Юсуфҷон Аҳмадзода, Содики Завқӣ, Ҷумъа Мирзо, Ҳалифабобо Ҷумъазода, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Адабиёти бачагона».

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертий бо иштироқи хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Рӯдакӣ.

Тадбирҳои аёни:

- шиносой бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастронҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Рӯдакӣ ва кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар.

Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 11⁰⁰

Макон: Китобхонаи марказӣ-шахрии ба номи А. Лоҳутӣ

Сурога: кӯчаи Н. Қарабоев, 50

Тел.: 233-66-31, 233-26- 44, 919-00-06-96

Мавзӯй: «Об- сарвати бебаҳои табиат»

Воҳӯрии хонандагон бо адибону олимон Аскар Ҳаким, Зиё Абдулло, Норинисо, Ҳиромон Неъматзода, мутахассисони Агентии захираҳои обӣ ва энергетика ва кормандони нашриёти «Ирфон».

Қироати шеърҳо аз ашъори адибон дар васфи об.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастронҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.

Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 13⁰⁰

Макон: МТМУ № 90-ноҳияи Сино.

Суроға: кӯчаи Сино, 139/1

Тел.: 951-38-05-62, 236-02-48, 919-03-35-75, 227-22-57

Мавзӯъ: «Об- сарвати бебаҳои табиат»

Воҳӯрии хонандагон бо адибону олимон Тӯраҳон Аҳмадхонов, Саодат Сатторӣ, Шералий Мӯсо, Равшани Ёрмуҳаммад, Наҷмиддин Салоҳиддинзода, Назокати Сафар ва кормандони нашриёти «Маориф».

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.

Тадбирҳои аёнӣ:

- шиносой бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Маориф»
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони нашриёти «Маориф» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.

Идомаи барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3 - апрели соли 2015, соати 13³⁰

Макон: МТМУ №4-ноҳияи Исмоили Сомонӣ.

Суроға: кӯчаи Бехзод, 66

Тел.: 227-18-69, 938-29-54-78, 227-22-57

Мавзӯъ: «Об- сарвати бебаҳои табиат»

Вохӯрии хонандагон бо адибону олимон Парда Ҳабиб, Нуқраи Суннатниё, Раънои Мубориз, Абдушукури Абдусаттор, Субхия, ва кормандони нашриёти «Истиқбол».

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон дар васфи об.

Тадбирҳои аёнӣ:

- шиносой бо китобхона;
- муаррифии китобҳои Муассисаи нашриявии «Истиқбол»
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони нашриёти «Истиқбол» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.

Идомай барномаҳои рӯзи дуюми фестивал: 3- апрели соли 2015, соати 15⁰⁰

Макон: Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот

Суроға: кӯчаи Н. Қарабоев, 17

Тел.: 905-01-67-67, 233-58-84, 918-65- 43-37, 227-22-57

Мавзӯй: «Китобхонаҳои Тоҷикистон чӣ гуна бояд бошанд?»

Мубодилаи афкор бо иштироки олимони соҳаи китобдорӣ.

Тадбирҳои аёнӣ:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;

Масъулин: кормандони Муассисаи давлатии «Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот» ва кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар.

Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65- 43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши кӯдакон».

Воҳӯрӣ бо адібону олимон Бӯриев Қурбоналий, Шариф Комилзода, Низом Қосим, Зулфия Атойӣ, Маҳзун Аюбзода, Ҷумъя Мирзо, Халифабобо Ҷумъазода, кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони рӯзномаи «Анбоз».

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробархукуқӣ дар оила ва ҷомеа.

Тадбирҳои аёни:

-намоиши матбуоти даврии кӯдакону наврасон;

- намоиши китобии «Оила- шоҳсугуни тарбия»;

- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзномаи «Анбоз», кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.

Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Қасри фарҳанги ноҳияи Файзобод

Суроға: ноҳияи Файзобод

Тел.: 935-31-30-53, 933-04-11-10, 93-564-76-10, 918-65-43-37

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,

кормандони рӯзномаи «Зангӯла» ва адибону олимон Мирзо Файзалий, Чамолиддин Сайдзода, Муродалий Собир, Сайқали Самеъ, Ҳаким Гӯё, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Курбонова, Нуриддини Амриддин, Нурулло Норзода, Абдусаттори Раҳмон.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробархукуй дар оила ва ҷомеа.

«Гулу гулдастахои як чаманем», барномаи консертий бо иштироқи хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Файзобод.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила -шоҳсугуни тарбия»;
- шиносой бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони ҚДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Файзобод.

Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 10³⁰

Макон: Қасри фарҳангӣ ноҳияи Восеъ

Суроға: ноҳияи Восеъ

Тел.: 904-18-66-86, 918-65-43-37

Мавзӯй: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши қӯдакон»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва адибону олимон Абдулҳамид Самадов, Сайдқул Сабзаев, Мирзо Шукурзода, Ҳақназар Ғоиб, Садриддин Ҳасанзода, Қурбон Авғонов.

Муаррифии китоби «Сарбози ҳақиқат»-и Садриддин Ҳасанзода.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба китоби тозанашр ва баробархуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.

«Гулу гулдастаҳои як ҷаманем», барномаи консертӣ бо иштироқи хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Восеъ.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила- шоҳсугуни тарбия»;
- шиносой бо китобхонаи ноҳия;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони ҚДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Восеъ.

Идомаи барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 11⁰⁰

Макон: ноҳияи Сино, МТМУ №56

Суроға: кӯчаи Ҷомӣ, 67

Тел.: 231-90-79, 93- 464- 47-74

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши кӯдакон»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Гул - гул» ва адибон Шералий Мӯсо, Ҷамоли Абдулҳай, Ҳабиб Имодӣ, Фани Ҷӯразода, Хиромон Нематзода, Малиқаи Аваз, Содики Завқӣ.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробархуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила -шоҳсугуни тарбия»;
- шиносой бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони ҚДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.

Идомай барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 12⁰⁰

Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ №29

Сурога: кӯчаи Айнӣ, 106

Тел.: 225-59-30, 905-55-99-59

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши қӯдакон»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони моҳномаи «Офтобак» ва адибон Алӣ Бобоҷон, Гули Зард, Ато Мирҳоҷа, Қамол Насрулло, Марямбонуи Фарғонӣ, Робияи Ҳолмирзо, Назокати Олим ва Ҳотами Ҳомид.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробарҳуқуқӣ дар оила ва ҷомеа.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила- шоҳсутуни тарбия»;
- шиносой бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастронҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.

Идомай барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли 2015, соати 13⁰⁰

Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, МТМУ №42

Сурога: кӯчаи Фирдавсӣ, 93/2

Тел.: 231-63-87, 951-38-10-42 935-06-60-04

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар ташкили роҳбарии хониши қӯдакон»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» ва адибон Ҳайрандеш, Адибаи Азиз, Мавлудаи

Равшанёр, Сафияи Носир, Гулчехра Мухаммадиева,
Мухаммадалии Ачамӣ.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробархуқӯй дар оила ва
ҷомеа.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адабон.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила- шоҳсугуни тарбия»;
- шиносоӣ бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар
ва кормандони шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.

Идомай барномаҳои рӯзи сеюми фестивал: 4 - апрели соли
2015, соати 14³⁰

Макон: Қасри фарҳангӣ шаҳри Роғун

Сурға: шаҳри Роғун, кӯчаи Истиқлол, 68/1

Тел.: 907-92-42-94, 938-54-09-61, 8313-42-16-39

Мавзӯъ: «Ҳамкории китобхона бо оила ва мактаб дар
ташкили роҳбарии хониши қӯдакон»,

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони Кумитаи кор бо занон
ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони
рӯзномаи «Парвин» ва адабону олимон Мирзо Файзалий,
Ҷамолиддин Саидзода, Муродалий Собир, Сайқали Самеъ, Ҳаким
Гӯё, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова, Сафар Амирхон,
Нуриддини Амриддин, Нурулло Норзода, Абдусаттори Раҳмон.

Маҳфили саволу ҷавоб оид ба баробархуқӯй дар оила ва
ҷомеа.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем» - барномаи консертий бо
иштироқи хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри
Роғун.

Тадбирҳои аёй:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Оила -шоҳсугуни тарбия»;
- шиносой бо китобхонаи шаҳри Роғун;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Роғун.

Идомай барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Мактаби маҳсуси чумхурияйӣ

Сурога: кӯчаи Турсунзода, 5

Тел.: 918-82-82-82, 223-33-62

Мавзӯй: «Адиби нақуному нақуқор» - бахшида ба 70 - солагии зодрӯзи адаб, шодравон Ҳабибулло Файзулло.

Воҳӯрии хонандагон бо фарзандони шоир, кормандони мачаллаи «Истиқбол» ва адібон Ҳотами Ҳомид, Назокати Сафар, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Курбонова, Муродалий Собир, Ҳаким Гӯё.

Суҳбат оид ба эҷодиёти адаб.

Тадбирҳои аёй:

- намоиши китобии «Фурӯғи субҳи донойӣ»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва Мактаби маҳсуси чумхурияйӣ.

Идомай барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Қасри фарҳангӣ шаҳри Ваҳдат

Сурога: шаҳри Ваҳдат, кӯчаи 20-солагии Истиқлолият

Тел.: 905-50-51-53, 918- 65-17-72, 83136 22192,
935-35-10-35

Мавзӯъ: «Шоири маҳбуби халқ» - бахшида ба 80 - солагии Наримон Бақозода.

Воҳӯрии хонандагон бо фарзандони шоир, кормандони моҳномаи «Рангинкамон», рӯзномаи «Баҳори Аҷам» ва адибону олимон Мирзо Файзалий, Низом Қосим, Кароматулло Мирзоев, Насим Раҷаб, Равшани Ёрмуҳаммад, Муҳаббати Юсуф, Нурулло Норзода, Абдусаттори Раҳмон, Нуриддини Амриддин, Қаҳрамон Бақозода.

Қироати шеърҳо аз ашъори адибон.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироқи хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри Ваҳдат.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Кӯдакон манбаи илҳоми ӯ»;
- шиносоӣ бо китобхонаи шаҳр;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Ваҳдат.

Идомаи барномаҳои рӯзи чоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 10³⁰

Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ №15

Суроға: кӯчаи Айнӣ, 49

Тел.: 223-16-93, 907- 80-06-53

Мавзӯъ: «Офарандаи шеърҳои асалин» - бахшида ба 65 - солагии Латофат Кенчаева.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Анбоз» ва адибон Латофат Кенчаева, Ғани Ҷӯразода, Юсуфчон Аҳмадзода, Халифабобо Ҷумъазода, Шарифи Маҳмадёр.

Қироати шеърҳо аз эчодиёти адибон.
Тадбирҳои аёйӣ:
- намоиши китобии «Машъали фурӯзон дар адабиёти қӯдакон»;
- шиносой бо китобхонаи мактаб;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур ва кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар.

* * *

Идомай барномаҳои рӯзи ҷоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 11⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар
Сурога: кӯчаи Рӯдакӣ, 36
Тел.: 918-65- 43-37, 907-82-97-64, 227-22-57
Мавзӯй: «Ҳимматбаланде аз ошёни баланд» - бахшида ба ёдбуди Шоири ҳалқии Тоҷикистон Мирсаид Миршакар.

Воҳӯрии хонандагон бо фарзандони шоир.

Тадбирҳои аёйӣ:
- намоиши видеофильм оид ба ҳаёт ва фаъолияти Мирсаид Миршакар;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва раёсати маорифи шаҳри Душанбе.

* * *

Идомай барномаҳои рӯзи ҷоруми фестивал: 5 - апрели соли 2015, соати 11³⁰

Макон: Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ
Сурога: кӯчаи Н. Карабоев, 50

Тел.: 233-66-31, 233-26-44, 919-00-06-96

Мавзӯй: «Мехр меборад зи шеъри Гулназар» - бахшида ба 70 - солагии Шоири халқии Тоҷикистон
Гулназар Келдӣ.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Анбоз» ва адибону олимон Мехмон Бахти, Абдулҳамид Самад, Гулназар Келдӣ, Муҳаммад Фоиб, Сайидалий Маъмур, Ҷӯрабек Муродов, Маҷид Салим, Норинисо, Абдушукури Абдусаттор.

Қироати шеърҳо аз ашъори адибон.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Вассофи ёру диёр»;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони Китобхонаи марказӣ-шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.

Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯй: «Шашмақом – санъати воло»

Воҳӯйӣ бо ҳунармандони ансамбли «Шашмақом»-и назди Кумитаи телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва адибону олимон Ҷӯрабек Муродов, Фурқат Саидов, Зубайдов Абубакр.

Хулосаи библиографӣ оиди китобҳои тозанашр.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба «Шашмақом»;
- шиносӣ бо китобхона;

- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.

Идомай барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: ноҳияи Рӯдакӣ, Гимназияи Абурайхонӣ Берунӣ

Сурога: чамоати Чортеппа, дехаи Арбобхотун

Тел.: 917-04-22-00, 919-27-27-44

Мавзӯй: «Орифи машриқзамин»- бахшида ба
700 - солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ»,

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Анбоз» ва адибону олимон Насим Раҷаб, Назокати Олим, Марямбонуи Фарғонӣ, Зулфия Султонова, Маҷид Салим, Ҷумъа Мирзо, Раҳмон Бобо, Халифабобо Ҷумъазода.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;

- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ;

- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар ва Гимназияи ба номи Абӯрайхони Берунӣ.

Идомай барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Хонаи фарҳангӣ ноҳияи Шаҳринав

Сурога: ноҳияи Шаҳринав, кӯчаи И.Сомонӣ, 32

Тел.: 95-196-65-64, 8155-31-2-30, 8155-31-7-06

Мавзӯй: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700- солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Боги дониш» ва адибону олимон Шаҳрия Аҳтамзод, Низом Қосим, Ҷӯра Ҳошимӣ, Мирзо Шукурзода, Муродали Собир, Ҳаким Гӯё, Ҳасанбой Фоибов.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Шаҳринав.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ;
- шиносоӣ бо китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Шаҳринав.

Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 11⁰⁰

Макон: Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Суроға: кӯчаи Текрон, 5

Тел.: 221-04-80, 919-68-33-44

Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин» - бахшида ба
700 - солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони маҷаллаи «Офтобак» ва адибону олимон Гулназар Келдӣ, Мачид Салим, Маликаи Аваз, Хиромон Невъматзода, Субхия, Рудобаи Мукаррам, Ҳабиб Сулаймонӣ.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ;

- шиносой бо китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва шуъбай маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.

* * *

Идомай барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 11³⁰

Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, Гимназияи №74

Сурога: кӯчаи Дехотӣ, 23

Тел.: 234-19-92, 95-138-10-74

Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин»- бахшида ба 700 - солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ»,

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Зангӯла» ва адабону олимон Шаҳло Абдуллоева, Дилафӯз Курбонова, Назокати Сафар, Саодат Сатторӣ, Шодибек Собиров.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;

- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ;

- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва шуъбай маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.

* * *

Идомай барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 12⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Сурога: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин»- бахшида ба 700- солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ

Воҳӯрӣ бо кормандони мачаллаи «Истиқбол» ва адибону олимон Ҷамолиддини Саидзода, Эмом Алӣ, Робияи Холмирзо, Хотами Ҳомид, Барнои Қодирдуҳт.

Хулосаи библиографӣ оиди китобҳои тозанашр.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- шиносой бо китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, кормандони мачаллаи «Истиқбол» ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.



Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 13⁰⁰

Макон: ноҳияи Сино, МТМУ №89

Суроға: кӯчаи Мухаммадиев, 17/5

Тел.: 232- 87- 81, 918-36-09-94

Мавзӯъ: «Орифи машриқзамин»- баҳшида ба 700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ».

Воҳӯрии хонандагон бо адибону олимон Назокати Сафар, Нуқраи Суннатниё, Равшани Ёрмуҳаммад, Юсуфчон Аҳмадзода, Латофат Кенчаева, Раҳмони Бобо ва кормандони рӯзномаи «Парвин».

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти шоирон.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино.

Идомаи барномаҳои рӯзи панҷуми фестивал: 6 - апрели соли 2015, соати 14⁰⁰

Макон: Қасри фарҳанги шаҳри Турсунзода

Тел.: 917- 80- 39- 74, 919- 98- 33- 12, 904-07-44-67

Мавзӯй: «Орифи машриқзамин»- бахшида ба
700- солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Боғи дониш» ва адибону олимон Шаҳрия Аҳтамзод, Шарифаи Аъламзода, Низом Қосим, Ҷӯра Ҳошимӣ, Мирзо Шукурзода, Муродалий Собир, Ҳаким Гӯё, Ҳасанбой Фоибов.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.

«Гулӯ гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати шаҳри Турсунзода.

Тадбирҳои аёнӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;

- намоиши мақолаҳо аз матбуоти даврӣ оид ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;

- шиносӣ бо китобхонаҳои шаҳри Турсунзода;

- намоиши дастранҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи шаҳри Турсунзода.

Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Сурога: хиёбони Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯй: «Ҳисор дар масири таъриҳҳо» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.

Воҳӯрии хонандагон бо адибону олимон Алӣ Бобоҷон, Маҳзун Аюбзода, Шаҳло Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова ва кормандони нашриёти «Адабиёти бачагона».

Хулосай библиографӣ.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.

Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Ҳонаи фарҳангӣ ноҳияи Варзоб

Тел.: 93- 860-01-77, 93-546-35-62, 83153521014

Мавзӯй: «Ҳисор дар масири таъриҳҳо» - баҳшида ба 3000- солагии Ҳисори шодмон.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» ва адібону олимон Кароматулло Мирзоев, Фаффорали Сафар, Парда Ҳабиб, Муродалий Собир, Шарифи Маҳмадёр, Ҳаким Гӯё, Хайрандеш.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Варзоб.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Варзоб.

Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7- апрели соли 2015, соати 12⁰⁰

Макон: Литсейи «Президентӣ»

Сурога: кўчаи Шерализода, 17А

Тел.: 235-68-24, 233-66-31, 919-00-06-96

Мавзӯй: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000 - солагии Ҳисори шодмон.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Омӯзгор»
ва адибону олимон Равшани Ёрмуҳаммад, Азимҷон Аминов,
Саодат Сатторӣ, Шодибек Собироғ, Фарзон Назрӣ.

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адибон.

Тадбирҳои аёни:

- шиносой бо китобхона;
- намоишҳои китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: СМК шаҳри Душанбе ба номи А. Лоҳутӣ,
кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи
маорифи ноҳияи Сино.

Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли
2015, соати 13⁰⁰

Макон: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, МТМУ № 52

Сурога: кўчаи Шевченко, 109

Тел.: 227-42-84, 918-28-18-32

Мавзӯй: «Ҳисор дар масири таърих» - бахшида ба
3000- солагии Ҳисори шодмон.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Навниҳол»
ва адибону олимон Ато Мирҳоҷа, Субҳия, Сафар Амирхон,
Зиё Абдулло, Латофат Қенҷаева, Юсуфҷон Аҳмадзода,
Абдуқаҳҳори Қосим, Ҳасанбой Гоибов.

Хулосаи библиографӣ.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;

- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ.



Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 13⁰⁰

Макон: ноҳияи Фирдавсӣ, МТМУ № 5

Суроға: кӯчаи Қосим, 5/5

Тел.: 231-52-41, 231-51-73, 917-04-38-60, 951-38-09-70

Мавзӯй: «Ҳисор дар масири таъриҳҳо» - бахшида ба 3000- солагии Ҳисори шодмон.

Воҳӯрии хонандагон бо кормандони рӯзномаи «Зангӯла» ва адабону олимон Ҳадиса Қурбонова, Робияи Ҳолмирзо, Садриддини Ҳасанзода, Тӯраҳон Аҳмадонов, Рафоҳат, Норинисо, Дилафрӯз Қурбонова, Шаҳло Абдуллоева.

Хуласаи библиографӣ.

Тадбирҳои аёни:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши матбуоти даврӣ оиди «Ҳисори зарнисор»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.



Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 7 - апрели соли 2015, соати 14⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Суроға: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯй: «Рӯзномаи дӯстдоштаи мо» - бахшида ба
85 - солагии таъсисёбии рӯзномаи
«Ҷавонони Тоҷикистон».

Воҳӯрӣ бо кормандони рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»
ва адібону олимон Раънои Мубориз, Ҳотами Ҳомид, Хиромон
Неъматзода.

Тадбирҳои аёйӣ:

- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- саёҳат ба китобхона;
- намоиши матбуоти даврӣ;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар,
шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.

♦♦♦

Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли
2015, соати 10⁰⁰

Макон: КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар

Сурога: кӯчаи Рӯдакӣ, 36

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Мавзӯй: «Иди Зафар муборак» - маҳфили адабӣ бахшида
ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.

Воҳӯрии хонандагон бо иштирокчиёни ҶБВ, адібону олимон
Алӣ Бобоҷон, Ғани Ҷӯразода, Шаҳрия Аҳтамзод, Шаҳло
Абдуллоева, Дилафрӯз Қурбонова ва кормандони рӯзномаи
«Паёми Душанбе».

Тадбирҳои аёйӣ:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеч қас ва ҳеч чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранҷи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар,
шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ.



Идомаи барномаҳои рӯзи шашуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Макон: Китобхонаи марказии ноҳияи Ҳисор

Суроға: ноҳияи Ҳисор, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 6 А

Тел.: 227-31-37, 985-52-89-89, 8313926791

Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак» - маҳфили адабӣ бахшида ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.

Воҳӯрии хонандагон бо иштирокчиёни ҶБВ, кормандони рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» ва бо адибону олимон Гулназар Келдӣ, Кароматулло Мирзоев, Мардонкул Ашӯров, Ҳидоятулло Раҳмонӣ, Муродалӣ Собир, Ҳаким Гӯё.

«Гулу гулдастаҳои як чаманем», барномаи консертӣ бо иштироки хонандагони Мактаби бачагонаи санъати ноҳияи Ҳисор.

Тадбирҳои аёнӣ:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастрончи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБҶ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаҳои фарҳанг ва маорифи ноҳияи Ҳисор.



Идомаи барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 12⁰⁰

Макон: ноҳияи Шоҳмансур, МТМУ №71

Суроға: кӯчаи Айнӣ, 265/1

Тел.: 95-117-27-38, 95-115-18-71, 907-23-64-10, 917-16-33-79

Мавзӯъ: «Иди Зафар муборак» - маҳфили адабӣ бахшида ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.

Воҳӯрии хонандагон бо иштирокчиёни ҶБВ, адибону олимон Сафар Амирхон, Хиромон Неъматзода, Ҳабиб Имодӣ, Ҳанифаи Муҳаммадохир ва кормандони рӯзномаи «Парвин»

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адібон.

Тадбирҳои аёй:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур.

Идомай барномаҳои рӯзи ҳафтуми фестивал: 8 - апрели соли 2015, соати 12⁰⁰

Макон: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, МТМУ № 6

Суроға: кӯчаи Шоҳтемур 77

Тел.: 221-14-92, 951-37-13-94

Мавзӯй: «Иди Зафар муборак» - маҳфили адабӣ бахшида ба истиқболи 70 - солагии Рӯзи Ғалаба.

Воҳӯрии хонандагон бо иштирокчии ЧБВ, адібону олимон Ҷамоли Абдулҳай, Садриддини Ҳасанзода, Амирхони Аҳмадхон, Робияи Холмирзо ва кормандони рӯзномаи «Адабиёт ва санъат»

Қироати шеърҳо аз эҷодиёти адібон.

Тадбирҳои аёй:

- шиносой бо китобхона;
- намоиши китобии «Китобҳои тозанашр»;
- намоиши китобии «Ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромӯш намешавад»;
- намоиши дастранчи бачаҳо.

Масъулин: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ .

**Дар вилоятҳои ҷумҳурӣ бо иштироки аҳли илму адаб
Вилояти Суғд рӯзҳои 2-8 апрел**

Бо иштироки аҳли илму адаб Азизи Азиз, Рӯзибоян
Мавлонзода

Вилояти Ҳатлон рӯзҳои 2-8 апрел

Бо иштироки аҳли илму адаби минтақаи Кӯргонтеппа:
Салоҳиддини Садриддин, Абдуқаҳори Қосим

Минтақаи Кӯлоб: Фархунда, Сайфиддинова Ҳафиза, Бахтиёр
Муртазоев

Вилояти Муҳтори Қуҳистони Бадаҳшон рӯзҳои 2-8 апрел

Бо иштироки аҳли илму адаб Тайғун Бозор, Лутфишоҳ
Додо, Лаълчубаи Мирзоҳасан, Кӯйбеки Шарифзод, Руқияи
Давроншоҳ, Гулнисо Ризвоншоева, Анвари Андаробӣ, Алидод
Чарогабдулов, Зарнигор Муборакшоева.

ЧАМЬБАСТИ

Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»

Замон: 9 - апрели соли 2015, соати 1000

Макон: Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҷӯраев»

Суроға: кӯчаи Сино, 43

Тел.: 918-65-43-37, 907-82-97-64, 227-22-57

Б А Р Н О М А:

Дар мавзӯи «Ниҳон дар сафҳаҳоят ганчи олам», (бахшида ба чамъбости Фестивали чумхуриявии Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон)

Дар саҳни Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҷӯраев» аз соати 10⁰⁰ то 11⁰⁰

- намоиши китобии «Фурӯғи субҳи доноӣ»;
- хулосаи библиографӣ доир ба намоиш;
- намоиши дастронци кӯдакону наврасон;
- намоиш ва фурӯши китобу рӯзнома ва маҷаллаҳои тозанашр;
- сухбати наврасон бо адабон;
- қироати порчаҳои шеърӣ;
- фотомонтаж - «Як ҳафтаи китоб»
- порчаҳо аз намоишномаи « Театри давлатии чумхуриявии лӯҳтак»;
- порчаҳо аз намоишномаи Сирки давлатии Тоҷикистон;
- «Резаборон», барномаи консертӣ бо иштироқи ғунчаҳои наврас аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ.

Дар дохили Муассисай давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҷӯраев», соати 11⁰⁰

Тамошои видеофильм «Як ҳафтаи фараҳбаш».

Суханронии вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Орумбекзода, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Сайдов Нуриддин Сайдович ва адабону олимон.

Супоридани тухфаҳо ба иштирокчиён ва созмондиҳандагони фаъоли Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон».

Масъулун: кормандони КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар, идораи рӯзномаву маҷаллаҳои қӯдакон, идораҳои маориф ва фарҳанги шаҳри Душанбе (вилоят, ноҳия), Корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои «Китоб», нашриётҳои давлатӣ, Қасри фарҳанг ва санъати ҷумҳуриявӣ - Маркази ҷумҳуриявии эстетикии қӯдакон ва ҷавонон, мактабҳои баҷагонаи санъати шаҳру ноҳияҳо.

МАВОДИ РАСМӢ:



ҚАРОРИ

**МАЧЛИСИ ҲАЙАТИ МУШОВАРАИ
ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

«19» 02 2015

№ 2/2

ш. Душанбе

Дар бораи баргузор намудани Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»

Бо мақсади ичрои нишондоди банди 3-юми қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №85 аз 3 марта соли 2007 «Дар бораи тасдики Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», ҷалби ҳар чӣ бештари қӯдакону наврасон ба китобу китобхона, тарғибу ташвиқи мероси гаронмояи фарҳанги миллӣ ва дастовардҳои тозаи илмӣ-техникӣ дар байни онҳо, тарбияи ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмии насли наврас ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» рӯзҳои 2-9 апрели соли 2015 дар миқёси ҷумҳурӣ баргузор гардад.

2. Низомнома, ҳайати эҷодӣ ва маъмурии Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).

3. Бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ баргузор гардидани фестивал дар назди Китобхонаи давлатии бачагонаи

чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Ситоди чумхурияйӣ ташкил карда шавад.

4. Аз мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Душанбе ҳоҳиш карда шавад, ки барои иштироки хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бачагонаи мусиқии шаҳри Душанбе бо барномаҳои маҳсуси консертий ва ҳамкории Китобхонаи марказонидашудаи ба номи Абулқосим Лоҳутии шаҳри Душанбе дар ҷараёни баргузории фестивал мусоидат намоянд.

5. Сардорони раёсатҳо, муdirони шуъба ва баҳшҳои фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ вазифадор карда шаванд, ки барои дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ доир намудани фестивал тадбирҳои мушаххас андешанд.

6. Директорони Мактаб-интернати миёнаи маҳсуси мусиқии чумхуриявии ба номи Миратулло Атоев, Мактаб-интернати миёнаи маҳсуси мусиқии чумхуриявии ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ вазифадор карда шаванд, ки дар рӯзҳои баргузории фестивал иштироки хонандагони мактабҳои номбурдaro бо барномаҳои маҳсуси консертий таъмин намояд.

7. Директори Қасри фарҳанг ва санъати чумхурияйӣ – Маркази чумхуриявии эстетикии кӯдакон ва ҷавонон вазифадор карда шавад, ки дар рӯзҳои баргузории Фестивал, тамоми нерӯҳои эҷодии муассисаро ҷалб намуда, инчунин намоиши дастрончи кӯдакону наврасонро ташкил намояд.

8. Директорони Театри давлатии чумхуриявии лӯҳтак, Сирки давлатии Тоҷикистон вазифадор карда шаванд, ки дар оғоз ва ҷамъбасти фестивал барномаҳои маҳсус ташкил намоянд.

9. Директори Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҷӯраев» оид ба таъмини бино, таҷхизот ва дастгоҳҳои тақвияти овоз дар ҷамъбасти фестивал вазифадор карда шавад.

10. Сардабирони рӯзномаи «Баҳори Аҷам» ва «Анбоз» вазифадор карда шаванд, ки баҳшида ба Фестивал шумораи маҳсуси нашрияҳоро таҳия ва чоп намоянд.

11. Сардабирони маҷалла ва рӯзномаҳои бачагонаи ҷумҳуриявӣ вазифадор карда шаванд, ки раванди баргузории фестивалро ҳамаҷониба тарғиб намоянд.

12. Ба директорони Корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои «Китоб», муассисаҳои нашриявии «Ирфон», «Адиб», «Маориф», «Адабиёти бачагона», нашриётҳои хусусӣ супориш дода шавад, ки дар рӯзҳои баргузории фестивал намоиш ва фурӯши китобҳои тозанашро ташкил намоянд.

13. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини Вазир Одинаева Б. Ф. voguzor карда шавад.

**Раиси ҷаласаи
ҳайати мушовара,
Вазир**



Ш. Орумбекзода

**Замимаи 1
ба қарори ҷаласаи ҳайати
мушовараи Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «19» феврали с. 2015
№ 2/2 тасдиқ шудааст.**

НИЗОМНОМАИ

Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»

1. Муқаррароти умумӣ

Дар ҷаҳони имрӯза ояндаи дурахшон танҳо насиби қишварҳое мегардад, ки ташаккул ва такомули ҳақиқии инсон, рушди неруи эҷодии онро меҳвари асосии сиёсати худ қарор додаанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистикӯлии қишвар ба тарбия ва таълимӣ насли навраси ояндасоз таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, онро самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ ва омили асосии таъмини сатҳи матлуби худшиносиву худогоҳӣ ва муҳити солими иҷтимоӣ эълон намудааст, Ба хотири татбиқи муваффақонаи ин вазифаи пурмасъулият тамоми ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа, аз ҷумла китобхонаҳои бачагона ва китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қишвар вазифадоранд, ки дар зехну шуури афроди ҷамеа аз овони кӯдакӣ сатҳи мувофиқ ва муассири масъулияти иҷтимоӣ, пиндору гуфтор ва рафтари шоистаи ҷомеаи муосирро тарбия намоянд.

Тавре, ки аз дастуру хидоятҳои роҳбарияти давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, кӯдакону наврасони тоҷикро бояд тарзе тарбия намуд, ки онҳо дар назди Ватан ва сарнавишти он, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ масъулияти хоса зоҳир намуда, барои иҷрои қарзи фарзандии худ ҳамеша омода бошанд.

Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарки амиқи масъулият баҳри ободиву шукуфой ва ояндаи умедбахши кишвар соли 2015-умро «Соли оила» эълон намуда, дар назди падару модарон ва дигар ніходҳои иҷтимоиёе, ки ба тарбияи қӯдакон ва наврасон машғуланд, вазифаҳои навро гузошт.

Дар ичрои ин вазифаи басо пурмасъулият китобхонаҳои бачагона ва китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии чумхурӣ ҳамчун марказҳои фароҳамоварӣ, нигоҳдошт ва омӯзишу тарғиби донишҳои умунибашарӣ мавқеи калидиро ишғол менамоянд.

Бо дарназардошти ҳамин масъулияти иҷтимоӣ Муассисаи давлатии «Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар» дар ҳамкорӣ бо Вазорати фарҳангии Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагон, мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ анъанаи пурарзиши замони Шӯравӣ «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасон» -ро эҳё намуда, онро пайгирана баргузор менамояд.

Тибқи Нақшай чорабинҳои «Барномаи рушди фарҳангии Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015» аз соли 2008 инҷониб ин чорабинӣ ҳамчун Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» бо иштироки аҳли илму адаб дар саросари чумхурӣ баргузор мегардад.

2. Мақсади Фестивал

Мақсад аз баргузории Фестивал тарғиб ва оммавигардонии хониш дар байни қӯдакону наврасон, ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба китобхона, ташаккули одат ва малакаҳои мутолиаи китоб, дар замери онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умунибашарӣ ва

такомули сатҳи фарҳанги иттилоотии насли наврас мебошад. Дар ин радиф таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба дастовардҳо, мушкилоти китобхонаҳои бачагона ва китобхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қишвар, масъалаҳои ҳалталаби табъу нашри китоб барои кӯдакону наврасон ҷалб мегардад.

3. Вазифаҳои Фестивал

Яке аз вазифаҳои асосии Фестивал тарбияи ҳисси хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, зебописандӣ, эҳтиром ба мероси ниёғон, арзишҳои умунибашарӣ, ифтихор аз донишандӯзӣ ва ба ин васила кӯмак расонидан ба раванди такомули ақлу заковат ва маънавиёти насли наврас ба шумор меравад, ки ичрои бомуваффақияти он тавассути:

- таъмини иштироки фаъолона ва ҷалби теъдоди ҳарчи бештари кӯдакону наврасони тамоми минтақаҳои Ҷумҳурӣ дар ин чорабинихо;
- ташкил ва баргузории чорабинихои гуногуни шавқовару самарабаҳш барои кӯдакону наврасон бо иштироки олимону адіbon, шахсиятҳои намоён, падару модарон, омӯзгорону мураббиён;
- муаррифии китобҳои беҳтарини тозанашри илмӣ-оммавӣ, адабӣ, ва мачаллаву рӯзномаҳо дар байни кӯдакону наврасон;
- санчиши шаклу услубҳои замонавии хизматрасонии китобдорӣ бо истифода аз технологияи мусоири иттилоотӣ ба кӯдакону наврасон;
- ташкили нуқтаҳои китобдиҳӣ, ярмаркаи китобҳои бачагона;
- мубодилаи афкор бо иштироки мутахassisон дар мавзӯи «Имрӯзу фардои нашриёт ва ҷониҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- мубодилаи афкор бо иштироки олимони соҳа дар мавзӯи «Китобхонаҳои Тоҷикистон ҷой гуна бояд бошанд?»;
- ҷалби таваҷҷӯҳи мақомоти даҳлдори давлатӣ, аҳли ҷомеа, баҳусус падару модарон, омӯзгорону мураббиён, олимону

адибон, китобдорон ба мушкилоти раванди хониши кўдакону наврасон;

- ошкор намудани эҳтиёчоти воқсии китобхонаҳои бачагона ва мактабии чумхурӣ, фароҳамоварии шароитҳои боз ҳам мусоид барои мутолиаи китоб;

- ташкил ва гузаронидани чорабинихои гуногуни шавқовар барои кўдакону наврасон, ҷавонон (мулоқоту воҳӯрӣ, сұхбату, конфронтсҳои хонандагон, субҳи адабӣ, намоиши китобӣ, муаррифии китобҳо, мубодилаи афкор, ҳулосаи библиографӣ, викторина, маҳфилҳои гуногун, ба монанди «Оилаи китобдӯст», «Синфи китобдӯст», «Фарзанди нек – боғи падар» бо ширкати муштараки волидону фарзандон, мураббиёну омӯзгорон, адибону олимон) ва гайра;

- тарғиб ва дастраси кўдакону наврасон гардонидани шаклу услубҳои нави ҳадамоти китобдорӣ-иттилоотӣ тавассути технологияи мусоири иттилоотӣ, санчиши маҳорату малакаҳои кор дар шабакаи интернет;

- созмон додани ярмаркаи фурӯши китоб, нуқтаҳои китобдӣ, намоишҳои китобӣ, намоиши дастрончи кўдакон, рассомону ихтироъкорони наврас;

- баргузор намудани озмунҳои гуногун, аз қабили «Хонандаи фаъол», «Дастони моҳир», «Китобдори беҳтарин» ва мукаррар намудани ҷоизаҳои Фестивал «Барои қироати беҳтарин» (-и шеър, афсона, ҳикоя ва гайра), «Барои беҳтарин намоишгоҳи китоб», «Аниси хонадони мо» (барои оилаҳои китобдӯст), «Барои тарғиби фаъолонаи Фестивал», «Барои расми зеботорин», «Барои беҳтарин муаррифии китоб» ва амсоли ин таъмин мегардад.

4. Тартиби баргузории Фестивал

Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кўдакону наврасони Тоҷикистон» рӯзҳои 2-9 апрел дар миқёси чумхурӣ баргузор мегардад. Фестивал рӯзи 2 апрел-Рӯзи байналмилалии

китоби кўдакон дар саҳн ва толори Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, китобхонаҳои бачагонаи вилоятӣ ва китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо ба таври тантанавӣ оғоз меёбад.

Чамъбости Фестивал рӯзи 9 апрел дар саҳн ва толори Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев» бо иштироки фаъолон, галибони озмунҳо, барандагони ҷоизаҳо, аҳли илму адаб, намояндагони вазоратҳои фарҳангу маориф, васоити аҳбори омма баргузор мегардад.

Бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ баргузор гардидан Фестивал дар назди Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Ситоди чумхурияйӣ ташкил карда мешавад. Ситоди мазкур фаъолияти кумитаҳои тадорукот, ҳайатҳои корӣ ва эҷодии фестивалро, ки дар вилоят, шаҳру ноҳияҳо созмон дода шудаанд, мутобик гардонида, ба онҳо ёрии амалию методӣ мерасонад.

Ба ёрии созмондиҳандагони Фестивал Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дастури таълимӣ-методии «Аз китоб ояд ба дил нуру сафо»-ро таҳия менамояд.

Дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ бо ҷалби китобдорони варзида, олимону адібон, намояндагони идора, шӯъбаҳои фарҳангу маориф, воситаҳои аҳбори омма кумитаи тадорукотӣ ва ситодҳои корӣ созмон дода мешаванд.

Дар шумораҳои маҳсуси маҷаллаи «Истиқбол» ва рӯзномаҳои «Анбоз», «Баҳори Аҷам», «Дунёи китоб» низомномаи фестивал, таърихи он, таърихи китобхонаҳои чумхурӣ, маълумотҳо оид ба адібону олимони соҳибчашн, сенарияи чорабиниҳои фестивал (композитсияи адабӣ-бадеӣ, сұхбат, хулосаи библиографӣ, тарҳи намоиши китоб, андешаҳои иштирокчиёни фаъоли фестивалҳои гузашта, навқаламон ва гайра), инчунин низомномаҳои озмунҳо, аз ҷумла озмуни

чумхуриявии библиомарафон «Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ» ва ҷоизаҳои фестивал дарҷ мегарданд.

Як рӯзи Фестивал дар саросари чумхурӣ ба «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ҷалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор», «Адибону олимони соҳибҷашн» ва рӯзи дигари он ба ҷашни 80-солагии яке аз асосгузорони нахустин Фестивали чумхуриявии «Китоб ва мусикӣ» шоир Наримон Бақозода баҳшида мешавад.

Барои таҳияи барномаи мушаххаси фестивал, низомномаи озмунҳои он китобдорону омӯзгорон, намояндагони созмонҳои талабагӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо ҷалб карда мешаванд.

5. Талаботи озмунҳои Фестивал

То оғози Фестивал ва дар доираи ҷорабиниҳои он озмунҳои гуногун гузаронида мешаванд.

Барои муайян намудани голибони озмунҳо ва иштирокчиёни фаъоли фестивал дар назди ситодҳои чумхурияйӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳияйӣ ҳайати ҳакамон таъйин мегарданд, ки онҳо ба масъалаҳои зерин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд:

- сатҳи таъминоти фонди китобхонаҳо бо осори чопӣ ва дигар маводи иттилоотӣ барои ҳамаи табакаҳои ҷомеа, баҳусус қӯдакону наврасон;
- воридсозии технологияи нави иттилоотӣ дар фаъолияти китобхонаҳо;
- мавҷудияти кадрҳои баландиҳтисоси соҳа дар китобхонаҳо;
- теъдоди ҷорабиниҳои гуногуни оммавӣ барои насли наврас баҳшида ба «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ҷалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» ва ҷашни 80-солагии шоир Наримон Бақозода;
- теъдоди ҷорабиниҳои гуногуни оммавӣ барои насли наврас баҳшида ба адибону олимони соҳибҷашн;
- мавҷудияти нақшай ҷорабиниҳо (намоиши китобӣ, хulosai библиографӣ, субҳи адабӣ, суҳбатҳои гурӯҳӣ ва

инфиродӣ, хониши бадеӣ, байтбарақ, конфронси хонандагон, мулокоту воҳӯриҳо бо адібону олимон, викторинаҳо, лавҳаҳои китобхонавӣ) бо истифода аз тарзу услубҳои нави кор бо қӯдакону наврасон;

- ҳамкории китобохонаҳо бо оила, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ташкилоту муассисаҳо, иттифоқҳои эҷодӣ дар самти ҷалби қӯдакону наврасон ба хониш;

- ободонӣ ва фароҳамсозии шароитҳои беҳтарин барои мутолия дар китобохонаҳои бачагона ва китобохонаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.

6. Харочоти молиявии Фестивал

Харочоти Фестивал аз ҳисоби маблағҳои соли 2015-уми «Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015», инчунин сметаи ягонаи даромад ва ҳарочоти Муассисаи давлатии «Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар» пардохта мешавад.

Ҳарочоти Фестивал дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва сафарбарии фаъолон, голибони озмунҳо, адібони маҳаллӣ, ки ҳангоми ҷамъбасти Фестивал ба шаҳри Душанбе сафар мекунанд, аз ҳисоби маблағҳои шуъбаҳои фарҳангу маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пардохта мешавад. Дар ин амал сармоягузорони ватаний ва хориҷӣ метавонанд ҳамчун сарпаст саҳм гузоранд.

7. Мукофотҳои Фестивал

Бо салоҳидди Кумитаи тадорукотӣ ва ситодҳои корӣ то оғози Фестивал ва дар доираи барномаҳои он озмунҳои гуногун, аз қабили «Хонандаи фаъол», «Дастони моҳир», «Китобдори беҳтарин», маҳфилҳои «Оилаи китобдӯст», «Синфи китобдӯст» ва амсоли ин гузаронида мешаванд. Баргузорӣ ва ҷамъбасти озмунҳо тибқи низомномаҳое, ки аз ҷониби ҳайати кории Фестивал (дар марказ ва шаҳру ноҳияҳо) таҳия ва тасдиқ

гардидаанд, сурат мегирад. Муқаррар намудани ҷоизаҳои Фестивал «Барои қироати беҳтарин» (шеър, афсона, ҳикоя ва ғайра), «Барои беҳтарин намоишгоҳи китоб», «Аниси хонадони мо» (барои оилаҳои китобдӯст), «Барои тарғиби фаъолонаи Фестивал», «Барои расми зеботарин», «Барои беҳтарин муаррифии китоб» ва ғайра ба мақсад мувофиқ аст.

Созмондиҳандагон, иштирокчиёни фаъоли Фестивал, китобдорон, адібону олимон, омӯзгорон, хонандагон, кормандони васоити ахбори омма, муассисаву ташкилотҳо, шахсони алоҳида аз ҷониби Кумитай тадорукотӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ бо мукофотҳои пулӣ, тухфоҳо, инчунин бо ифтихорномаҳо ва нишонҳои сарисинағии «Аълоҷии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қадрдонӣ карда мешаванд.

ШАРТИ ОЗМУНХО ВА ҶОИЗАҲОИ ФЕСТИВАЛИ ҶУМҲУРИЯВИИ «ҲАФТАИ КИТОБИ КӮДАКОНУ НАВРАСОНИ ТОЧИКИСТОН»

Шарти озмунҳо:

«Диёрам Тоҷикистон» (барои хонандаи кишваршиносӣ китобхона): малакаи зарурии кишваршиносиро дорост; адабиёти заруриро аз феҳристу картотекаҳои китобхона мустақилона дарёфт карда метавонад; дар тӯли сол беш аз 5 китоб оид ба Тоҷикистонро қироат намудааст; китобҳои баҳшида ба кишварашро ба хонандагони китобхона муаррифӣ мекунад; ба хонандагони китобхона хулосаи китобҳои кишваршиносиро пешниҳод мекунад.

«Иҳтироъкори навраси китобхона»: соҳиби беш аз ду иҳтироъ мебошад; тавассути китоби китобхона ба тавлиди қадом иҳтироъҳо ноил гаштааст; адабиёт оид ба қасбу ҳунарро дар байни ҳамсолонаш пешкаш карда метавонад; рӯйхати китобҳои мутолиакардаашро ба ҳайати ҳакамон пешниҳод менамояд.

«Ҳама чизро донистан меҳоҳам»: (интернет-озмуни бачагона): дониши коғии компьютериро дорост; аз интернет мавод ҷустуҷӯ ва дарёфт карда метавонад; тарзи нусхабардории маводи зарурии дарёftаашро медонад; сомонаҳои ба кишвараш тааллуқдоштаро ба ҳамсолонаш ва ҳайати ҳакамон муаррифӣ мекунад.

«Китобдори бехтарин»: мутахассиси соҳаи китобдорӣ бошад; санаду меъёрҳои қонунгузории соҳаро хуб донад, тибқи онҳо амал намояд; тавассути нақшай кориаш кору фаъолият намуда, дар соли 2014 бо хонандагон беш аз 10 ҷорабиниҳои оммавӣ гузаронидааст ва 500 хонандаи наврасро ба мутолиаи китоби китобхона ҷалб намудааст; дониши қасбиашро ба тариқи ҳудомӯзӣ ва курсҳои такмили иҳтисос баланд бардоштааст.

«Китобхонаи бачагонаи бехтарин»: дар соли 2015 назар ба соли 2014 дар фаъолияти корӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст, яъне теъдоди хонандагон, диҳиши адабиёт, ҷорабиниҳои оммавӣ ва пурракунии фонд бо китобҳои

тозанашр хеле афзудааст (мавод пешкаш менамояд); барои таҷлили ҷашни байналмилалии «Наврӯз»-2015, 24-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санаҳои муҳим нақшай корӣ таҳия намудааст; китобхонаро бо дастгирии СКМ ва шуъбаи фарҳангӣ ноҳия (шаҳр) таъмир намуда, дар соли сипаришуда чор семинари китобдорони китобхонаҳои мактабиро гузаронидааст; фаъолияти кори СКМ (бо қӯдакону наврасон) ва мактабии ноҳия (شاҳр)-ро таҳлил ва ҷамъбаст намуда, барои беҳбудаш таклифҳо пешниҳод кардааст; дар рӯзномаи маҳаллӣ ва ҷумҳурӣ кору фаъолияти китобхонаи худ ва беҳтаринро муаррифӣ намудааст.

«Китобхонаи мактабии беҳтарин»: ба мутолиаи китоби китобхона ҳамаи талабагон ва омӯзгорони мактабро ҷалб намудааст; дар чор семинари кормандони китобхонаҳои мактабии созмондодаи китобхонаи бачагонаи ноҳия (шаҳр) ширкат варзида, дар яке аз онҳо баромад кардааст ва дониши қасбиашро бо тарики ҳудомӯзӣ такмил дода, ба омӯзгорону талабагони мактаб ва васоити аҳбори умум 10 ҳонандай беҳтарини китобхонаро муаррифӣ ва пешкаш кардааст; барои ғанӣ гардонидани фонди адабиёти бадеӣ ва соҳавӣ саҳм гирифтааст.

«Ҳонандай фаъоли китобхона»: дар давоми соли 2014 беш аз 10 китоби китобхонаро кироат кардааст ва дар панҷ ҷорӯрии китобхона иштирок намуда, дар дутои он саҳм гирифтааст; дар муаррифии китобҳои тозанашри ба китобхона воридшуда иштирок кардааст; нисбати китобҳои мутолианамудааш ба ҳамсолонаш маълумот додааст; ў китобҳои ҳондаашро бо фикру мулоҳизот дар дафтарҷаи маҳсус қайд мекунад.

«Мураббии фаъоли китобхона»: дар корҳои беруназсинии талабагон тибқи нақшай алоҳидаи корӣ бо китобдорони китобхонаҳои бачагона ва мактабии маҳал амал мекунад; ба ҳониши ҳонандагон – талабагон назорат ва роҳбарӣ мекунад; якҷоя бо китобдори китобхонаи бачагона ё мактабӣ дар ташкил

ва баргузории панҷ чорабиниҳои оммавӣ бо кӯдакону наврасон саҳм гирифтааст; дар соли 2014 беш аз 15 китоби китобхонаро мутолиа кардааст; фъолияти китобхона ва хонандагони онро дар матбуоти даврии маҳал инъикос намудааст.

«Дастони моҳири хонандай китобхона»: дар соли сипаришуда беш аз панҷ китоби кухна ва фарсадаро таъмир карда, дар ороиши ду намоиши китобӣ, соҳтани 6 ашёву бозичаҳои кӯдакона ва ороиши лавҳаи китобхонавӣ саҳм гирифтааст.

«Навқалами китобхона»: хонандай китобхона дар солҳои 2014-2015 ду асари беҳтарини оғаридаи худ (шеър, афсона, ҳикоя ва мақола)-ро баҳшида ба Тоҷикистон, Модар, Ваҳдат, забон, адабону олимон, китоб ва гайра ба ҳайати ҳакамони озмун пешкаш мекунад ва онҳо дар асоси он ғолибонро (алоҳида дар жанрҳои адабӣ) аз рӯи мазмуну муандарича муайян мекунанд.

Шарти ҷоизаҳо:

«Беҳтарин хонандай китобхона, қироатқунандай шеър, афсона, ҳикоя ва гайра»: барои қироат асари беҳтарин ва рӯзмарса интихоб шавад ва онро бо лафзи хуби адабӣ худи хонанда бурро ба субут расонад; ҳайати ҳакамон ва иштирокчиёни фестивал ба он баҳогузорӣ менамоянду ғолибонро ҳакамон дар ҳар жанр (насрӯ назм) муайян мекунанд.

«Барои ташкили намоиши китобии беҳтарин»: ба ин озмун китобдорон ва хонандагони китобхона бо намоиши китобӣ ширкат меварзанд ва он хеле пурмазмуну зебо мавзӯи муҳимму рӯзмарра (24- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, 22-солагии Артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаҳони Наврӯзи байналмилаӣ, «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ғалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор», ҷаҳонвораҳои адабону олимон ва гайра)-ро фарогир бошад; дар он на камтар аз 20 китоб ва дигар

маводи чопӣ ба намоиш гузошта шуда, он ба қоидаҳои ташкили намоиши китоб ҷавоб дихад; барои ҳайати ҳакамон пешниҳоди нақшай намоиши китоб низ қобили қабул аст.

«Аниси хонадони мо китоб аст»: (барои беҳтарин китобхонаи шаҳсии оилаҳои китобдӯст): ба озмун рӯйхати китобҳои китобхонаи шаҳсӣ ё мазмуну мундариҷаи он пешниҳод мешавад; ҳайати ҳакамон китобхонаро аз ҷиҳати иқтидори тарбияӣ, саҳми он дар васеънамоии ҷаҳонбинӣ ва қавигардонии неруи зехни насли наврас, нодирии он ва ғайра ба инобат мегиранд; соҳиби китобхона рӯйхати қӯдакони аз он истифодабурда ва маводи дар васоити аҳбори умум ба табъ расидаро низ ба ҳайати ҳакамон пешниҳод менамоянд.

«Барои тарғиби фаъолонаи фестивал»: на камтар аз панҷ мақолаи хонданбоби соли 2014-2015 дар саҳифаҳои матбуоти даврии маҳаллию ҷумҳурий оид ба таҷрибаи пешқадами баргузории Фестивал, дастовардҳои он ва соҳаи китобдорӣ ба инобат гирифта мешавад; ҳайати ҳакамон ғолибро тавассути нусҳаи маводи чопшуда тибқи мазмуну сифати он баҳогузорӣ ва муайян мекунанд.

«Барои расми зеботарини хонандай китобхона»: расми зебову назаррас бахшида ба мавзӯъҳои Модар, Ватан, Сулҳу Ваҳдати миллӣ, китобу китобхонӣ ва китобхона, Наврӯзу ҷаҳонӣ, ниёғон, иншоотҳои бузурги қишвар ва шаҳсиятҳои намоёни он, Қаҳрамонони Тоҷикистон саҳми рассом дар ороиши китобхона ва маводи таблиғотии он.

«Беҳтарин хонанда-донандаи интернет»: дониши хуби компьютерӣ дошта бошад; маводи заруриро аз интернет ба зудӣ дарёбад ва онҳоро ба дигарон муаррифӣ карда тавонад; аз сомонаҳои интернетӣ оғаҳ бошад ва бо онҳо сару кор гирад; таҷрибаи пешқадами фаъолияташ тавассути расонаҳои ҳабарӣ паҳн ва дастраси умум гашта бошад.

«Беҳтарин хонанда-муаррификундаи китоб»: дорои дониши муаррифӣ намудани китоб бошад; нусҳаи китобҳои

муаррификардаашро дошта бошад; дар муаррифии китобҳои китобхона ширкат варзида, тавассути ахбори умум (мачаллаву рӯзнома) китобҳои китобхонаро ба мардум муаррифӣ кардааст; дар намоиши китоби назди китобхона китобҳоро ба хонандагон пешкаш намояд.

СЕНАРИЯИ УМУМӢ

барои баргузории Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» 2 – 9 апрели соли 2015

Ҷойҳои баргузории фестивал аз 2-юм то 9-уми апрели соли равон дар сар то сари чумхурӣ тархи маҳсуси идона гирифта, дар гирду атрофи он шиору овезаҳо дар ситоиши китоб, китобхона, Ватан, Истиқолият, Ваҳдат, Сулҳ, илму дониш, «Соли байналмилиалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ғалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор», ҷашнвораҳои адабону олимон, шахсони маъруф ва лавҳаҳо аз лаҳзаҳои хотирмони воҳӯрии қӯдакону наврасон бо Президенти мамлакат овехта шуда, кормандони китобхонаҳо, шуъбаҳои маориф ва фарҳангӣ шаҳру ноҳияҳо субҳи адабӣ, маҳфили саволу ҷавоб, муаррифии китобҳои тозанашр, мизи мудаввар, мубодилаи афкор, конфронтонс ва сухбату воҳӯриҳои судманду шавқовар бо адабону олимон, рассомон, варзишгарон ва шахсони маъруф доир менамоянд.

Барои ҷалби мардум ва таровати хоса пайдо кардани ҷашнгоҳ ҳунармандони наврас бо карнаю сурнай ва мактаббачагон бо гулу гулдаста, бо кафқӯбихои пурмавҷ меҳмононро истиқбол мегиранд. Матни «Соҳибкитобо...» бар лаҳни ровии закӣ Абдурашид Ҳӯҷамқулов пахш карда мешавад.

Дар ҷойҳои маҳсус сурӯд ва қироати пораҳои шеърӣ дар ситоиши китоб, Ваҳдат пайваста садо дода, намоишҳои китоб, намоиши дастрончи қӯдакон, фурӯши китоб, рӯзномаву маҷаллаҳои бачагона, инчунин сухбатҳои чудогона бо ин ё он адаби маҳбуби қӯдакон дар саҳни бино ва толорҳо ташкил гардида, ҳамчунин барои дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор гардидани оғозу анҷом ва рӯзҳои дигари фестивал намоиши видеофильм, композитсияҳои адабӣ-бадӣ, дар мавзӯъҳои

мухталиф аз тарафи хонандагони мактабҳои бачагонаи мусикӣ, марказҳои эстетикии кӯдакону наврасон ва дастаҳои ҳаваскорони Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ичрои барномаҳои ҷолиби адабӣ ва мусикӣ пешкаш намудани порчаҳо аз намоишномаҳои ҷолибу шавқовари Театри давлатии ҷумҳуриявии лӯҳтак ва Сирки давлатӣ доир мегардад.

Дар оғози ҷорабинӣ атрофи сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таърихи фестивал, бурду боҳти он, вазъи китобхонаҳо, оиди нашри китоб, рӯзномаву маҷаллаҳои бачагона, дастовардҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи фарҳангу маориф ва дар ҷамъбасти фестивал оид ба падидаҳои нав аз ҷониби наврасон, адибон, китобҳои нав, рӯзномаву маҷаллаҳои нав, бунёди китобхонаҳои нав ва гайра сухан рафта, фаъолони фестивал аз ҷониби Вазорати фарҳанг, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилот ва шахсони алоҳида қадрдонӣ мегарданд.

СЕНАРИЯИ

**оғози Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қўдакону наврасони Тоҷикистон»
2 апрели соли 2015, соати 10⁰⁰**

Саҳн ва толори Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, ҷойҳои баргузории фестивал дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ қабои идона гирифта, дар гирду атрофи он шиору оvezacho дар ситоиши «Китоб», «Китобхона», «Истиқлолият», «Ваҳдат», «Ватан», «Сулҳ», «Илму дониш», «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ғалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор» ва лавҳаҳо аз лаҳзаҳои хотирмони воҳӯриҳои қўдакону наврасон бо Сарвари давлат, адибону олимон ва шахсиятҳои фарзонаи кишвар, намоиш ва расмҳо аз лаҳзаҳои баргузории чорабинҳои ҷолиб дар китобхонаҳо овехта мешаванд.

Ду соат пеш аз оғози фестивал дар саҳн ва ҷойҳои баргузории он намоишҳои китобӣ таҳти шиори «Ниҳон дар сафҳаҳоят ганҷи олам», «Китоб - неруи бузург», «Нашрияҳои Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар тӯли 24 - соли Истиқлолият», намоиш ва фурӯши китоб, рӯзнома ва маҷаллаҳои қўдакона, воҳӯриҳои судманд бо адибон, олимон, рассомон, варзишгарон, инчунин намоиши машқҳои варзишӣ ва порчаҳо аз намоишномаҳои ҷолибу шавқовари Театри давлатии чумхуриявии лӯхтак ва Сирки давлатӣ доир мегардад.

Бо фаро расидани фурсати муносиб ҳунармандони наврас дар роҳрави саҳни ҷойҳои баргузории Фестивал бо карнаю сурнай ва мактаббачагон бо гулу гулдаста, байрақчаҳо ва бо қироати пораҳои шеърӣ дар ситоиши китоб ва дигар арзишҳои миллӣ бо кафкӯbihои пурмавҷ меҳмононро истиқбол мегиранд.

Матни «Соҳибкитобо» бар лаҳни ровии закӣ Абдурашид Хӯҷамқулов пахш карда мешавад.

Меҳмонон ва хонандагон ба толори идона ороёфта ворид мешаванд, «Гимни Фестивал» баланд садо медиҳад ва парда кушода шуда, композитсияи адабӣ-бадеӣ таҳти унвони «Гиреҳкушо» оғоз мегардад.

Пас аз анҷоми композитсияи адабӣ-бадеӣ таҳти унвони «Гиреҳкушо» барои ошнӣ пайдо кардан бо дастовардҳои илмию фарҳангии кишвар бо навбат ба саҳна Вазири фарҳангӣ ҷумхурӣ муҳтарам Шамсиддин Орумбекзода, Вазири маориф ва илми Тоҷикистон Нуриддин Саидов, Раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Меҳмон Бахти даъват карда мешаванд.

Сипас яке аз хонандагони фаъоли китобхона суханронӣ намуда, рақси ҷолиберо пешкаш менамояд.

Пас аз ракс ба саҳна шоирон Тӯраҳон Аҳмадҳонов ва Шаҳрияни Аҳтамзод меоянд, ҳарду аз айёми қӯдакиҳояшон ва ё хотираҳо қисса мекунанд.

Баъд аз баромади Тӯраҳон Аҳмадҳонов ва Шаҳрияни Аҳтамзод хонандай Муассисаи давлатии «Мактаб-интернати миёнai маҳсуси санъати ҷумҳурияйӣ ба номи Миратулло Атоев», ки зодаи Тавилдараи бостонӣ мебошад, суханронӣ намуда, баъдтар фалак месарояд.

Сипас 4 – нафар падидаҳои наврас бо навбат суруд меҳонанд.

Дар охир 5 – нафар хонандагони фаъоли Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар дар васфи Ватан, Модар, Китоб, Об, Ҳисор шеърҳо қироат менамоянд.

Бо ҳамин рӯзи аввали фестивал анҷом мейёбад.

КОМПОЗИТСИЯИ АДАБӢ - БАДЕӢ «ГИРЕҲКУШО»

Шоҳ бекаророна ин тарафу он тараф қадам мезанад. Араки пешонаашро пок мекунад. Гоҳ ба таҳт менишинаду гоҳ бармехезад ва ниҳоят бетоқат шуда, садо баланд мекунад:

-Вазир!

(Вазир гунаҳкорона, дастҷо пешӣ бар вориди саҳна мешавад).

-Ассалому алайкум шоҳи олам, султони бокарам.

Шоҳ:

-Воалайкум ассалом. Хуб, чӣ ҳабари хуш овардӣ? Он равшаниро дарёфт кардед?

Вазир:

- Султони бокарам. Имрӯз ҳам сад аскар ба дарё даромаданд, аммо муъчизаро дарёфт карда натавонистанд, якто намонда дар об гарӯ шуданд.

(Шоҳ ин суханро шунида бо қаҳӯр аз ҷой межезад ва ба вазир рӯ меорад).

- Эй гӯлу гаранг. Сарвати ин дарборро солиёни дароз истифода мебарӣ, vale аз дастат хок намеояд. Ягон корро буд карда наметавонӣ. Ба ту як шабонарӯзи дигар вақт медиҳам, агар ҳалли ин муамморо наёбӣ, ту ҳам ба ҷаҳаннам меравӣ. Бирав! То ҳалли ин муаммо, ба ҷашмам нанамо.

(Вазир даст пешӣ бар аз назди шоҳ мебарояд ва ҷониби хонаши роҳ мегирад. Дар гӯшае зани вазир бо духтараи машгули ҷойнушианд. Вазир маъюс ба наздашон ҳозир мешавад. Онҳо аз ҷой межезанд).

-Биёед, аз боло гузаред.

(Вазир гузашта мешинад. Духтараи ба ў ҷой дароз мекунад).

- Фамгин менамоед, мусибате шудааст ё ягон ҷоятон дард мекунад?

-Падар, рангу рӯяton зард шудааст. Маълум, ки мушкилие доред.

Охир «Мушкиле нест, ки осон нашавад»- гуфтаанд. Шояд ёрӣ дода тавонем.

Вазир:

- Эх, духтари зебои падар. Ин мушкилӣ на аз он мушкилиҳост, ки осон шавад.

Духтар:

- Наход он қадар гарон аст, хоҳиш мекунам, дарди дилатонро бигӯед. Ҳал нашавад ҳам ақаллан каме сабук мешавед.

Зан:

- Маҳинбону дуруст мегӯяд. Захри одамро одам мегирад, гуфтаанд. Ёрӣ дода натавонем ҳам, тасалло дода метавонем.

- Эҳ занак. Шабе барои истироҳат ба соҳили дарёи пурталотуме рафтем. Ногоҳ аз миёни дарё рӯшание падидор шуд. Чашми шоҳ ба он рӯшнӣ афтоду корро бало зад. «Он рӯшноиро муайян кунед» - гуфта аскарони зиёдеро ба дарё андоҳт. Қариб сесад нафар қурбон шуд. То пагоҳ вақт дорем, агар сирри он рӯшноиро наёбем, ҳамаамон қатл мешавем.

Духтар:

- Зиқ нашавед, Шумо қурбон намешавед падарҷон, ман дар ин кор ба шумо ёрӣ мерасонам. Шоҳ аз серкорӣ ин вазифаро ба зиммаи Шумо гузоштааст, чунки марди хирадманд мебошед, аз ин рӯ, бештар ба Шумо такя дорад.

Савод сарват меорад, бесаводӣ бошад сарватро нобуд мекунад. Падарҷон он рӯшноиеро, ки шумо дидед, дар қаъри дарё не, балки дар шоҳи баланди дараҳти назди соҳил аст. Дар шоҳи он дараҳт ҷароғ аст. Хулоса, рӯшноиро аз дараҳт ҷӯед, на аз об.

Падарҷон, зуд ин корро кунед, набошад боз даҳҳо аскари бегуноҳ қурбон мешаванд.

Вазир:

- Духтарам, ту инро аз кучо медонӣ?

(Духтар аз ҷой межезаду аз даруни сандуқ чизи латтапечро мебарорад ва онро мекушояд.)

Духтар:

- Ҳалли ин муаммо дар ин китоб сабт шудааст, падарҷон.

Вазир:

- Ташаккур дұхтарам. Илоҳо барака ёбай. Кош ин китоб маров он аскарони бегунохро аз марғ ва чахолати Шоҳ эмин дорад.

(Вазир субҳи барвақт ба назди шоҳ не, ба соҳили дарё меравад. Аскаре ба дарахт баромада шабчароги булӯринеро, ки хеле ачоиб буд, гирифта мефарояд. Ҳамроҳи вазир ба дарбор меоянд. Шоҳ ҳамоно бекарор. Ду канизак ўро шамол медиҳанд. Дар тақ- тақ мешавад).

Шох:

- Дароед.

Вазир ҳамроҳи аскар, ки шамъ дар бағал дошт, вориди қаср мешаванд.

- Ассалому алайкум, шоҳам.

Шох:

- Воалайкум. Чӣ пайгоми нек дорӣ? Ё ба марғ таслим мешавӣ?

Вазир:

-Султони бокарам, он мъчизаро ёфтем.

IIIox:

- Күчост он мұғиза?

Аскар боадабона шамъро ба шоҳ дароз мекунад.

IIIox:

-Худоё, ин чӣ мӯҷиза, даруни он оби пурталотум ин шамъчаи хурд чӣ тавр истодааст. Чаро ин оби пурталотум онро аз ҷой ҷунбонда наметавонистааст?

Ба ин чавони гаюру диловар, ба ин чавони шиновар дусад тангаи подшохӣ, ҳамчунин чомаю саллаи зарбофт ҳадя кунед.

Вазир:

-Ба ҹашм шоҳам.

Асқан:

- Шохи бузургвор. Чомаю салларо ба ман не, ба вазиратон инъом кунед. Аз ў миннатпазир бошед, вагарна кй медонад боз чй кадар аскари бегунох дар об гарк мегашт.

Шоҳ:

- Аскар рост мегўяд вазир? Магар ин шамъро аз дарё наёфтед?

Вазир:

- Бале шоҳам. Ин шамъ дар дарё не, балки дар шоҳи баланди дарахти назди соҳил будааст. Шуълааш бошад, шомгоҳон ба об меафтидааст.

Шоҳ:

- Инро ба ту кӣ гуфт? Кист он шахси оқилу доно, чойи туро бо ӯ иваз кунам? Тезтар гӯй вагарна сар аз танат чудо месозам.

Вазир:

- Шоҳам, ин сирро ба ман духтари ягонаам Маҳинбону гуфт. Ӯ китобе доштааст. Дар хусуси ин шамъ қиссае дар он дарҷ гашта.

Шоҳ:

- Вазир, номи шоҳӣ аз ман, боигарӣ аз ту. Зуд рафта духтаратро ба ин ҷо биёр! Ӯро ба ин аскари диловар никоҳ мекунем. Ту писар надорӣ ин аскар ба ҷойи писар хизмататро мекунад!

(*Вазир, ки ҳуд барои духтари ҳозирҷавобу соҳибчамолаи домоди мувоғиқро интизор буд, бе дудилагӣ розӣ шуд ва рафта духтарашро ба дарбор овард*).

- Ассалому алайкум шоҳи олам.

Шоҳ:

- Воалайкум ассалом, духтарам. Ман бо ақлу заковати ту қоил шудам.

Духтар:

- Ман бошам аз ин гавҳари нодиру муқаддас миннатдорам. Аз ин чоркунчае, ки сирри замину осмон, давои дарди инсон, баҳору ҳазон арzonу гаронро дар синааш нигоҳ дошта метавонад ва одамро тарбият месозад.

Шоҳ:

- Офарин. Ана ин калиди китобхонаи дарбор. Аз ин рӯз эътиборан ту ва ин аскари диловар ҳазинадори он маҳзан мегардед.

Ман бошам боигарии бокимондаи дарборро танҳо ба хариidi китобҳои нодир сарф менамоям, ба хариidi китоб!!!

Бачаҳои азиз! Шумо ҳам китобро азиз доред. Китоб шуморо аз қазо раҳо накунад ҳам аз бало раҳо месозад.

(*Онҳо мераванд ровиҳо ба саҳна ворид мешаванд*)

Ровии 1:

Роҳбару омӯзгори мо, китоб,
Файз андар рӯзгори мо, китоб.
Аз китоб ояд ба дил нурӯ сафо,
Шамъ андар шоми тори мо, китоб.

Ровии 2:

Аҳли илму аҳли фарҳангӣ адаб,
Мекунад аз ҷон нисори мо, китоб.
Чӣ ба пирӣ, чӣ ҷавонӣ, наврасӣ,
Зеб дорад дар канори мо, китоб.

Ровии 1:

Шукур, ки пас аз як соли тӯлонӣ боз ба дидори ҳам расидем.

Ровии 2:

Шукур, ки тавассути ин ганцинаи бебаҳо, модар, омӯзгор, анису ғамбарор оби ҷашнисор ва шамъи шаби тораш меномем ҳудро, гузашта ва ояндаи ҳудро медонему меомӯзем.

Ровии 1:

Дар ин рӯзи офтобии баҳор, дар ин рӯзи муборак оғоз меёбад Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон», ки дар саросари қишвар онро бесаброна интизорӣ доштанд.

Ровии 2:

Ба хотири ин ҷашни фарҳунда, ки дар саросари қишвар, дар тӯли як ҳафта дар сатҳи баланди фарҳангӣ доир мегардад, садои дафу ҷанг танинандоз аст.

Ровии 1:

Ин ҷашни фарҳунда дар тӯли як ҳафта аҳли илму адабро бо ҳам меораду беҳтарин дастовезҳои эҷодии эшон муаррифӣ карда мешавад.

Ровии 2:

Ҳеч кас чун құдак ҳакамони нуктасанч нест. Беҳтарин шеър, беҳтарин китоб, беҳтарин адібро муйаян карда метавонанд.

Ровии 1:

Вокеан, дуруст қайд кардед, Мұхаббат. Баҳои ҳунарманд, шоир, олим, рассому ракқосро танҳо халқ дода метавонад ва унвони аз ҳама олій барои чунин ашхос ин роҳ ёфтап ба дили дидай мардум аст.

Ровии 2:

Абұабдуллоҳи Рұдакӣ

Ровии 1:

Ҳаким Фирдавсӣ
Ҷалолидини Румӣ

Ровии 2:

Абдураҳмони Ҷомӣ

Ровии 1:

Ва шумори бешумори дигар суханварони мұмтоз, ки аз ҳуд мероси гаронбаҳо ба мо мерос гузоштаанд, на танҳо исмашон бо ҳарфҳои заррин сабт шудааст, инчунин бо беҳтарин оғаридаҳои хеш ҷойгузини дилу дида буданду ҳастанд ва ҳоҳанд монд.

Ровии 2:

Нұсратулло, ин кори хайр, таҳияву нашри асарҳои муассириу хонданиро адібони барчаста имрӯз ҳам идома дода истодаанду тавассути оғаридаҳои хеш дар баланд бардоштани завқи мо, дар тарбияи насли наврас нақши барчастае гузоштаву мегузоранд.

Ровии 1:

Мо истифода аз ин фурсати муносиб шумо азизони дилро бо оғози Фестивали ҷумхурияявии «Ҳафтаи китоби құдакону наврасони Тоҷикистон» самимона шодбош намуда, барои ошной пайдо кардан бо дастовардҳои илмию фарҳангии қишвар дар тӯли солҳои Истиқлолият ба сахна **Вазири**

фарҳанги чумхурӣ мухтарам Шамсиддин Орумбекзодаро даъват менамоем. Марҳамат устоди арчманд.

Ровии 2:

Барои табрик ба саҳна **Вазири маориф ва илми Тоҷикистон Нуриддин Саидовро** даъват менамоем. Марҳамат устоди арчманд.

Ровии 1:

Барои табрикот ва додани маълумот оиди китобҳои тозанашр ба саҳна **Раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Мехмон Бахтиро** даъват менамоем. Марҳамат устоди арчманд.

(Пас аз суханронии эшон ровиён боз ба саҳна меоянд)

Ровии 2:

-Ташаккури зиёд барои суханони гарму самимӣ. Мо низ дар навбати худ шуморо бо ин ҷаҳни фарҳунда самимона шодбош намуда, дар корҳои ояндаатон муваффақиятҳои қалони беназирро орзу менамоем.

Ровии 1:

Шумо ҳамсолони азиз ва қулли меҳмонони ин ҷаҳни зебо, иди фарҳунда - Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» -ро муборакбод намуда, дастагули омодакардаи ҳамсолони хешро ба хотири болидагии хотири Шумо манзур менамоем.

Ровии 2:

Ватан, бар сангӯ хоки ту бимирам,
Тӯй модар, зи ту ман панд гирам,
Барои мушти хоку қатраобат,
Агар лозим шавад, ҷон месупорам!

«Ватан» шеъри Бозор Собир, оҳанги Қурбоналӣ Абдуллоев, Садриддини Баҳриддин аз Гимназияи Абурайҳони Берунӣ месарояд.

Пазиро бошед.

Ровии 1:

-Бигузор....

(Ногох аз ду тарафи саҳна шаш нафар кӯдакони синни хурди мактабӣ намудор мешаванду сухани ровиёнро мебуранд).

- Ассалому алайкум.

Ровии 2:

-Воалайкум ассалом. Хуш омадед ба ин базмгоҳи мо.

Ровии 1:

-Муҳаббат, гумонам ин бачаҳо роҳи толорро наёфта ин чо омадаанд. Биёд роҳро ба онҳо нишон дихем.

Нафари дигар:

-Ташвиш накашед. Роҳро медонем, vale аlam дорем.

Ровии 2:

-Чӣ алам будааст. Ку бифаҳмем.

-Порсол чунон тайёрӣ дидем, чунон тайёрӣ дидем, ки мондан гиред, vale ба мо навбат нарасид.

Нафари дигар:

-Рост мегуед дугонаҷон. Имсол ҳам хапу дам шинем, навбат ба мо намерасад. То кӯдак гиря накунад, модараши шир намедиҳад. Баромад мекунем вассалом.

Ровии 1:

-Чӣ кор мекунем Муҳаббат? Нақша чӣ мешавад?

Ровии 2:

-Дигар ҳеч кор аз дастамон намеояд. Кӯдак шоҳро бо якравӣ аз таҳт фуровардааст. Магар ману туро розӣ карда наметавонад. Илова бар ин дили онҳо мисли об соғу мисли гул нозуқ аст, мабодо наранҷанд.

Ровии 1:

-Бигузор гуфти ту шавад. Марҳамат бачаҳо мо ва тамоми иштирокчиён шуморо гӯш мекунем.

(Онҳо худро муаррифӣ карда, шеър қироат менамоянд).

Муродалӣ Собир

МАРО БОҒЧА БУРДА МОН

Очаони меҳрубон,
Ман дигар шудам калон,
Маро акнун боғча бар,
Мисли Чонону Хубон.
Онҳо хонанд «Алифбо»,
Аз ҳама хубу доно.
Чонон донад афсона,
Хубон хонад тарона.
То кай ман танҳо, оча,
Шинам ҳамроҳи зоча?
Рақамҳоро надонам,
Навиштан ҳам натонам.
Очаони меҳрубон,
Маро боғча бурда мон!

Муродалӣ Собир., Маро боғча бурда мон [Матн]: Мачмӯаи шеърҳо // Замзамаи баҳор.- Душанбе : Адид, 2014.- С.50.

Латофат Кенчаева

САФОИ ОБ

Бод ларзон,
Сабза раксон.
Ғунча хандон,
Абр гирён-
 Аз сафои оби тоза,
 Аз навои оби тоза.
Боғ рангин,
Роғ рангин,
Рӯйи лола
Доғ рангин-

Аз сафои оби тоза ,
Аз навои оби тоза.
Чӯй мушкин,
Кӯй мушкин,
Дасту рӯву
Мӯй мушкин-
Аз сафои оби тоза,
Аз навои оби тоза .
Ашки борон,
Чашмасорон,
Рӯдбори
рӯзгорон-
Аз сафои оби тоза,
Аз навои оби тоза.

Кенчаева, Латофат. Сафои оби тоза [Матн]: Маҷмӯаи шеърҳо барои қӯдакони синни хурд ва миёнаи мактабӣ // Шеъро.-Душанбе: Истиқбол, 2010.-С.6.

Чӯра Ҳошимӣ

МОДАРАМ

Аз ҳама нозанин,
Аз ҳама меҳрубон,
Аз ҳама, аз ҳама
Беҳтарин дар ҷаҳон!

Модарам! Модарам!
Соябони сарам!

Бо ту дар зиндагӣ
Хушдилам, хушдилам,
Бо ту осон бувад
Мушкилам, мушкилам!
Модарам! Модарам!
Соябони сарам!

Бо ту пайвастаам
Ончунон! Ончунон!
Сар ба сар, мӯ ба мӯ,
Дил ба дил, чон ба чон!

Модарам! Модарам!
Соябони сарам!

Ҳошимӣ, Ҷӯра. Модарам [Матн]: Маҷмӯаи шеърҳо барои кӯдакони синни хурд ва миёнаи мактабӣ // Баччаҳову қӯчаҳо.-Душанбе: Адиб.-2008.-С.204 .

Махбуба Нематзода

ХОН КИТОБ

Гӯш бидех дугона,
Гӯям ба ту тарона.
Хоҳӣ, сад ғазал гӯям,
Саду як матал гӯям.
Қисса гӯям беҳисоб,
Ҳамаи ин аз китоб.
Китоб баҳо надорад,
Фам аз дилҳо барорад.
Як китоби пурмаъно,
Беҳ аз як доман тилло.
Китоб хонӣ, доноӣ,
Аз ҳама касс болоӣ.
Дугона, ту ҳам биштоб,
Бекор нашин, хон китоб.

Нематзода, Махбуба. Хон китоб [Матн]: Шеърҳо барои хурдтарақон ва хонандагони синфҳои поёнӣ // Духтараки бозингар.-Душанбе: Адиб, 2014.-С.54.

Саидкул Мирилизода

ПАГОҲ РАВАМ БА МАКТАБ

Шашсолаам, калонам,
Навишта метавонам:
«Модар» навиштам дирӯз,
«Падар» навиштам имрӯз.
Акои ман Умедчон
Хонад дар шаҳри калон.
Гӯяд маро ҳар замон:
-Макун шитоб, Амонҷон!
То ту ба мактаб равӣ,
Аз пайи матлаб равӣ.
Монда як соли дигар.
-Як сол бошад чӣ қадар?
Бо панҷаҳои дастам.
Шумурда ман нишастам.
Гар ҳаст даҳ рӯзу шаб,
Пагоҳ равам ба мактаб!

Мирилизода, Саидкул. Пагоҳ равам ба мактаб [Матн]:
Шеърҳо барои бачаҳо // Пагоҳ равам ба мактаб.- Душанбе:
Адиб, 2014.-С.16.

Наримон Бақозода

ХУДРО КУНОНӢ ОДАТ

Ҳар рӯз бо қироат
Худро кунонӣ одат,
Осон ба калла ояд
Дониш зи ҳар китобат.

Дониш-калиди тилло,
То мушкилат күшояд,
Дар чорсойи дунё
Роҳи ҳақат намояд.

Бақозода, Наримон. Худро күнөнӣ одат [Матн]: Шеърҳо барои кӯдакон ва бачагони синни мактабӣ // Озода шав.- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005.-С.8.

*(Бачаҳо қироат карда аз саҳна мераванд.
Ровиён ба саҳна меоянд).*

Ровии 2:

-Қироат ачиб буд, ҳамин тавр не Нусратулло

Ровии 1:

-Бале хеле Олӣ. Ин лаҳза бо қаломи эҳтиром...

(духтарчаи атласпӯши вориди саҳна шуда боз суханони ровиёнро мебурад).

Духтарақ:

-Бо қаломи эҳтиром Каминаро ба саҳна даъват кунед. Банда ҳам ҳунари хуб дорад, vale соли гузашта номераи ман дар паси парда монд. Не гӯед ҳам мерақсам ҳа гӯед ҳам. Ҳамсолони азиз, маро тарафдорӣ кунед.

(Ҳама қарсак зада ўро ҷонибдорӣ мекунанд).

Ровии 2:

-Ба инаш чӣ мегӯед. Аз нақша тамоман берун шудем. Вақтамон ҳам хеле кам аст.

Ровии 1:

-Биёд якҷоя рақси ўро ҳам тамошо карда сипас сенарияи таҳиякардаи хешро оғоз мекунем.

Духтарақ:

-Ташаккури зиёд. Ба ҳунарам ба фикрам, ки шубҳа доред. Ончунон мерақсам, ки ба маҳоратам на танҳо шумо, балки Зебо Аминзода ангушти ҳайрат мегазад.

(Пас аз рақс ровиён боз ба саҳна меоянӣ).

Ровии 2:

-Маъзарат меҳоҳем аз шумо меҳмонони азиз. Ин ҳама бо айби корманди китобхона Тахминабону рух додааст. Ўазифаи дарбониро як тараф монда, худ ба толор омада, баҳузур нишастааст.

Ровии 1:

-Бале. Дар урфият мегӯянд, ки даратро руст кун, ҳамсоятро дузд нагӯй.

Ровии 2:

-Ин бемасъулиятӣ бечазо намемонад. Аз директори фестивал хуб гап мешунавем.

(Ногаҳон адабон Тӯрахон Аҳмадхонов ва Шаҳрияи Аҳтамзод вориди саҳна мешаванд).

-Ассалому алайкум бачаҳо

Ровии 1:

-Воалайқум ассалом устод.

Ровии 2:

-Марҳамат карда ба толор гузаред. Мо шуморо саҳт интизор будем.

Ровии 1:

-Тибки барнома Шумо имрӯз баромад ҳам доред, устодони гиромӣ.

Тӯрахон Аҳмадхонов:

-Шаҳрия ин бачаҳо рост мегуфта бошанд. Ба ваъдаашон бовар карда ба толор гузашта навбат поем ё....

Шаҳрия Аҳтамзод:

-Не Тӯрахон. Ҳаргиз не. Мисли порсола менишинему аз толор баромада меравем. Суханони мо, табрику таҳнияти мо то соли 2016 дар диламон мемонад. Бошад, ки Ҳудои меҳрубон то соли оянда моро дар паноҳаш нигоҳ дораду ба дидори дӯстон ва наврасон расонад, вагарна.

Тўрахон Аҳмадхонов:

-Худо нигаҳ дораде. Дилатонро танг нагиред Шахрия.
Хуллас интизор нашуда баромад мекунем. ҳамин тавр?

Шахрия Аҳтамзод:

-Бале.

(Ҳарду аз айёми кўдакиҳошон ва ё хотираҳо қисса мекунанд)

Ровии 2:

-Устодони азиз гарчанде ба нақшай мо каме тағиирот ворид кардед, vale баромадатон хеле олӣ буд. Чапакҳои бардавоми иштироҷиён аз ин шаҳодат медиҳад.

Ровии 1:

-Бигзор то соли 2016 не, то соли 3016 сиҳату саломат бимонеду аз атри суханони ноби шумо ташнагони шеър баҳравар бишаванд.

Ровии 2:

-Ба шумо барору бурдборӣ меҳоҳем. Марҳамат карда ба толор гузаред ва аз барномаи бачаҳо лаззат бубаред.

(Аз як тарафи саҳна писарбачае дутор дар даст вориди саҳна мешавад).

- Ассалому алайкум апа. Инҷо Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар?

Ровии 1:

-Бале инҷо Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар. Шумо даъватӣ ҳастед?

Писарбача:

- Соли гузашта даъватӣ будам навбат надодед. Аз шаҳри Душанбе мебудам майлаш, аз Тавилдараи бостонӣ омада будам.

Ровии 2:

-Худоё тавба. Шумо ҳозир аз Тавилдара омадед?

Писарбача:

-Не навбат, ки надодед дигар ба Тавилдара нарафтам ба Муассисаи давлатии «Мактаб-интернати миёнаи маҳсуси санъати ҷумҳурияйӣ ба номи Миратулло Атоев» шомил шудам.

Як соли дароз машқ кардам. То номераамро ичро накунам, аз саҳна берун намешавам. Ҳамсолони азиз ваъда медиҳам, ки овозам писандатон меояд.

Ровии 1:

-Худоё имрӯз чи рӯз шуд. Аз нақша тамоман баромадем. Аз директори фестивал Қурбон Авғонов ва коргардон Тошов Маҳмадулло хуб гап мефаҳмем.

Ровии 2:

-Додарҷон, тезтар сурудатро хону ба толор гузар.

Ровии 1:

-Тахмина шумо дар кучоед охир. Чӣ гап аст? Агар як каси дигар беичзат ба саҳна барояд, аз худатон гила кунед.

Ровии 2:

Меҳмонони арҷманд ва ҳамсолони гиромӣ. Фикр мекунам, ки ин додари азиз дар оянда яке аз ҳунармандони асил мешавад, барои аз барномаи таҳияшуда баромадан аз шумо узр меҳоҳем. Инак барномаи таҳиякардаи хешро манзури шумо менамоем. Лаззат хоҳед бурд.

Боз панҷ нафар ба саҳна ворид мешаванд ва ба ровиён салом мегӯянд.

Ровии 1:

-Ҳеч чизро намефаҳмам. Инҳо боз кӣ бошанд?

Ровии 2:

-Салом бачаҳо. Шумо кӣ ҳастед? Аз кучо? Худатонро муаррифӣ кунед, чӣ.

Яке аз бачаҳо:

-Мо хонандагони Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 71 ноҳияи Шоҳмансур

Ровии 1:

-Мақсади ба ин чо омаданатон чист?

Нафари аввал:

-Эҳ апаҷон, апаҷон аламҳоямон зиёд.

Нафари дуюм:

-Илтимос аламата кўтоҳ карда гуй, вагарна ба мо навбат намешавад.

Писари аввал:

Мо хонандагони синфи 7-уми Муассисай таҳсилоти миёнаи умумии №71 ноҳияи Шоҳмансур мебошем. Донишамонро суст гуфта соли гузашта моро ба фестивал наоварданд. Аламамон кард. Кўшиши зиёд карда ба сафи хубхонҳо чой гирифтем. Агар порсол 11 баҳои 3 ва 3 баҳои 4 гирифта бошем, имсол 13 баҳои 4 ва як баҳои 3 дорем. Ноумед нашуда баромад кунем, Худоxoҳад то фестивали оянда аълоҳон мешавем.

Ровии 1:

Ба инаш чӣ мегӯед.

Ровии 2:

Чи гӯям Нусратулло. Охир онҳо, бо умед омаданд. Не гӯем намешавад. Медонам, ки аз директори фестивал саҳт гап мешунавем. Гирифтани Диплом ё Ифтихорнома бошад орзу ҳам намекунем, вале ҳоҳиши бачагонро ба ҷо овардан лозим. Онҳоро ҳавасманд кардан даркор. Охир мақсад аз баргузории Фестивал қашфи падидаҳои наврас аст. Бинед, ки аз таъсири фестивали китоб бачаҳои сустхонҳо аълоҳон шудаанд.

Ровии 1:

-Бигзор гуфти ту шавад.

Ровии 2:

-Сари қалобаам гум шуд. Дигар аз чи оғоз карданро намедонам.

Ровии 1:

-Муҳаббат, биёд коргардонро ҷеғ мезанем. Шояд ў маслиҳати хубе медиҳад.

Ровии 2:

Акаи Маҳмадулло як бор ба назди мо биёд. Ҳоҳиш мекунем.

Коргадон Тошев М.

-Ҳа бачаҳо. Ҳудатонро ба даст гиред. Ин хел мешавад. Зик нашавед. Дар паси саҳнаи мо як гурӯҳ бачаҳои дигарро, ки

ҳохиши дар фестивали мо баромад карданро доранд бо азоб нигоҳ доштаем.

-Биёед ба онҳо ҳам ичозати ба саҳна баромадан дихем.

Ровии 1:

-Директори фестивал ба ин чӣ мегӯяд ака.

Коргардон Тошев М.

-Нусратулло шумо имрӯз ўро шинохта бошед, ман қариб 10 сол боз ўро мешиносам, чанд сол боз коргардонии фестивалро бар уҳда дорам. Воқеан он кас саҳтирианд, вали кӯдаконро дӯст медоранд. Ҳеч гоҳ онҳоро хафа намекунанд ва намегузорад, ки касе дили онҳоро ранҷонад.

Ровии 2:

-Хулоса ба ҳавасмандони боқимонда ҳам ичозати баромад кардан дихем ҳамин тавр?

Коргардон Тошев М:

-Бале барои сенарияи худамон ҳам вақт мешавад.

(*Бачаҳо дар ситошии Ватан, Модар, Китоб, Об, Ҳисор шеърҳо қироат менамоянд*).

Мирзо Турсунзода

СИЛСИЛАИ КӮҲИ ҲИСОР

Дидай манзараи силсилаи куҳи Ҳисор,
Нуқрагун шаршараи силсилаи куҳи Ҳисор,
Рӯдҳои дараи силсилаи куҳи Ҳисор,
Акси оҳубараи силсилаи куҳи Ҳисор.

Нест ин силсила монанд ба куҳи дигаре,
Дорад ин кӯҳ ба худ хос шукӯҳи дигаре,
Кӯҳҳо саф зада ҳастанд ба ҳам дӯш ба дӯш ,
Як гурӯҳ аз пасу аз пеш гурӯҳи дигаре.

Бағали қүхі Ҳисор аст пур аз қашмаву рұд,
Гулмахай дикқати сайёд кунад қалб ба худ,
Абрхо мисли шутур гарданы худ карда дароз,
Об нұшад зи рұди чамани сабзу қабуд.

Бағали қүхі Ҳисор аст тамошогаҳи мо,
Манзилу мағфили мо, бистари мо, қогаҳи мо,
Қашмахояш дами құшидану фаввора задан
Гашта монанд ба оқанги дили оғаҳи мо.

Күххө, ки ба замин пой фурұ сохтаанд,
Күллахо рахна ба сақфи фалак андохтаанд.
Мисли байроки зафар, машъали тобони ҳаёт ,
Офтоби саҳариро ба сар афрохтаанд.

Гар ғана по ба заминаш, кағи по нарм шавад,
Қисму ғони ману ту аз нағасаш гарм шавад,
Қатраи шабнами наврехта дар чөхраи гул,
Чилвагар чун арақи гунаи пуршарм шавад.

Симу зар, сурмаву симоб дихад қүхі Ҳисор,
Ташнагонро шабу рұз об дихад қүхі Ҳисор,
Чорзону зад дар майқада чун пири мугон,
Чоми саршори майи ноб дихад қүхі Ҳисор.

Ман, ки дар домани ин силсила тавлид шудам,
Қатраи ашқи азову фараҳи ид шудам,
Чун расидам ба сари құллаи қүхі Ватанам,
Хофизи ин Ватани пайрави хүршед шудам.

Тұрсынзода, Мирзо. Силсилаи қүхі Ҳисор [Матн]: Шеър //
Мунтажаби осор.- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2011.-С.52.

ВАСЛИ ВАТАН

Самои софи пурситора хоҳам,
Дили гарме чу оташпора хоҳам.
Ғазал абрешимӣ гӯям Ватанро,
Сутунашро зи санги хора хоҳам.
Зи хуршеди Ватан анвор чидам,
Шабашро хандаи маҳпора хоҳам.
Ба мисли рӯйи модар ман ҳамеша,
Ба рухсори Ватан наззора хоҳам.
Парастувона бинмоям тавофаш,
Зи даргоҳи азизаш чора хоҳам.
Барои мардуми фарзонаи хеш,
Ватандорӣ дар ин сайёра хоҳам.
Ватан, эй ҳадаяи Парвардигорам,
Вафову васли ту ҳамвора хоҳам.

Ахтамзод, Шаҳрия. Васли Ватан [Матн]: Шеър // Ватан, Истиқлол, Ваҳдат.-Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013.-С.

Лоик Шералий

ВОЛОТАР АЗ ҲАМА

Як дами ҷон костани модарон,
Беҳ зи ҳама муъчизи пайғамбарон.

Як нигаҳи шуълавари модарон,
Беҳ зи ҳама анҷумани ахтарон.

Як сухани бонамаки модарон,
Беҳ зи ҳама ҳикмати донишварон.

Як асари маслиҳати модарон,
Беҳ зи ҳама доварии доварон.

Як ҳунари ҳамдамии модарон,
Беҳ зи ҳама ҷодуи санъатгарон.

Як нафаси сӯхтани модарон,
Беҳ зи ҳама сӯзи дили шоирон .

Як табусӯзи ҷигари модарон,
Беҳ зи ҷигардории сарлашкарон.

Як мадади фотиҳаи модарон,
Беҳ зи мададгории соҳибсарон.

Як қадами беалами модарон,
Беҳ зи ҳама шаш ҷиҳати бекарон.

Пас, ба қадамҳои шумо, модарон,
Хок шаванд аз ҳама волотарон.

Пас, ба қадамҳои шумо, модарон,
Қавну макон бод фидо, модарон!

**Шералий, Лоик. Волотар аз ҳама [Матн]: Шеър // Модарнома.-
Душанбе: Адабиёти бачагона, 2014.-С.58.**

Мухиддин Фарҳат

ОБИ ДУШАНБЕ

Мавҷаш ба шӯҳӣ дил мерабояд,
Бодаш ба ҳар дам ҷон меғизояд,
Аз ҳар садояш гул меқушояд,
Шодӣ ба шодӣ зам менамояд

Оби Душанбе,
Оби Душанбе!

Ҳусни чаманро дар сина дорад,
Бар рӯйи сахро ойина дорад,
Табъи хуш имрӯз аз дина дорад,
Бар нафъи мардум ганчина дорад

Оби Душанбе,
Оби Душанбе!

Ҳар кас, ки аз он боре бинӯшад,
Бар ҷойи дигар ҳаргиз накӯшад,
Чун ҷашмаи нав, ҷобук бичӯшад,
Дар ҳастии ӯ умре ҳурӯшад

Оби Душанбе,
Оби Душанбе!

Фарҳат, Муҳиддин. Оби Душанбе [Матн]: Шеър// Рамзи зиндагӣ.-Душанбе, Ирфон, 1985.С.86.

Алӣ Бобоҷон

ИДИ МАҶРИФАТ

Дар ҷорбоги шаҳри мо
Тафсид бозори китоб.
Аз ҳар тараф, аз ҳар кучо
Омад ҳаридори китоб.

Меҳмон шуданд аҳли қалам
Дар ҷашни мактаббачагон.
Хонанд шеъру қиссаҳо
Аз буду нобуди замон.

Аз соядасти ҳар адиб
Афзуд қадри ҳар китоб.
Пурнур шуд рухсори мо,
Монанди рӯи офтоб.

Гуфтем:- Тахсин бар шумо,
Эчодкорони китоб!
Аз файзи илҳоми шумо
Ҳастем умре баҳраёб.

Шуд чорбоги шаҳри мо
Ҳамчун фазои дўстӣ.
Гардид бозори китоб
Иди бакои дўстӣ.

**Бобоҷон, Алӣ. Иди маърифат [Матн]: Шеър // Пайгоми
парасту.-Душанбе: Адиб, 2003.-С.15.**

(Пас аз баромади бачаҳо ровиён ба саҳна мебароянд)

Ровии 1:

- Ташаккури зиёд бачаҳои азиз, боварӣ дорем, ки шумо дар оянда хонандагони фаъоли китобхона мешавед.

Ровии 2:

-Ҳозирини муҳтарам. Ҳар кореро оғозеву анҷоме ҳаст. Барномаи омодакардаи мо низ ҳусни анҷом мегирад.

Ровии 1:

-Агар тавонистем соате хотири шуморо болида дорем, сарфарозем.

Ровии 2:

-Бори дигар шуморо бо ин ҷаҳни фарҳунда шодбош гуфта, танҳо барои як рӯз, танҳо барои имрӯз бо шумо Ҳудо ҳофизӣ менамоем.

Ровии 1:

-Дар тӯли хафт рӯзи дигар дар ин даргоҳи муқаддас, чун дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ намоишҳои идона ҷараён мегирад. Биёед тамошо кунед, лазат баред ва баҳти худ, ҳунари ҳудро бисанҷед.

Бо қитоб бошед ва умри қитобро бубинед, меҳмонони азиз!

СЕНАРИЯИ

чамъбаси Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қўдакону наврасони Тоҷикистон» 9-уми апрели соли 2015, соати 10⁰⁰

Саҳн ва толори Муассисаи давлатии «Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев», (чойҳои баргузории Фестивал дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ) роҳрави васеъ ва озода қабои идона гирифта, дар гирду атрофи он шиору оvezахо дар ситоиши «Китоб», «Китобхона», «Истиқлолият», «Ваҳдат», «Наврӯз», «Ватан», «Сулҳ», «Илму дониш», «Соли байналмилалии оби тоза», «Соли оила», «70-солагии Рӯзи Ғалаба», «700 - солагии зодрӯзӣ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», «3000-солагии Ҳисор» ва лавҳаҳо аз лаҳзаҳои хотирмони воҳӯриҳои қўдакону наврасон бо Сарвари давлат, адибону олимон ва шаҳсиятҳои фарзонаи кишвар, намоиш ва расмҳо аз лаҳзаҳои баргузории чорабинихои ҷолиб дар китобхонаҳо овехта мешаванд.

Ҳамчунин намоиши дастрончи қўдакону наврасон, намоишҳои китоб, фурӯши китобу рӯзнома ва маҷаллаҳои тозанашри замони истиқлол ташкил карда мешавад.

Дар гӯшаҳои макони баргузории фестивал воҳӯриҳои судманд бо адибону олимон, рассомон, варзишгарон доир мегарданд.

Қироати порчаҳои шеърӣ дар васфи Наврӯз, Модар, Ватан, Истиқлолият, Сулҳ, Дӯстӣ ва гуфтаҳои адибону олимон дар васфи китоб ва беҳтарин номераҳои консертий бо иштироки ҳунармандони наврас аз шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ манзур мегардад, инчунин порчаҳо аз намоишномаҳои ҷолибу шавқовари Театри давлатии чумхуриявии лӯҳтак, Сирки давлатӣ таҳия ва пешкаш карда мешаванд.

Аз ҳар ду тарафи роҳрав шогирдони наврас, шайпурнавозон, нақоразанҳо ва парчамбардорон бо либосҳои расмӣ, либосҳои

Ахтарон ворисони Сомониён, саф мекашанд. Бо мисраъҳои шеърӣ шиорҳои тарбиявӣ, ватандӯстӣ садо медиҳанд.

Зери садои форamu маргуладори Абдурашид Хӯчамкулов бар лаҳни «Соҳибкитобо» (фиттаи шеъри мазкурро аз КДБЧ ба номи Мирсаид Миршакар дастрас карда метавонед), меҳмонон вориди толор мегарданд. Гимни фестивал садо медиҳад.

Видеофilm таҳти унвони «Як ҳаftai фараҳбаш» оғоз мегардад.

Пас аз тамошои видеофилми идона як гурӯҳ хонандагон дар ситоиши китобхона пораҳои шеър қироат менамоянд.

Барои суханронӣ ва супоридани тухфаҳои хотиравӣ ба иштирокчиёни фаъол, намояндагони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, Вазорати фарҳанг, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, муассисаҳои давлатӣ ва гайридавлатӣ даъват карда мешаванд.

Баъд аз анҷоми тухфасупорӣ иштирокчиёни Фестивал саф кашида, Гимни фестивал садо медиҳад. Бо ҳамин тантанаи Фестивал анҷом мепазирад.

СИТОИШИ КИТОБ ДАР ҚИРОАТИ ЯК ГУРӮХ ХОНАНДАГОН

Хонандаи 1:

Нақши китоб ва китобхонаҳо барои тарбияи наслҳои имрӯзу оянда хеле муҳим аст. Китобхонӣ ҷузъи муҳими тарбияи насли наврасро бояд ишғол қунад. Миллати мо бо китоб ва китобхонӣ, заковат ва маърифатнокии худ дар чаҳони мутамаддин мақоми шоиста касб кардааст.

Эмомалӣ Раҳмон

Хонандаи 2:

Китобхона ҳазинаест ба ҳама дастрас. Аз ин ҳазина ҳар чӣ бештар мардум истифода баранд, ҳамон қадар маърифату ақлу заковаташон афзун мегардад.

Бурхониддин Каримзода

Хонандаи 3:

Саҳифаҳои китоб дар маҷмӯъ қули нигоштаҳои инсонҳо барои он азизу мӯтабаранд, ки рӯзгор чун табиби ҳозиқ дар аврақи ташхисии пуркардаи хеш, дарду дармони ваъзи рӯхии равонии чомеаро дар тӯли асрҳо дар онҳо сабт кардааст.

Садриддин Ҳасанзода

Хонандаи 4;

Таърихи китобхонаи кишвари мо аз таърихи китобхонаи дигар кишварҳо қадимтар аст, ки имрӯз аз назари китобдорӣ авҷу камолот ёфтаанд.

Сафар Сулаймонӣ

Хонандаи 5;

Китоб мӯҷизаест, ки инсониятро ба дараҷаҳои баландтарини илмиву техникӣ мерасонад, туфайли қашфиётҳо фарҳанг ва маърифати инсоният рушд мейбанд.

Курбоналӣ Бӯриев

Хонандаи 6:

Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтай китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» дар тақвияти дониши хонандагон ва инкишофи ҷаҳонбинии онҳо нақши муассир мегузорад.

Ҷӯра Ҳошимӣ

Хонандаи 7:

Осори Мирсаид Миршакар на танҳо рӯҳи кӯдакон, балки рӯҳи мо калонсолонро ҳам болида медорад.

Муҳсина Аслиева

Хонандаи 8:

Аз худ намудани библиография ин аз худ намудани иттилоот аст ва аз худ намудани иттилоот аз худ намудани чаҳон.

Гадобек Махмудов

Хонандаи 9:

Китоб чун падидаи устувори фарҳангӣ ва умдатарин неруи тамаддуни башарӣ барои нигоҳ доштану аз як насл ба насли дигар интиқол додани хотираи таърихӣ нақши бузург дорад.

Шариф Комилзода

Хонандаи 10:

Дӯстории меҳану миллат дар он собит мегардад, ки арзишҳои илмиву фарҳангии умумибашарӣ, дастовардҳои техникиву замонавӣ ва қашфиёту бозёфтҳои навтаринро биомӯзем ва онро дар амал татбиқ намоем.

Бозорбой Холов

Хонандаи 11:

Муҳимтарин дастоварди истиқлолияти Тоҷикистон дар соҳаи китобдорӣ ин ташаккули сиёсати давлатии китобдории устувор бар мабнои ҳуввияти миллӣ ва арзишҳову меъёрҳои умумибашарӣ мебошад.

Сафар Шосаидов

Хонандаи 12:

Ҳеч зарру зевар ва дорой ба арзиши як китоб баробар нест.

Қурбон Авғонов

СУХАНРОНИҲОИ РОВИЁН ДАР АНҶОМИ ФЕСТИВАЛ

Ровии 1:

-Бале, ҳақ ба ҷониби онҳое, ки ин ганцинаи нодирро ситоиш кардаву ситоиш мекунанд.

Ровии 2:

-Воқеан ҳамин китоб аст, ки гузаштаро бо оянда мепайвандад, таъриху тамаддуни миллатро дар худ нигоҳ медорад ва мову шуморо боз ҳам наздиктар мекунад.

Ровии 1:

-Моро меомӯзонад, тарбият мекунад ва дар кушодани гирехи мушкилот ба мо ёрӣ мерасонад.

Ровии 2:

-Дар тӯли як ҳафта, аниқтараш аз 2-юм то 9-уми апрел имсол ҳам чун солҳои қаблӣ Иди Китоб-Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» дар саросари қишивар бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид.

Ровии 1:

-Ҳама фаъол буданд, вале чун мақсад аз баргузории фестивал дарёftи ҷеҳраҳои нав падидаҳои нав, китобҳои нав ва навқаламону ихтироъкорон буд, беҳтаринҳоро номнавискардем.

Ровии 2:

-Хушачинӣ кардем аз ҳар гӯша. Беҳтарин номераҳо, беҳтарин хонандажо аз саросари ҷумҳурий ба ин ҷо даъват намудем.

Ровии 1:

-ОНҲОЕРО даъват кардем, ки воқеан беҳтарин буданд ва ба ояндаи дурахшонашон умеду барорист.

Ровии 2:

Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ,
Ки мусоҳиб бувад гаҳу бегах,
Роҳатафзои ҷону роҳати дил,
Ҳарчи дилҳоҳи туст аз ӯ ҳосил,

Инчунин ҳамдами латиф кӣ дид?
Ки на ранҷе диҳад на ранҷонид.

Ровии 1:

Акнун, навбат ба қироати шеър аз эҷодиёти адибони классику мусоир дар ситоиши Ватан, модар ва сулҳ дар иҷрои хонандагони Гимназияи Абурайҳони Берунӣ Санораи Шарифбек ва Суруши Шарифбек.

Ровии 2:

-Аллакай он қатраҳои хурд, ки дар ин саҳнаи ҳунар чанд сол пеш падид омада буданд, қисми зиёдашон ба дарё мубаддал гаштаанд.

Ровии 1:

- Нусратуллои Маҳмадулло
- Малика Раҳмонова
- Мастура Ғуломова
- Ҷонибеки Шараф
- Шукронай Қурбон
- Аличон Тошев
- Маҳмудов Ҳусейн
- Шаҳнозай Буризод ва ғайраҳо

Ровии 2:

-Ва даҳҳои дигарро метавон ном бурд, ки дар фестивалҳои қаблӣ иштироки фаъолона доштанду имрӯз дар соҳаҳои гуногун кору фаъолият доранд.

Ровии 1:

Мутмаинем ин кӯдакону наврасони фаъоли имрӯза ҳам дар оянда шахсиятҳои маъруфи кишвар мешаванду миллати тоҷик ба онҳо ифтихор менамояд.

Ровии 2:

Пеш аз оне, ки беҳтаринҳо қадрдонӣ шаванд, ба минбар бо камоли эҳтиром Вазири фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Шамсиҷдин Орумбекзода даъват карда мешаванд, то атрофии дирӯзу имрӯзи ин ҷаҳни фарҳунда ибрози андеша

намоянд ва тухфаҳои Вазорати фарҳангро ба беҳтаринҳо тақдим намоянд.

Суҳани Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Орумбекзода.

Ровии 1:

Ташаккури зиёд ба вазири муҳтарам. Мо низ ба нияту орзуҳои шумо шарик гашта, умед бар он мебандем, ки шумораи хонандагони фаъол, навқаламону ихтироъкорон, варзишгарону рассомон, навозандагону мутрибон ва ровиёни барчастае аз миёни ин ғунчаҳои хандон ба воя бирасанду дар рушду нумуи кишвар ҳиссагузор бошанд.

Ровии 2:

Додару хоҳарони азиз, меҳмонони арчманд! Зери кафқӯбиҳои пурмавчи шумо, раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абуабдулоҳи Рӯдакӣ, устод Меҳмон Бахтиро рӯи саҳна меҳонем.

Суҳани раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Меҳмон Бахтий.

Ровии 1:

Ташаккури зиёд устоди азиз. Мо низ дар навбати худ шуморо бо иди китоб табрику шодбош намуда, бароятон сиҳатмандии комил ва илҳоми саршорро таманно менамоем.

Ровии 2:

Ин навбат сухани табрикотиро ба Вазири маориф ва илми Тоҷикистон муҳтарам Нуриддин Саидов медиҳем, то андеша ва табрикоти хешро иброз намоянд.

Суҳани вазири маориф илми Тоҷикистон Нуриддин Саидов.

Ровии 1:

Ташаккур устод. Мо низ аз номи тамоми иштирокчиёни фестивал ба Шумо ваъда медиҳем, ки бештару хубтар дониш омӯхта дар пешравии кишвари азизамон саҳмгузор бошем ва Шуморо бо иди китоб табрику шодбош намуда, бароятон сиҳатмандии комил ва илҳоми саршорро таманно менамоем.

Ровии 2:

Тавре, ки зикр доштем имрӯз, барои иштирокчиёни фаъол муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ тухфаҳо супориданианд. Бо камоли эҳтиром эшонро ба сахна даъват менамоем, то бо навбат дар ҳавасмандии кӯдакону наврасон сахмгузор бошанд.

Ровии 1:

Ташаккури зиёд устодони азиз. Мо низ дар навбати худ шуморо бо иди китоб табрику шодбош намуда, бароятон сиҳатмандии комил ва умри китобро таманно менамоем.

Ровии 2:

-Сарбаландӣ.

Ровии 1:

-Хонаободӣ

Ровии 2:

-Сиҳатмандӣ.

Ровии 1:

-Пирӯзиву шарафмандии Шумо азизон орзуи ҳамешагии мост.

Ровии 2:

-То соли оянда шуморо ба паноҳи Яздони пок месупорем.

Ровии 1 ва 2:

Боз омадан зи рафтани хуршед дур нест,
Гар зиндагист дида ба дидор мерасад.

НАМУНАИ СУҲБАТ ВА НАМОИШИ КИТОБ ДАР МАВЗЎҲОИ МУХТАЛИФ

Об - сарвати бебаҳои табиат (Суҳбат роҷеъ ба Соли байналмилаӣ оби тоза эълон намудани соли 2003)

Толори китобхона. Намоиши китоб таҳти унвони «Оби тоза – сарвати миллии мо». Барои нишасти хонандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор суҳбатро оғоз менамояд.

*Ман оби равон ҳастам,
Ман роҳати ҷон ҳастам.
Аз кӯҳ, ки ман оям,
Рақсидаву галтида ,
Галтидаву галтида
То пеши шумо оям,
Хандидаву хандида.*

Аз «Суруди об»

Об яке аз неъматҳои табиат аст. Ба он доир гуфтору нигоштаҳои бисёре ҳастанд. Мардуми гуногун баҳшида ба об шеъру суруд ва осори дигари бадеию илмии зиёдеро оғаридаанд. Чунин парвариши об аз қадимулайём шурӯй шуда, дар замони мо низ идома мейбад. Пайдоиши ин гуна эҳтиром маълум. Охир бе об ободонӣ нест, пас бе ин об зиндагонӣ ҳам буда наметавонад.

Афсӯс, ки захираҳои обҳои нӯшокӣ сол ба сол коҳиш мейбад. Дар Тоҷикистони азизи мо низ дар баязе маҳалҳо аҳолӣ бо оби тоза таъмин нест. Тибқи баязе маълумотҳо ҳоло ҳам 15%-и аҳолии ҷумҳурӣ обҳои ҷашнисоронро истифода мекунанд, ки аксар ба талаботи гигиенӣ посухгӯ нестанд.

Чо-что зарбаҳои ба табиат расонидай инсоният мушкилиҳои истифодаи обро афзоиш медиҳад. Хушкидани баҳри Арал, обхезиҳои солҳои охир дар Аврупо ва дигар манотики дунё одамонро огоҳ меқунад, ки муносибати хешро ба табиат, аз чумла ба оби тоза беҳтар намоянд.

Маҳз бо ҳамин мақсад ичлосияи 54-уми СММ пешниҳоди Сарвари давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмонро дар бобати «Соли байналмилалии оби тоза» эълон намудани соли 2003 пазирифт.

Дар мубориза барои тозагии об хиссаи китобдорони Тоҷикистон, ба вижа китобхонаҳои бачагонаю мактабӣ ҳеле арзанда ҳоҳад буд. Охир хонандагони китобхонаҳо ҳам об менӯшанд, бо ободонии деху шаҳрҳо машғуланд, киштизорҳою боғҳоро обёрий меқунанд. Пас таблиғу тарғиби масоили оби тоза барояшон ҳеле муҳим аст. Бахшида ба «Соли байналмилалии оби тоза» имкони гузаронидани чораҷӯҳои гуногун ҳаст.

ЯК ҚАТРА ОФТОБ

(Суҳбат ва баландхонӣ барои талабагони синфҳои 1-4)

Пеш аз оғози баландхонӣ ба шумо ё мураббии дигар лозим аст, ки дар бораи аҳамияти об, ҳифзи он ва қазияи дигари ба «Соли байналмилалии оби тоза» марбута суҳбат намоед. Оҳиста-оҳиста таваҷҷуҳи шунавандагонро ба осори адабони тоҷик ҷалб карда, байди ин ба асариFaффор Мирзо¹ «Як қатра офтоб»¹ таваққуф биқунед.

Ин асари Faффор Мирзо ҳанӯз дар соли 1965 ба табъ расида буд. Китоб аз дувоздаҳ боб иборат аст. Қаҳрамони асар Пундонаест бо номи Ҳубон. Шоир хонандагони худро бо ӯ дар боби 1 шинос меқунад:

1.Мирзо, Faффор. Як қатра офтоб [Шеър] - Душанбе: Маориф, 1965.- 45 с.

Пундона ҳусни том дошт,
Пундона Хубон ном дошт.
Фарбәҳакак, пурмағзакак,
Ҷоматиббити нағзакак,
Чун қатрае аз Офтоб
Дар хоби роҳат буд хоб.

Шумо дар бораи бобҳои 2 - 4 маълумот дода, баландхониро аз боби 5 «Фаввораи шира» оғоз намоеду бо хондани боби 8 онро анҷом баҳшед. Агар баландхонӣ хуш пазируфта шавад, рӯзи дигар ба ҳамин шунавандаҳо бобҳои 9-12-и китобро низ хонда дихед. Яъне баландхонӣ дар ду навбат идома ёбад.

ОБИ ТОЗА - САРВАТИ МИЛЛИИ МО

Нақшай намоиши адабиёт

1.БА ПЕШВОЗИ ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАӢ

Вақти он расидааст, ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба проблемаҳои оби тоза ва масъалаҳои вобаста ба он ҷалб карда шавад. Тоҷикистон бо ин мақсад пешниҳод менамояд, ки соли 2003-соли байналмиллии оби тоза эълон карда шавад.

Эмомали Рахмон

Аҳмадов Р.Ба Файзобод оби ҳаёт меояд [Матн] // Садои мардум.- 2002.- 7 сент.

Исоев А. Ҳафтҷашма даҳ ҳазор қасро шодоб кард [Матн] // Садои мардум.-2002.- 27 ноябр.

Низомномаи озмуни чумхуриявии мактаббачагон аз фанни таълимии «Экология» [Матн] //Омӯзгор.- 2003.-14март.

Об – манбаи ҳаёт: Фехристи адабиёт / Мураттибон Ш.Комилзода, М.Акобирова; Зери назари Н.Салимов. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 576 с.

Оби тоза –боигарии миллии мост[Матн]: Озмуни Вазорати ҳифзи табиати Тоҷикистон // Садои мардум.-2002.-10 январ.

Тайёрӣ ба Форум [Матн] // Чумхурият.- 2003.-8 феврал.

Шартҳои озмуни кушод барои таҳияи нишонаи рамзи анҷумани байналмилалӣ дар Душанбе ба проблемаи оби тоза [Матн] // Садои мардум.- 2003.-4 январ.,Омӯзгор.- 2003.-24 январ.

Шарифов, Г.Тоҷикистони сероб ва ташвиши об [Матн] // Садои мардум.- 2002.-20 апр.

2. ОБҲОИ ТОҶИКИСТОН

Эй общор!

Онаи бегубори ман,

Ёди замони кӯдакии беқарори ман

Аз рӯзҳои рафта туи ёдгори ман.

Муъмин Қаноат

Аҳмадҷонов, М. Интесификасияи зироати обӣ [Матн]: Дар мисоли колхозҳои водии Ваҳш.-Душанбе: Ирфон, 1967.-39 с.

Очилов, Ҳ.Ғ., Домышлинец, Г.А. Проблемаҳои обёри ва баязе роҳҳои мубориза бо эрозияи хок [Матн]. -Ленинобод, 1971.-28 с.

Подземные воды Таджикистана и вопросы мелиорации [Текст]: Сборник статей.- Душанбе: Дониш,1967.-279с.

Раҳимов, М.Обҳои доҳилӣ ва заҳираҳои оби Тоҷикистон [Матн] // Маърифат.- 1993.- №5-6. С.37-41.

Панкратов, П.А. Обҳои зеризамий [Матн] // Энциклопедияи советии тоҷик.Ч.5.- Душанбе, 1984.- С.281.

Размолодин, П.В. Заҳираҳои оби РСС Тоҷикистон, истифодаи оқилона ва муҳофизати онҳо [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1983.- 17 с.

Чуршина, Н.М. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды [Текст].- Душанбе: Дониш, 1972.-209 с.

Бадахшон маҳзани оби зулол [Матн] // Садои мардум.- 2003.-13 фев.

Солеҳов, Н. Системаҳои обрасонии оби нӯшоқӣ хусусӣ намешавад [Матн] // Садои мардум.- 2002.-26 янв.

Холзода, Н. Бозори об дар Осиёи Миёна [Матн] // Садои мардум.-2003.-7фев.

Норзода Ё. Муъчизаи табиат [Матн] // Омӯзгор.- 2003.-21 фев.

3. ОБУ ОБОДОНӢ

*Гарчи назарногир ўст,
Ба хоксорон тир ўст.
Аммо азиз аст онҷунон,
Ки одамон танҳо бо нон.
Ӯро баробар мекунанд,
Нонро дар ўтар мекунанд.
Номи хушаи Об аст, Об,
Ҳар қатраши қатре савоб*
Faффор Мирзо

Парпиев, С.М. Обу ободӣ [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1966.-60 с.

Сайдалиев, Б. Суруди зиндагӣ [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1983.-40 с.

Акобиров, Ю., Пащенко, Л. Қиссаи об [Матн] // Тоҷикистони советӣ.-1974.-6-7сент.

Расули, Ҳ. Чаро об дар кӯзаву мо ташналабонем [Матн] // Садои мардум.-2002.-17янв.

Шакармамадов, О. Парастиши об [Матн] //Илм ва ҳаёт. -2002.-№1-3.С.5-6.

Ҳайдаров, З. Ҳифзи табиат, об ва ободонӣ [Матн] // Омӯзгор .-2002.16 авг.

Айнӣ, С. Канали Тӯқсанкориз. Ахтари инқилоб. [Матн]: Осори баргузида. –Душанбе: Ирфон, 1974. С.157-159.

Аҳамияти об [Матн] // Зангӯла.-2003.-№1.

Ризвонов, М. Пирсола обёри мешавад [Матн] // Садои мардум.-2002.-14 март.

Ҳалимов, А. Об бошад ҳаёт ҳаст [Матн] // Омӯзгор.-2003.-14 фев.

4. ҚАЗИЯИ ОБИ ТОЗА

Эй обшор, навҳагар аз баҳри чистӣ?

Чин бар ҷабин фикандা зи андӯҳи кистӣ

Дардат чи дард буд, ки дишаб тамоми шаб,

Сарро ба санг мезадию мегиристиӣ?

Зуфархон Ҷавҳарӣ

Холиков, А.Х.Талафи об дар системаи обёрӣ ва тарзи муайянкунии он [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1971.-76 с.

Шарабаев, В.А., Ашӯров С.Обуздание селевых потоков [Текст].-Душанбе: Ирфон, 1972.-67с.

Идизода, М. Оби хӯрдаамон пур аз кирму регу лою ҳас! [Матн] // Тоҷикистон.-2002.-25 июл.

Наимов, С. Обро ифлос накунед! [Матн] // Тоҷикистон.-2002.-19 дек.

Олимон ва проблемаи оби тоза [Матн] //Садои мардум.-2003.-11янв.

Расад рӯзе, ки мо лабташна мирем [Матн] // Садои мардум.-2002.-3 окт.

Сайдов, М. Қимати оби тоза тухфа [Матн]// Анушервон.-2003.-14 фев.

Зиё, Т. Дар «соли оби тоза» бе нашъаву «доза» [Матн] // Гулчин.-2003.-№1.-С.5.

Оби тоза менӯшем? [Матн] // Тоҷикистон.- 2002.-19 дек.

Суннатӣ, С.Дарахтзор обро тоза мекунад [Матн] //Садои мардум.-2002 .-4 июл.

Ҳасанзода, С. Хайрият об аз поён намоояд [Матн] : Мақола // Ҷумҳурията.-2012.- 12 ноябр.

АДАБИЁТИ ИЛОВАГЙ

Об - сарчашмаи ҳаёт

Соли 2004

Аброров, X. Дарёи Зарафшон [Матн] :Ба пешвози Соли байналмиллалии оби тоза// Тоҷикистон. – 2004.-№ 1-3. С 16-17.

Оби Зулоли кишвар. [Матн]: Об-манбаи ҳаёт //Минбари халқ.- 2004 .сентябр-№80-81- С.4.

Иноят, Насридин. Искандаркӯл [Матн] //Адабиёт ва Санъат. – 2004.-сентябр- №39 – С.11.

АМИТ Ховар. «Сиёма»- Оби тозаи садди табии [Матн] // Ҷумҳурият.-2004.-август-№ 89.

Даҳсолаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» [Матн] :Муҳити зист ва олами муосир //Ҷумҳурият. – 2004.-август. - №94. –С. 3

Об- муқаддасоти олами ҳаётӣ [Матн] //Ҷумҳурият.- 2004.- №67 – 17июн С.3.

Самарқандӣ, Ҷӯё. Таърихи башар решаш дар об дорад [Матн]: Даҳсолаи амалиёти об барои ҳаёт. //Минбари халқ.- 2004.- 21фев.-С.1.

Хотами, Ҳомид. «Об асоси зиндагист» [Матн]: 2003- соли Оби тоза //Гуфтӯгу «Заминаи маҷаллаи» Фирӯза. №3- 2003.

Барномаи оби Б А Т Р «Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 3,5 миллион доллар барои шабакаи обтаминкуни Хуҷанд чудо кард» [Матн] // Нерӯи сухан.- 2004- апрел- №16.- С.2.

АМИТ Ховар. Чарбони об дар Душанбе [Матн]: «Ба истиқболи 80- солагии пойтаҳт» // Минбари халқ.-2004.- апрел.- №29.-С. 2.

Раҳим, А. Об – ҳаёти оламу одам [Матн] // Ҷумҳурият.- 2004.- 24фев.С3.

Ализода, X. «Оё баробархуқуқиро дуруст мефаҳмем?» [Матн] //Минбари халқ.- 2004.- 3 март. -С 2.

Кабиров, Ш. «Авасто андар ситоиши об» [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. - 2004. - май. № 21- 22.-С 11.

Назаров, Э. Об-муъцизай бебаҳои табиат [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон.- 2004.- май.-№21 -22.-С. 11.

Ғафури, Искодарӣ. Қадами қатъӣ [Матн]: Ҳукумати ҷумхурӣ Барномаи рушди иқтисодии мамлакат то соли 2015-ро қабул намуд // Минбари халқ.- 2004.- 28апрел.-С.2.

Вода- ключ к устойчивому возвитию [Текст]: Международная конференция по пресной воде // Наврузи Ватан.-2002.- июн. С. 8-9.

Назиров, А. Об- сарчашмаи ҳаёт [Матн] // Наврӯзи Ватан.- 2002.- июн. С3.

Об- сарвати бебаҳои кишвар [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. - 2004.- 4 фев.

Мӯсоев, М. Об – сарчашмаи ҳаёт [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. - 2004.- 29янв. -С. 1.

Тоҳиров, С. Ба муҳити зист беаҳмият набошем! [Матн]: Даҳсолаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» // Ҷумҳурият. – 2004.- 29 янв.- С. 2.

Кошонов, С. Ҷанбаҳои асосӣ ва ҳадафҳои ташаббуси Президент [Матн]: Даҳсолаи байналхалқии «Об барои ҳаёт»// Ҷумҳурият. – 2004.- 31янв. -С.2.

Рахимов, А. Муносибати ғамхорона мебояд [Матн]: Об манбаи ҳаёт. // Ҷумҳурият.- 2004.- 31 янв.

Кошонов, С. Нури хираде, ки шуд ҷаҳонгир [Матн]: Бо қарори Ассамблеяи Генералии СММ солҳои 2005- 2015 – Даҳсолаи байналхалқии амалиёти « Об барои ҳаёт» эълон гардид. // Минбари халқ. – 2004.- 10 янв. С 2.

Анварул, X., Ҷоудхури., муовини котиб. генер. Созмони мил. мут – д.

Бо ташаббуси Презеденти Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов Ассамблеяи генералии СММ солҳои 2005- 2015-ро Даҳсолаи Байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон намуд [Матн] // Минбари халқ.- 2004.- 10 янв.-С. 1.

Суннатй, С. «Хонаи об» [Матн]: Сол ҹамъбаст шуд, кор давом дорад // Минбари халқ.- 2004.- 14. январ.- С. 2.

Тошматов, А. Зебоиофар [Матн]: Дарсҳои нафосат дар бораи об// Омӯзгор.- 2004. - 13 фев. - С. 4.

Об дар Авесто [Матн]: Даҳсолаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» // Ҷумҳурият.- 2004.-10 фев. - С. 2.

Соли 2005

Сайдов, Х., Аминҷонов, А. Мавқei Об дар «Авесто» [Матн]: Бахшида ба соли тамаддуни Ориён // Садои Мардум.- 2005.- 20 янв. -С. 3.

«Об ва фарҳанг» [Матн] Достони об ё обнома китоби нави А. Набиев // Адабиёт ва санъат. – 2005.- 13 янв. С. 2.

Дадабоев, Т. Обанбор факат анбори об нест [Матн] // Минбари Халқ. – 2005. № 16. – 25 фев. С. 2.

Назрулло, Ҳ. «Оби Зулол» [Матн]: Содироти об- заминаи нави рушди иқтисодии кишвар. // Садои Мардум. – 2005. – 24 фев. –С. 7.

Мирзоев, Ф. Сарвати бебаҳои табиат [Матн]: Дар бораи оби тоза сухан меравад, дар мавзуъи об саволу ҷавоб тартиб дода шудааст// Омӯзгор.- 2005.-№6.-4 фев. С.5.

Асозода, С. Дар фикри амалиёти «Об- барои ҳаёт» [Матн] // Ҷумҳурият.- 2005.- 8 фев. С.4.

Мирзо, Ҷ. Таъмини об- кори савоб [Матн] // Анбоз.- 2005.- № 2.- С.3.

Ҳомид, Ҳ. Беҳдошти об ва ташаббус [Матн]: Ривоҷи мақсадҳои рушди ҳазорсола. // Анӯшервон.- 2005.-1 фев. С. 9.

Бе обӣ- дар азобӣ [Матн]: Ё назаре ба вазъи таъминии об дар макотиби чумҳурият. // Анбоз. – 2005. - № 3.- С. 2.

По материалам ООН. Вода – это жизнь [Текст]: 22 марта – всемирный день водных ресурсов // Ҳуқуқи инсон. – 2005.- № 8. – март. – С. 2-3.

Шарифов, А. Ташаббусе дар ҳошияи таърих [Матн] 22 март-рӯзи оби ширин // Минбари халқ. – 2005.- №21.- 19 март. С. 2.

Олимов, А. Об ҳисобу китоб дорад [Матн] // Минбари халқ.-2005.- №73.- 24.- 30 март.- С. 2.

Лақаев, Ҷ. Душанбе бо оби тоза таъмин мешавад [Матн] // Чумхурият.

30.04. 2005 №49.- С.4.

Ҳомид, Ҳ. Сарчашмаи хушбахтиҳои олам [Матн]: Даҳсолаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» // Чумхурият. 26 апрели 2005.- № 47.- С.2.

Обҳои Тоҷикистонро машҳур гардонем [Матн]: // Чумхурият. - 2005. - №59. - 28май.- С. 2.

Бақоев, Ш. Об-оинаи зиндагӣ ё худ маърифати экологии аҳолиро чӣ тавр бояд баланд бардошт? [Матн] // Ҷарҳи гардун. 6.05.2005.- №18.- С.6.

Шарифӣ, Қ. Осиёи Марказӣ об [Матн] // Чумхурият.- 2005.- №60.- 31май.- С.2.

Чумъа, Қувват. Достони об [Матн] // Садои мардум.- 2005.- №66.- 31май.- С.4.

Муҳаммадов, Г. Об атои илоҳистаммо бепул нест [Матн] // Минбари халқ.- 2005.- №39.- 21май.- С.3.

Ҳотам, Рабиев. Файзи канали қалони Ҳисор [Матн]: Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об- барои ҳаёт» // Чумхурият. - 2005.- №64.- 9 июн.- С.2.

Фарҳод, А. Даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт- 2005- 2010» [Матн]: Аз Душанбе оғоз ёфт шуд. // Ҷавонони Тоҷикистон.-2005.- №21.- 3 июн.- С.1.

Ашурев, А. Об аз тилло ҳам қиммат аст [Матн] //Минбари халқ. - 2005.- №65.- 17 август.- С.3.

Пўлодов, Я., Тоҳиров, С. « Об дар Қуръони мачид» [Матн] // Паёми Душанбе.- 2005.- №36.- 7октябр.- С.3.

Ҳасанов, Ҳ. Об асоси пайдоиш пайдории олам ва зебоиҳои ҳаёти одамист [Матн]: 10- солаи амалиёти «Об барои ҳаёт» // Садои мардум.- 2005.- №110.- 11. октябр.- С.3.

Пўлодов, Я. «Об дар Қуръони мачид» [Матн] // Паёми Душанбе.- 2005.- №36.- 7октябр.- С. 3.

Рахимов, И. Бунёдкорӣ зиндагиро зебо мегардонад [Матн]: Мусоҳиба бо муовини авали вазири милиоратсия ва ҳочагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Нурулло Ашӯров // Ҷумҳурият.- 2005.- №124.- 29 ноябр.- С.1

Соли 2006

Козлов, В. Конфронси миллӣ бахшида ба 10- солаи байналхалқии амалиёти «Об барои ҳаёт» [Матн] // Паёми Душанбе. - 2006.- №86.- 28дек.- С.1.

Рекордҳои ҷаҳонии об [Матн] // Минбари ҳалқ.- 2006.- 13декабр.- С.4.

Мурод, У. Истифодабарандагони об соҳиби қонун шуданд [Матн] // Ҷумҳурият. - 2006.- №35.- 11ноябр.- С.1.

Амонуллоев, Ҳ. Об- неъмати бебаҳо / Даҳсолаи «Об- барои ҳаёт» [Матн]: Ҳар ҷое,ки ман ҳастам, ҳаёт ҳаст. Ручӯи об ба ҳамаи мавҷудоти олам. // Омӯзгор.- 2006.- №38.- 22сентябр.- С.13.

Солиев, Ҳ. «Оби Сарез ба Кувейт меравад?» // Минбари ҳалқ.- 2006.- №71.- 20 сентябр.- С. 2.

Расулӣ, А. Обро бо рӯшной қун қиёс [Матн] // Адабиёт ва санъат. - 2006.- №36.- 7сентябр.- С.14.

Додо, Л. Оби Сарез ба Кувейт меравад [Матн]: Карта среднеазиотских государств М.1- 20 000 000 // Минбари ҳалқ.- 2006.- №35.- 19июл.- С.2.

Нурмадов, А. Ҳосиятҳои об / Даҳсолаи «Об- барои ҳаёт» [Матн] // Омӯзгор.- 2006.- №29.- 21июл..- С.14.

Джонон, Икромӣ. Вода- реагент и растворитель [Текст] // Вечерний Душанбе.- 2006.- №13.- 31март.- С.12.

Право на воду / 22 марта – Всемирный день Водных ресурсов [Текст] // Ҳукуқи инсон.- 2006.- №11.- март.- С.4.

Эй обшорон, оинаи поки рӯзгор! [Матн] // Адабиёт ва санъат.- 2006.- №6.- 9 феврал.- С.1.

Мӯминов, Ф. Комиссияи нав оид ба ҳифзи захираҳои об [Матн] // Садои мардум.- 2006.- №7.- 17 янв.С.2.

Соли 2007

Давлатзода, Д. Соли нав Душанбегихо оби тоза менушанд [Матн] // Минбари халқ.- 31.11.07.

Суннатӣ, С. Камшавии пиряҳҳо бар зарари мост [Матн] // Минбари халқ.- 27.11.07.

Аъзам, Мӯсоев. Пиряҳҳои ноором [Матн] // Садои мардум.- 11.10.2007.

Сайдалиев, С. Ҷангҳои обӣ бузург аст? [Матн]: Роҷеъ ба роҳҳои пешгирии қатъ гардидани оби нушокӣ, ки метавонад ҷангу ҷидолро навид созад // Нигоҳ.- 4.10.2007.- С.6.

Муниси, Маъсуд. Дар Ҳоруғ оби ҳар даво менӯшанд [Матн]: Роҷеъ ба масоили обҳои ифлос ва ороидаву зарари он // Нигоҳ.- 2007.- 4 октябр.

Амит, Ховар. Захираҳои оби Сирдарёро чӣ тавр бояд истифода кард? [Матн] // Ҷумҳурият.- 2007.- №1.- 6 март.-С.4.

Озмуни асарҳои беҳтарин дар мавзӯи об [Матн] // Ҷумҳурият.- 2007.- №17. – 10 феврал.- С. 4.

Оби нӯшокӣ дуруст ё нӯшиданӣ [Матн] // Минбари халқ.- 11.07.07.- №52.

Соли 2008

Шариф, Тиллоев. «Тозагии соҳил- 2008» натиҷаи хуб дорад [Матн]: Даҳсолаи байналмиллалии амалиёти «Об барои ҳаёт» Ҷумҳурият.- 27 декабр.- 2008.- №150.- С.1.

Боздиди Эмомалӣ Раҳмон аз Файзобод ва Рофуна [Матн]: Соҳтмони нерӯгоҳи барқи обии Рофуна // Ҷумҳурият. – 2008. – 3 июн.

Людмила, Дубиника. Бунёди байналмиллалии начоти арал 15- сола мешавад [Матн] // Минбари халқ. – 2008. – 6 феврал.

Шарифи, Ҳамдампур. Мо дар консорсиуми Роғун ҳам ба сифати саҳмгузор ва ҳам маблағгузор: Нурсултон Назарбоев [Матн] // Тоҷикистон. – 2008. – 15 май.

Раҷабалий, Аҳмадов. Номбардорони Роғун: Бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун истиқтолияти пурраи энергетикии кишвар [Матн] // Адабиёт ва санът . – 2008. – 15 май.

Мамадазимов, Абдугани. Последний шанс (что означает Роғун для развития таджикского государства?) [Текст] // ASIA PLUS. – 2008. – 4 июн.

Хамирова, Парвина. Р. Альжанов: «Проблема Сангтуды – в отсутствии финансирования» [Текст] // ASIA PLUS. – 2008. – 21 май.

Худоёр, Раҷабалий. Аз таърихи Сангтуда [Матн] // Минбари халқ.- 2008.- 21 май.

Мамадшо, Илолов. Илмро амал мебояд [Матн]: Рафъи оқибатҳои бӯхронӣ энергетикӣ // Ҷумҳурият. – 2008. – 15 май.

Заминае барои пешгирии оғатҳои табии дар кишвар [Матн]: Конфронси байналмиллӣ оид ба ҳоҳиши оғатҳои мабии марбут ба об // Ҷумҳурият. – 2008. – 29 май.

Соли 2009

Саидалий, Тоҳиров. Тамоми ҳастиро сарчашма об аст. [Матн] // Садои мардум. – 2009. - №98. – 22 август.

Хайринисои, Расулий. Пойтаҳт: марҳабо оби тоза [Матн] // Ҷумҳурият. – 13январ.- 2009. - №5. – С.1.

Мушкилоти Сарез ҷаҳониёнро ба ҳам меоварад [Матн] // Ҷумҳурият. – 2009. - №109. – 18 август.

Сафват, Бурҳонов. Об дар кӯзаю мо ташналабон [Матн] // Минбари халқ. – 2009. - №24. – 18 июн.

Ашӯрзод, А. Аз Даҳти Соярӯ ба Вешаб об омад [Матн] // Минбари халқ. – 2009. - №16. – 23 апрел.

Соли 2010

Додо, Лутфишоҳ. Чашмаҳои шифобахши Бадаҳшон – табобатгоҳ ё ҳаммом? [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №150. – 16 дек.

Неъматулло, Солехов. Таъмини оби нӯшокӣ ва амнияти озукавории кишвар аз масъалаҳои асосии ичлосия буд [Матн] // Садои мардум. – 2010. - №117. – 19 окт.

Сайфиддин, С. Гиёҳе, ки бадбӯиро аз байн мебарад [Матн]: Гиёҳи обтозакунак // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2010. - №42. – 20 окт.

Бадриддин, Холиқов. Оби зулоли «Файзобод» [Матн]: Оид ба обҳои шифобахш // Омӯзгор. – 2010. - №44. – 15 окт.

Эмомалӣ, Раҳмон. Дар масъалаи истифодаи захираҳои об муносибати одилонаро пеша бояд кард [Матн]: Суханронӣ дар Ню – Йорк // Садои мардум. – 2010.- №107. – 24 сент.

Сафарзод, Т. Нигоҳи нек ба оянда [Матн]: 65 фоизи об нӯшокии минтақа аз кишварамон сарчашма мегирад // Садои мардум. – 2010. - №103. – 14 сент.

Замиров, Ф. Богатство XXI века [Текст]: Вода для жизни // Народная газета. – 2010. - №32. – 11 август.

Асомуддин, Азизов. Президент Эмомалӣ Раҳмон ва масъалаҳои глобалии об [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №102. – 17 август.

Муҳаммадтоҳир, Акрамов. Об ҳасту ҳаёт ҳаст [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2010 . - №29. – 21 июл.

Салимов, Т. Об – ченаки иқтисодӣ [Матн] Конфронси «Об барои ҳаёт // Нигоҳ. – 2010. - №17. – 14 июл.

Кароматуллоҳи, Аҳмад. «Барои истифодаи об иҷозати мамолики поёноб зарурат надорад» [Матн] // Паёми Душанбе.- 2010.- №56.- 15 июл.

Солеҳиён, А. Об кишварҳо ва ҳалқҳоро мутаҳид месозад [Матн]: Об барои ҳаёт // Ҷумҳурият. – 2010. - №84- 85. – 6 июл.

Олег, Соболев. Арал усох, каковы нерснективы? [Текст]: Вода для жизни // Народная газета. – 2010. - №26. – 30 июня.

Назаралӣ, Пирназаров. Баҳои об байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон [Матн] // Дунё. – 2010. - №25. – 17 июн.

Марҳабо, Зунунова. Благосостоение народов чесно связано с водными ресурсами [Текст] // Паёми Душанбе. – 2010. - №49. – 16 июн.

Аминиён, С. Як літр об – 90 доллар [Матн] Оё медонед? // Ҷавонони тоҷикистон. – 2010. - №24. – 16 июн.

Конфронт ҷамъбаст гардид, амалиёт идома дорад [Матн] Об – барои ҳаёт // Минбари ҳалқ. – 2010. - №23. – 17 июн.

Тоҷикистон – ташаббускори Даҳсолаи «Об – барои ҳаёт» [Матн]: Суҳанронии Президент дар конференси байналмиллалӣ // Ӯмӯзгор. – 2010. - № 26. – 11 июн.

Эъломияи Душанбе дар бораи об [Матн]: Натиҷаҳои конференси байналмиллалӣ // Садои мардум. – 2010. - №67. – 12 июн.

Тоҷикистон – ташаббускори истифодаи сарфакоронаи об дар сатҳи глобалӣ [Матн]: Об барои ҳаёт // Садои мардум. – 2010. - №65. – 8 июн.

Сайфуллоҳ, Маҳкамов. Манбаи ҳаёт [Матн]: Об – барои ҳаёт // Паёми Душанбе. - №48. – 11 июн.

Марзия, Саидова. Монеасозӣ роҳи ҳалли масъала нест, созиш бояд кард [Матн]: Об барои ҳаёт // Паёми Душанбе. – 2010. - №47. – 9 июн.

Саидаҳмади, Ақрампур. Ҳавзаи дарёҳо дар аксияи «Хоҷагии соҳилҳо» тоза гардиданд [Матн] // Паёми Душанбе. – 2010. - №46. – 4 июн.

Ҷаҳон дар остонаи ҷанги об [Матн] // Дунё. – 2010. - №23. – 3 июн.

Тоштемиров, М. Эмомалӣ Раҳмон предложил объявить 2012 год международным годом водной дипломатии [Матн] // Курьер – Таджикистана. – 2010. - №23. – 9 июня.

Неъматулло, Худойбахшов. Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти об мавқеи калидӣ дорад [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №69. – 70. – 5 июн.

Хусейн, Аброров. Баъзе мушкилоти Искандаркӯл [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №71. – 8 июн.

Мирзои, Фирӯз. Дастрасии аҳолӣ ба оби тоза ду баробар афзуд [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №69. – 70. – 5 июн.

Абдугаффори, Камол. Об бояд омили иттиҳод бошад, на маншай ихтилоф [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №71. – 8 июн.

Салимчони, Пирназар. Ҳафтаи сарнавиштсоз [Матн]: Конфронси «Об барои ҳаёт» // Тоҷикистон. – 2010. - №23. – 10 июн.

Азим, Ҳисориев. Ҷӣ тавр вазъи мелиоративии заминҳоро бех гардонем? [Матн]: Амалиёти об барои ҳаёт // Минбари халқ. – 2010. - №21. – 3 июн.

Мирзои, Фирӯз. Тоҷикистон: ҷамъбасти панҷ соли амалиёт [Матн]: Соли 2005 – 2015 амалиёти об барои ҳаёт // Ҷумҳурият. – 2010. - №68. – 1 июн.

Солеҳиён, А. Оё Арши илоҳӣ бар об қарор дорад? [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №68. – 1 июн.

Атоев, К. Оби Сиёмаро ба пойтаҳт оварем [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №66 – 67. – 29 май.

Саломат, Ятимова. Ба қадри об бояд расид [Матн] // Омӯзгор. – 2010. - №24. – 28 май.

Дар пеш – ҷангҳо барои об [Матн]: Дар кишварҳои араб нафт ҳаст, аммо об нест // Дунё. – 2010. - №21. – 20 май.

Самандари, Искандар. Об – манбаи ҳаёт [Матн] // Омӯзгор. – 2010. - №17. – 23 апр. – С.6.

Фарзонаи, Мирзо. Оби ошомиданий: кардаҳо ва нокардаҳо [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №46. – 13 апрел.

Саидали Тоҳиров, Камол Атоев. Об, обанборҳо ва нерӯ [Матн] // Ҷумҳурият. – 2010. - №35(21696). – 16 май.

Саидали, Тоҳиров. Об мӯъчиза [Матн] Об барои ҳаёт // Садои мардум. – 2010. - №22. – 23. – 23 фев.

Муллозухур, Тохири. Вода – это золото [Текст] // Кур. Таджикистана. – 2010. - №7. – 17 фев.

Петрова, Г. В мире воды не без проблем [Текст] // Народная газета. – 2010. - №7. – 17 феврал.

Соли 2011

Сайфиддин, С. Зоркӯл ифтихори Бадаҳшон аст [Матн]: Муъҷизаҳои табиат // Минбари халқ. 2011. - №42. – 27 окт.

Давлат, Т. Нишоти одамӣ аз об бошад... [Матн]: Масъалаи таъминоти об // Садои мардум. – 2011. - №141. – 28 ноя.

Осимӣ, С. Дар васфи об [Матн]: Назм // Минбари халқ. – 2011. - №44. – 10 ноя.

Чаро оби уқёнуси Атлантика аз ҳама шӯр аст? [Матн] // Зангӯла. – 2011. - №5.

Тохиров, С. Бӯхрони об ва ташвиши экологӣ [Матн]: Амалиёти об барои хаёт // Садои мардум. – 2011. - №71. – 72. – 11 июн.

Каримзода, Б. Об ободӣ ва обруст [Матн]: Амалиёти «Об – барои хаёт» // Садои мардум. – 2011. - №59. – 14 май.

Амударӯ, Дарӯҳои кишвар [Матн] // Парвин. – 2011. - №9.

Моҳираи, Ҳусайн. Об ҳаст, ободӣ ҳаст! [Матн]: Оид ба об // Гулчин. – 2011. - №4.

Худойқулов, М. Тоҷикистон таҷрибаи Финляндиро бояд омӯзанд [Матн]: Оид ба об // Ҷав. Тоҷикистон. – 2011. - №17. – 28 апр.

Каримзода, Б. Оби тоза оё ба ҳама дастрас аст? [Матн] // Садои мардум. – 2011. - №44. – 5 апр.

Величайшие реки мира [Текст] // Курьер Таджикистана. – 2011. - №10. – 9 марта.

Об – сарчашмаи зебоӣ [Матн]: Чӣ қадар об барои солимии инсон зарур аст? // Оила. – 2011. - №17. – май.

Наргиси, Муродалӣ. Дар бораи об чӣ медонед? [Матн]: Об элементи асосии организми инсон аст // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2011. - №15 – 16. – 21 апр.

Гармчашма [Матн]: Макони чойгиршавӣ ВМКБ ноҳ. Ишкошим // Баҳори аҷам. – 2010. - №25. – 7 сент.

Искандаркӯл [Матн]: Таърихи ҷандинҳазорсола дорад // Баҳори аҷам. – 2010. - №20. – 21. – 26 июл.

Воды в Центральной Азии достаточно, надо лишь грамотно ею управлять [Текст] // Нар. Газета. – 2011. - №9. – 2 марта.

Бобоев, Аъзам. Асрори кӯли Қайнар [Матн]: Ривояте ҳаст, ки гӯё ин кӯл бо номи Искандари Зулқарнай иртибот дорад // Ҷав. Тоҷ. – 2011. - №8. – 24 фев.

Суннатӣ, С. Чехия дар таъмини аҳолӣ бо об намуна аст [Матн] // Ҷав. Тоҷикистон. – 2011. - №6. – 10 фев.

Соли 2012

Душанбе мизбони анҷумани ҷаҳонии об мешавад [Матн] // Ваҳдат. – 2012. - №24. – 24 декабр.

Кобулиев, З. Масъалаҳои об – мушкилоти рӯзмара [Матн] // Мароми пойтаҳт. – 2012. - №28. – 25 июл.

Суннатӣ, С. Об: қай, барои чӣ ва қадар бояд нӯшид? [Матн] // Минбари халқ. – 2012. - №35. – 30 август.

Саидзода, А. Узбекистон дар истифодаи об исрофкорӣ мекунад! [Матн] // Ҷумҳурият. – 2012. - №130. – 6 октябр.

Хочаева, Ф. Оби тоза: асоси ҳаёти солим [Матн] // Қонун ва ҷомеа. – 2012. - №34. – 23 авг.

Дарё ва кӯлҳо сарвати миллии кишваранд. [Матн] // Тоҷикистон. – 2012. - №1 – 2.

Одинаев, С. Об манбаи ҳаёт аст [Матн] // Омӯзгор. – 2012.- №1. – 6 янв.

Соли 2013

Давлатхое, ки ба оби ошомидани эътиёҷ доранд [Матн]: Об-манбаи ҳаёт // Парвин. – 2013. - №10. – 11.

Ба ифтихори Даҳсолаи байналхалқии амалиёти « Об- барои ҳаёт» [Матн]: Об манбаи ҳаёт аст // Анбоз. – 2013. - №16.

Байналмилалии сатҳи олӣ оид ба ҳамкорӣ дар соли об [Матн ва расм]: Оё манбаи зиндагӣ // Баҳори Аҷам. – 2013. – 28 августан.

Абдунаబӣ, А. Искандаркӯл [Матн ва расм] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2013. – 29 ноябр.

Об - мӯъҷизаи табииат [Матн]: Об сарчашмаи ҳаёт аст // Анбоз. – 2013. - №20.

Суннатӣ, С. Манбаи оби дарёҳои сайёра [Матн ва расм]: Об сарчашмаи ҳаёт // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2013. – 5 декември.

Валиев, А. Тоҷикистон – сарчашмаи оби тоза [Матн] // Ваъдат. – 2013. – ноябр.

Тоҷикистон – диёри обҳои Зулол [Матн ва расм]: Об сарвати бебаҳо // Ҷумҳурият. – 2013. – 19 оқтобри.

Фиёсова, Г. Шуқри обу хоки Тоҷикистон [Матн ва расм]: Об манбаи ҳаёт // Паёми Душанбе. – 2013. – 13 сен.

Назаров, Э. Оби ҷонбахш [Матн ва расм]: Об манбаи ҳаёт // Паёми Душанбе. – 2013. – 18 сентември.

Каримзода, Б. Об сарвати миллии Тоҷикистон [Матн] // Садои мардум. – 2013. – 6 июн.

Муҳиддинов, С. Ҳамкориҳои созандар дар масоили об [Матн ва расм] // Ҷумҳурият. – 2013. – 27 апрел.

Аброров, Ҳ. Зарафшон – дарёни зарафшон аст [Матн ва расм]: Бахшида ба соли ҳамкорӣ дар соҳаи об // Баҳори Аҷам. – 2013. – 10 июн.

Шарифова, З. Об- сарвати миллат [Матн] // Омӯзгор. – 2013. – 31 май.

Каримзода, Б. Об – сарвати миллии Тоҷикистон [Матн] // Садои мардум. – 2013. - №67. – 6 июн.

Турсунзода, М. Оби Душанбе [Матн]: Шеър // Паёми Душанбе. – 2013. - №6. – 23 янвир.

Суннатӣ, С. Об набояд воситаи низоъ бошад [Матн ва расм]: Конфронси байналмилалӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об. // Ҷав. Тоҷ. – 2013. – 22 августан.

Суннатӣ, С. Исрофи об гуноҳ аст [Матн] // Паёми Душанбе. – 2013. - №4. – 16 янвир.

Бурхонидини, К. Об ҳаёт аст [Матн] // Садои мардум. – 2013. – 28 май.

Олимчон, А. Обамонро бояд истифода барем [Матн]: Соли 2013 – соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об // Ҷав. Тоҷ. – 2013. – №2. – 10 янв.

Фирӯз, М. Об бояд муттаҳидсоз бошад, на тафриқаандоз [Матн]: Соли 2013 – соли ҳамкориҳо дар соҳаи об // Ҷумҳурият. – 2013. – №18. – 7 фев.

Соли 2014

Хотами, Ҳомид. Мушкилоти об ва масоили экологӣ [Матн ва расм]: Об – барои ҳаёт // Омӯзгор. – 2014. – 25 июл.

Юнусов, А. Зарбумасалҳо дар бораи об [Матн ва расм] // Паёми Душанбе. – 2014. – 18 июн.

Ибодуллоҳозодаи, И. Диёри обҳо [Матн ва расм]: Об манбаи ҳаёт // Ҷумҳурият. – 2014. – 14 май.

Раҷабов, Р. Об-обрӯи Тоҷикистон [Матн ва расм]: 22 март – Рӯзи умумиҷаҳони об // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2014. – 20 март.

Мустафоқулов, Ш. Пажӯҳандай об [Матн ва расм]: 22 март – Рӯзи байналмилалии об // Ҷумҳурият. – 2014. – 21 март.

Шарифов, Ҷ. Об набояд бехуда сарф шавад [Матн ва расм]: Об манбаи ҳаёт // Ҷумҳурият. – 2014. – 3 апрел.

Сайдҳомидов, С. Фонди нав барои сариштаи об [Матн]: Бахшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ амалиёти «Об-барои ҳаёт» Ҷумҳурият. – 2014. – 25 апрел.

5. ИНЬИКОСИ ОБ ДАР ОСОРИ АДИБОН

Рабиев, А. Обхез [Матн]: Хикояҳо .-Душанбе: Ирфон, 1978.-96 с.

Хочаев, М. Об- рӯшной [Матн]: Повест.- Душанбе: Ирфон, 1978.-96 с.

Шукӯҳӣ, А. Об аз кучо меояд? [Матн] Повест.- Душанбе: Ирфон, 1969.-68 с.

Айнӣ, С. Обёри [Матн] //Ахтари инқилоб. -Душанбе: Ирфон, 1974.-С.144-150.

Мирзо, Ф. Об [Матн]: Шеър.- Душанбе: Маориф, 1965.-С.31.

Осими, С. Обу ободӣ. [Матн]: Шеър // Омӯзгор.- 2002.-19 апр.

Ҳадиса. Аё, дарё. [Матн]: Шеър // Арғувон. - Душанбе: Адиб, 1991.-С.119.

МАВОД БАРОИ КОНФРОНСИ ХОНАНДАГОН

Вайроншавии вазъи экологии сайёраамон инсонияти бохираду хушёрро ба ташвиш овардааст. Имрӯз матбуоти даврӣ, садою симо, олимон, ходимони намоёни давлатию ҷамъиятӣ ба ин масъалаи ҷиддӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. Онҳо дар навбати аввал бо исрор мегӯянд, ки тозагии об ҳифз гардад. Воқеан оби тоза на фақат барои нӯшидан, балки дар ҳама ҷо лозим аст. Ақидаи хонандагони китобхонаи шумо дар ин бора چӣ гуна аст?

Агар меҳоҳед посухи ин суол мушахҳас бигардад, конфронси хонандагон гузаронед. Мавзӯъ, суолҳою адабиёти барои ин чораҷӯӣ зарурӣ тавсия мешаванд.

ОБ - МАНБАИ ҲАЁТ

Суолҳо барои муҳокима:

- 1.Обу ободонӣ.
- 2.Обҳои Тоҷикистон.
- 3.Обтаъминкунӣ дар шаҳру дехот.
- 4.Қазияи оби тоза.
- 5.Оби тоза сарват аст.

АДАБИЁТ

Епихин, В.К., Кашкин, В.В. Баҳисобгирии оби зироат дар хочагӣ [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1968.-108 с.

Размолодин, П.В. Захираҳои оби РСС Тоҷикистон, истифодаи оқилона ва муҳофизати онҳо [Матн].-Душанбе: Ирфон, 1983.- 17 с.

Бадаҳшон маҳзани оби зулол [Матн] // Садои мардум.- 2003.- 13 фев.

Икромӣ, Ҷ. Об [Матн] // Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.5.-Душанбе, 1984.-С.264-265.

Муҳаббатов, Ҳ. Мушкилоти обҳои Тоҷикистон аз нигоҳи имрӯзу фардо [Матн] //Садои мардум. -2002.-27 июл.

Раҳимов, М. Обҳои доҳилӣ ва захираҳои оби Тоҷикистон [Матн] // Маърифат.- 1993.-№5-6.-С.37-41.

Муҳиддинов, Т. Оби мусаффо боигарии миллии мост [Матн] // Паёми Душанбе.- 2003.-28 фев.

Тоҳиров, С., Бобоев, Ҳ. Мушкилоти нарасидани об – доди сайёра [Матн] // Садои мардум .-2003.-20 фев.

Хренов, Ю. Об ин ҳаёт аст [Матн] // Тоҷикистони Советӣ.-1977.-15 май.

Чумъаев, Ш. Неъмати бебаҳо [Матн] // Омӯзгор .-2003.-21 фев.

ОИЛА - ШАҲСУТУНИ ТАРБИЯ

(Суҳбат роҷеъ ба Оила шаҳсутуни тарбия аст)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи

«Оила гахвораи инсон»

Хонандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, вориди толор мешаванд.

Китобдор суҳбатро оғоз менамояд:

Таълиму тарбия дар пайвастагии се омили муҳими ҳаёт: оила, мактаб ва чомеа рушд меёбад. Ин се ниҳоди неруманд дар он сурат дар таълиму тарбияи кӯдак ба комёбӣ ноил мегарданд, агар ҳамбаставу ҳаммаром бошанд. Оила дар ҳама давру замон муқаддас ва рукни ибтидоиву асосии давлат ҳисобида мешавад. Оила нахустин пойдевори иморати муҳташами давлатдорист ва ҳарчанд, ки пойдевори иморат мустаҳкам бошад, он ҳамон қадар пойдору бошукуҳ мегардад. Оила ва ҳаёти оилавӣ барои ҳар яки мо мазмуни маҳсус дорад. Ҳар яки мо дар оила тарбия гирифта, бо меъёрҳои маънавӣ обутоб хӯрдаем. Оё мо чӣ будани оиларо ба хубӣ дар кардаем? Оила чист? Калимаи «оила» арабӣ буда, маънои шакли умумӣ доштани одамон ва хешу табор будани онҳоро дорад. Оила дар луғатҳо чун хонавода, аҳли хона, зану фарзанд, сулола маънидод шудааст. Аъзоёни оила ҳамсарон, падару модарони онҳо ва фарзандону наберагон ба ҳисоб мераванд. Оила узви қӯчаки чомеа ба шумор меравад, ки аз ҳама бештар ба инкишофи кӯдак таъсири калон мерасонад. Оила гаҳвораи инсон, макони нахустини сабзиши парвариши фарзанд аст ва нигаҳбонии ин гаҳвора, қабл аз ҳама, бар дӯши модар voguzor шудааст. Маҳз модар метавонад, заминаи асосие барои устувории оила бошад ва аз овони тифлӣ начибтарин хислатҳои инсониро дар замари фарзандаш бипарварад. Падар аст, ки ба фарзанд номи наку меғузорад, тарбия мекунад ва бо умед калон мекунад. дар ин маврид Тошхӯча Асирий мефармояд:

*Намак дар комҷо ширинтар аз шаҳду шакар гардад,
Чигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад.
Падар аз шавӯи дил дар кӯдакӣ дасти писар гирад,
Ба уммеде, ки дар тирӣ писар дасти падар гирад.
Сафедори баланд як навдаву сад барги тар дорад,
Писар дар қӯи ишиқ афтад, чӣ парвои падар дорад,
Агар фарзанди қобили рафта аз ҳолаи хабар гирад
Вале фарзанди нокобил гиребони падар гирад.*

Кӯдакон асосан дар оила тарбия гирифта, ба воя мерасанд ва ахлоқи ҳамида, рафтори неки инсониро пеш аз ҳама аз волидайн ва аҳли оилаи хеш меомӯзанд. Сухани хуб дар оила, махсусан зодмандон, воситай асосии ёрирасони тарбия мебошад.

Агар фарзанд дар муҳити орому солим тарбия ёбад, дар ҳаёти ояндааш дар чомеа мавқешро пайдо мекунад. Кӯдак аз нуқтаи назари педагогӣ ва равоншиносӣ ба варақи тозае шабоҳат дорад, ки аз ҳама навиштаотҳо пок аст. Пайдо кардани истеъдод, маҳорат, малака ва дарёфти шахсияти кӯдак ба тарбияву муносибати падару модар вобаста аст. Яке аз омилҳои асосии тарбияи фарзанд дар оила ин муҳаббати самимӣ байни падару модар мебошад. Фарзанд меваи умри инсон аст. Хушбахттарин оила оилаи фарзанддор аст. Фарзанд умеду қуввату дилу дидай падару модар аст, писандтарин кас, бехтарин неъмати дунё мебошад. Тавре Абдураҳмони Ҷомӣ мефармояд:

*Ҳеч неъмат беҳтар аз фарзанд нест,
Ҷуз ба ҷон фарзандро пайванӣ нест.
Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард,
Зинда аз фарзанд монад номи мард.*

Нақши оила дар ташаккули шахсият бағоят муҳим буда, он қодир аст дар таҳқиму субот ва пешравии чомеа низ саҳми бориз дошта бошад. Ташаккул ва рушди институти оила дар чомеа таърихи кӯҳан дошта, дар тамаддуни инсонӣ он ҳамчун ниҳоди таъминкунандай афзоиши аҳолӣ, устуворгардонии ҳамгирии иҷтимоӣ, василаи муошират ва муносибати иҷтимоӣ ва фазоест, ки арзишҳои умумииинсонӣ, аз қабили муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, садоқат, ҳамзистӣ, таҳаммулпазирӣ ва ғайраҳо дар он ташаккул ёфта, рушд кардаанд. Ин аст, ки дар кишвари мо аз ҷониби роҳбарияти давлату Ҳукумат ба ин масъала

тавааччуҳи доимӣ зоҳир мешавад. Тасдиқи ин гуфтаҳо «Соли оила» эълон шудани соли 2015 аз ҷониби Сарвари давлат мебошад, ки ин нуқта дар Паёми имсола садо дод.

Пораеро аз китоби Дилафрӯзи Қурбонӣ. Розҳои оиладорӣ пешкаши Шумо менамоем, шумо бошед пурра онро мутолиа намоед. Содаю равон, оммафаҳм ва хеле ҷолиб аст ин китоб.



Дилафрӯзи Қурбонӣ. Розҳои оиладорӣ [Матн].- Душанбе: Адӣ, 2014.- 128 с.

Оила барои инсон хеле муҳим аст. Ҳар чӣ қадар инсонро ҷоҳу мартабааш баланд бошад ҳам, агар оилаи солиму хонаводай меҳрубон надошта бошад, аз муҳити гарми оилавӣ маҳрум бошад, дар зиндагӣ охир ба шикаст рӯ ба рӯ мегардад, муваффаку комёб намешавад. Инсон дар муҳити гарми хонаводагӣ баҳра мегирад, рушд мекунад ва ба авчи камолоти маънавӣ мерасад. Аз ин рӯ, бунёди оилаи солим ва намунавӣ орзуи ҳар як инсон аст.

Барои огоҳии бештар ёфтани ҷавонон дар бораи интихоби ҳамсари шоиста албатта маводи зиёде чоп шудааст. Бандаи камтарин бо истифода аз маълумоте, ки аз китобҳои хондаам, мақолоту матлабҳои интернетӣ дастрас кардаам ва ҳамчунин бевосита аз таҷрибаҳои зиндагии шаҳсии ҳудаму атрофиён китоби “Розҳои оиладорӣ”-ро чоп овардам, то дастуре бошад барои насли ҷавон, роҳнамо ва маслиҳатгари беминнате бошад барояшон дар баҳри пурталотуми зиндагӣ. Китоб аз 13 баҳш иборат аст, ки аз интихоби ҳамсар сар қарда, то мавзӯи талоқро дар бар мегирад.

“... Дар айёми тифлӣ моро волидайн, наздиқон шӯхикунон мегуфтанд: тезтар қалон шав, то ормони дил бишканем, тӯятра бихӯрем, дар ҳурсандият шарик шавем. Аммо айёми қӯдакӣ дар шарму ҳаё ғутида, мегуфтем: Не, ман қалон шавам, шӯ намекунам, ё не, ман қалон шавам меҳонам, зан намегирам. Боз ҳам қалонтарон мегуфтанд: Ҳоло қалон шав, баъд зора мекунӣ, ки духтари фалониро ба ман гирифта дихед, ё фалон хостгорро ҷавоби рад надиҳед. Ва ҳандаву қоҳ-қоҳ заданҳояшон то дер гоҳ дар гӯшҳоямон садо медод ва ҷанд муддат мекӯшидем давру бари қалонтарон наравем, то мабодо аз он шӯхиҳои нофорам қарда, моро дар обу араки шарм нағутонанд. Вобаста ба ҷинси тифлон шӯхӣ низ тағиیر мекарданд. Писарро мегуфтанд, зан гиру духтарро ташвиқ мекарданд, ки зудтар қалон шуда, бо як «обруи муҳаммадӣ» шавҳар кун! Албатта суханони эшон саропо шӯҳӣ буд, аммо дар он синну соли кам мо ба ин ҷизҳо сарфаҳм намерафтем ва мегуфтем тамом, акунун моро ҳам аз ҳона бадар мекунанд ва аз оғӯши гарми волидон маҳрум мешавем. Чун медиdem, ки касе шавҳар мекард, аз ҳонаи падар берун мешуд ва ё зан мегирифт, дигар он писари эркатулфори ҳонадон набуд. Ба ў ҳамчун марди ҳона, масъули ҳона менигаристанд. Ба духтар низ ҳамин гуна гарон буд. Вақте дар ҳонаи дугонаҳоям ё ҳамсояҳоямон келин мефуроварданд, ҳама оҳи сабук мекашиданд, ки ана, як дасти қӯмаки дигар

ҳам пайдо шуд. Ҳусусан дугонаҳоям аз хурсандӣ ҷойи нишаст намеёфтанд: келин дорем, чӣ гам дорем?

Аз ин мо хулоса мекардем, ки бо издивоҷ кардан, худро ба як дарёи бетаги ранҷу азоб, заҳмату машаққат, дарду фироқ мепартоем. Яъне, мо аз қӯдакӣ дар зеҳнамон издивоҷро як чизи ноҳушоянд ва дарди сар мепиндоштем. Фикр мекардем, бо издивоҷ кардан, рӯйи ҳамаи шириниҳои ҳаёт хати батлон мекашем. Бехабар аз он ки агар издивоҷ, бобарору комёб бошад, яке аз омилҳои пешрафти ҳаёти инсон мегардад.

Бо вучуди ҳама «намехоҳам»-ҳо, вақте инсон бузург мешавад, хоставу ноҳоста рӯйи мавзӯи издивоҷ тамаркуз мекунад. Чунки гаризай инсонии мо ингуна соҳта шудааст, ки пас аз ба балогат расидан, ниёз ба як ҳамнафасе, рафиқи роҳе пайдо мекунем. Шахсеро дар паҳлӯямон меҳоҳем, ки бо ними нигоҳ моро дарк кунад, дар ғаму шодиямон ҳамроҳ бошад, такягоҳамон бошад, ба ҳарфи диламон гӯш карда, хостаҳоямонро то ҳадди тавону имкон бароварда созад. Аз ин рӯ, ноҳудогоҳ ба масоили издивоҷ рӯбарӯ мешавем, ки дар ҳурдӣ онро инкор мекардем, албатт аз рӯйи нофаҳмию бехабарӣ. Вале акнун ба ин масъала нигоҳи дигаре дорем. Яъне, меҳоҳем. Меҳоҳем, ки издивоҷ кунем.

Ҳар як нафар орзу дорад, ки издивоҷи муваффақ ва зиндагии шоиставу ширин дошта бошад. Издивоҷ як хостаи табиӣ буда, аз неъматҳои бузурги илоҳӣ ба ҳисоб меравад. Заношӯй чун риштai осмониест, ки дилҳоро ба ҳам пайванд ва фикру андешаи парокандаву гуногунро ба як мақсади асосӣ, яъне, оила равона месозад. Дар издивоҷ ду шахси дар гузашта аз ҳам бегона бо ҳам наздику қарин ва ҳамдаму ҳамнафас мегарданд. Ҳатто, ин наздикӣ дар баъзе ҳолатҳо ба дараҷае мерасад, ки зану шавҳар худро нимаи ҳамдигар мешуморанд. Ҳаётро бе ҳам тасаввур карда наметавонанд.

Издивоҷ ва зиндагии якҷоя ба тайёрии ҳамаҷониба ва маълумоти кофӣ ниёз дорад. Ҳар чӣ қадар ин омодагиву

иттилоот камтар бошад, ҳамон андоза мушкилоту масъалаҳои ин зиндагӣ ҳам зиёдтар мешаванд.

Оиладорӣ кори осон нест, балки рамзҳое дорад, ки ҳар кас ба онҳо шинос бошад, метавонад ҳамсарашро мутобиқи орзуҳояш роҳнамой намуда, ўро ба як ҷуфти дилҳоҳу идеалий, ҳатто, ба як фаришта табдил дихад.

Барои зиндагии хубу шоиста доштан, лозим аст, ахлоқу одоби ҳамсарро пурра омӯхта, аз тамоми орзуву омол ва хостаҳои нафсонии ў огоҳ шавад ва аз рӯи ин хостаҳо барномаи оиларо роҳандозӣ кунад. Ба воситаи ахлоқу рафтори писандидай худ чунон дар назди ҳамсараш обрӯву нуфӯз пайдо кунаду дилашро ба даст оварад, ки ў ба хонаву зиндагиаш дилгарм шуда, аз рӯи ишқу муҳаббат зиндагӣ кунад...»

Дар бобҳои «Эътиимоду бовар», «Қадршиносӣ», «Парҳез аз айбҷӯй», «Ҳамбистарӣ», «Фарзанддорӣ», «Талоқ» ва гайраи китоб масъалаҳои нозуку ҳалталаби оиладориро ба таври возеху равшан зикр карда, ба муҳотаб роҳнамоию машваратҳои фоидабахшро дар ихтиёр гузоштаам.

БУЗУРГОН ДАР СИТОИШИ ОИЛА

Вақте ки зану шавҳар пас аз ихтилофу чанчоли бардавом ба рӯи ҳам меҳанданд, оила бобақо хоҳад монд.

И. Говориян

Кулли комёбиҳои ҳар оила аз дараҷаи тарбияи фарзанд вобаста аст.

Л.Н.Толстой

Дар оила чун дар давлатдорӣ нуктаи аз ҳама хавғонок беҳокимијатист.

И. Шевелев

Оила ҳамеша асоси чомеа буд, ҳаст ва мемонад.

О. Балзак

Бузургтарин шоҳкории табиат оғариниши оила аст.

Ч.Сантаяна

Оила барпо кардан маҳв ва маҳкум кардани танҳоист.

А. Марков

Оила биноест, ки онро мунтазам таъмиру такмил бояд баҳшид.

А. Маруа

Майзадагии падар ё модар яке аз сабабҳои асосии фурӯрезии бунёди оила аст.

Гиппократ

Наҳустазифаи оила тарбияи шоистаи фарзандон аст. Мактаби асосии тарбия муносабати байниҳамдигарии зану мард, падару модар мебошад.

В.А. Сухомлинский

Гарави хушбахтии оилавӣ дар хайрҳоҳӣ, ошкорбаёнӣ ва муҳаббати байниҳамдигарист.

Эмил Золя

Оила хурдтарин баҳши ҷамъият аст, ки бузургтарин масоили ҷамъиятро ҳаллу фасл мекунад.

Ф. Адлер

Нахустин событгари муҳаббати зану мард маҳз оила барпо кардани эшон аст.

Ф. Гегел

Дар созмондиҳии намоиши китоб таҳти унвони «Оила гаҳвораи инсон» баҳшида ба «Соли оила» эълон шудани соли 2015 чунин адабиётро истифода баред:

Назришоев, Н. Оила - шаҳснутуни тарбия аст [Матн]: Тарбия // Баҳори Аҷам. - 10 июн. -С. 5.

Оила-гаҳвораи инсон [Матн]: Суҳбат бо раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сумангул Тағоева // Бонувони Тоҷикистон. - 2013.- май.-С. 8-10.

Ҳасанзода, С. Гар ҳоли нек хоҳӣ.. [Матн]: Муҷассамаи нодир / Мақола, Адиб, 2014.-С.40-52.

Бобоев, А. Тарбия аз оила сар мешавад [Матн]: Дар зимни чигунагии татбики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» // Ваҳдат. -2015. - январ.-С.5.

Муродӣ, А. Масъулият дар тарбияи фарзанд [Матн]: Соли 2015- Соли оила // Омӯзгор. - 2015. - 30 янв. -С. 15.

Хидирова, М. Хонавода мабдаи ташаккули инсон[Матн]: Соли 2015- Соли оила // Ҷумҳурият. - 2015. - 4 феврал. - С. 1.

ФАРЗАНДИ НАҒЗ - БОҒИ ПАДАР

(Сұхбат барои хонандагони синни миёна ва қалони мактабӣ)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи «Фарзанди нағз - боғи падар». Барои нишасти хонандагони ба китобхона даъватшуда чой омода карда шудааст.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд:

Ба манзуру таваҷҷуҳи ахли ҷомеа ба таълиму тарбияи фарзанд Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» рӯйи кор омада, аз ҷониби Ҳукумати мамлакат ба тасвиб расид.

Бисёр нависандагону шоирон дар бораи шарафмандӣ ва одамият асарҳои ҷолиб ва шеърҳои пурмазмуну дилангез оғаридаанд. Масалан, Аҳмади Доњиш дар асараш «Наводир-ул-вақоєъ» дар боби инсон ҷунин зикр кардааст: «Инсон шарифтарин маҳлукот аст. Зоти инсон аз ақли шарифа ва нафси қасифа мураккаб аст».

Қасидаи «Одамият чист?»-и Тошхӯҷаи Асири ёдоварӣ аз ин аст:

Одамият чист? - Ҳудро дур аз шарр доштан. Ҳайрҳоҳи ҳалқ будан, нафъи безар доштан. Дар ин қасида устод ҳислатҳои муқаддаси инсонӣ, ҷун шарафмандӣ, ҳайрҳоҳиву безарариро таъкид менамояд.

Наҳустин тасаввуроти қӯдак дар бораи неку бад аз муносибати падару модар сар мешавад.

Чунончӣ, суханони Сухомлинский дар бораи қӯдак «Наҳустин ҷизе, ки қӯдак дарки оламро аз он сар мекунад, табассуми навозишкоронаи модар, аллаи маҳин, ғамхору меҳрубон ва дастони пурҳарорати модар аст», ба ин далели возех аст.

Аз ин рӯ, падару модар баробари бо меҳру шафқат ба воя расонидани қӯдак бояд накشاҳои ҳудро хеле зебо ичро кунанд.

Дар назди падару модар вазифаи вазнинтаре ҳаст. Падару модар бояд фикру талаботи фарзандро, ки дар баробари инкишофи чисмонии ў тағиیر меёбад, ба инобат гирифта, вобаста ба ин бо фарзанди худ муносибати дуруст кунанд.

Махсусан, нақши оилаи устувор ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанд басо мухим мебошад. Падару модарон, ки сутуни хонавода ва ё оиларо ташкил медиҳанд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон дикқати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Онҳо бояд як нуктаро ба инобат гиранд, ки фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар мебошад ва ба ин хотир ҳангоми таълиму тарбия ҳеч ҷизро набояд аз онҳо дарег доранд ва барои ба камолот расидани онҳо сармояни хешро дар парваришу омӯзиши фарзандонашон сарф намоянд.

Фарзанд меваи умри одамизод мебошад. То замоне ки чон дар бадани инсон аст, набояд ўз тарбияи фарзанд канораҷӯй намояд.

**Падар агар шаҳсутуни зиндагонист,
Вале модар ба дунё ҷовидонист.
Падар гар беназир аз рӯи ҳиммат,
Вале модар бувад чун ганчи қимат.**

Дар маҷмӯаи Садриддин Ҳасанзода «Муҷассамаи нодир» очеркҳои зиёд аз бобати таълиму тарбияи фарзанд, оиладорӣ гирд оварда шудаанд, ки хеле мӯъҷазу сода ва муассиранд. Дар зер пораҳо аз ин китобро пешниҳоди Шумо мегардонем:

-Дар ҳоле, ки ниғоҳи байни гурӯҳу ҷараёнҳои тундрави исломӣ, таълимоти бархе аз нафарони ғаразҳоҳ латма ба амнияти қишвар мезанад, задухӯрдҳо ва қинаву адоварат ба вучуд меоранду расму оинҳои бо ҳуруфот олуда боиси қашшоқии шаҳрвандон мегардад, давлат танҳо муваzzaf аст пеши роҳи ин бесару сомониро бигирад ва албатта кори аз ин мухимтаре нест!

Инчо гап дар бобати тарбия, ташаккули инсони комил меравад, ки ояндаи халқу миллат ба он вобастагӣ дорад. Оре, дар сарҳати кули эъзозҳо, парвозҳо, корномаҳо, ободиҳо инсони бошууру созанда, бонангү номус, фарзонаву раиятпарвар ва озодаву шоиста меистад. Ва бурду боҳт, таназзулу ташаккули минбаъдаи мо ба насли саодатёр, наврасони меҳнатқарину меҳанпасти имрӯза вобаста аст. Пас парвариши ин насл аз ҷониби се ниҳод: волидон, мактаб, чомеа чӣ гуна ҷараён мегиранд? Ин аст маҳаки асосии лоиҳа. Табиист, ки баъди ҳар даргириҳои шаҳрвандӣ, тағирири соҳтори чомеа бесарусомониҳо, низоъҳои гӯшношуниди тӯлони ҷараён мегирад ва боиси ҳаробии иқтисоди мамлакат, коҳиҷёбии рӯхиву равонии шаҳрвандон, маҳсусан насли наврасу ҷавони он мегардад. Боиси таассуф аст, ки тайи чанд сол пеш дар қишивари мо ҷунин ҳодисаи нангин рӯи кор омад. Бо айби мо қалонсолон имрӯз фарзандон ҷафои рӯҳӣ мекашанд.

Ба андешаи ман беҳбудсозии шароити боғҳои фароғатӣ - истироҳати кӯдакону наврасон дар саҳни ҳавлиҳои бисёрашон кайҳо аз ёди масъулони шаҳрдорӣ рафтааст. Ҷои ҳавзҳои оббозӣ, тӯббозӣ, ҷарҳофалакҳоро танӯрҳои пурдуду мошинҳои ҳориҷӣ ишғол намудаанд. Гӯё ҳамаи масъулини шаҳру навоҳӣ, волидон бачагии ҳешро фаромӯш намудаанд, меҳоҳанд, ки кӯдакон низ баробари эшон сахарӣ ба масциду корҳонаҳо бираవанд.

Мавлоно Муҳаммади Рибҳомӣ дар «Риёз-ул-носехин»(Боги насиҳатгӯён) мегӯяд, ки муҳимтарин ҳаққи фарзандон бар волидайн он, ки бояд падару модари ӯро аз ҷое ақд (никоҳ) кунад, ки мардум фарзанди ӯро ҷиҳати насаబ ва зиндагонии вай сарзаниш карда натавонанд, ӯро ба таоми ҳалол парварад, аз ҳафтсолагӣ ба намоз фармояд, ӯро ба илм машгул кунад ва аз нангугу аз ҷаҳолату залолат (гумроҳӣ) бираҳонад, ки раствории дунёву охират ба илм аст. Агар

(илм) мүяссар нашавад, ўро ба пеша (хунар)-е фиристад, амон (халос) аст аз фақр (камбағалай).

Агар волидон ба устоди кўдак аз аҳли хайру салоҳ бошанд, осори ин хулқи ҳамидаи онҳо дар кўдак зоҳир меёбанду онҳо дар корҳои неку шоиста ба савоб шарик мешаванд. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар «Захират –ул – мулук» фармудааст: «Эй азиз бидон, ки фарзанд амонати Ҳақ аст, назди модару падар ва мутолабашон ҳуқуқи ин амонат дар маҷмааи қиёмат хоҳад буд»...Ҳазрати Муҳаммад(с) дар хусуси масъул будани инсонҳо ҳадисе дорад: «Мард барои оилаи худ чўпонест ва барои қавми худ масъулият дорад. Зан дар хона чўпон (посбон) аст ва барои қавми худ масъулият дорад. Хидматгор ба молу сарвати ҳӯҷаини худ чўпон аст ва барои қавми худ масъулият дорад. Пас ҳар кадоми шумо чўпоне мебошед, барои қавми худ масъулият доред».

Абӯхурайра ривоят мекунад, ки шахсе пеши Расул алайҳисалом омада гуфт:- Эй пайғамбари Худо ба кӣ некӣ кунам?

Пайғамбар (с) ба ў ҷавоб доданд:- ба падару модарат некӣ кун.

Мард гуфт:- ман падару модар надорам.

Расулиллоҳ (с) гуфтанд: -ба фарзандони худ некӣ кун! Чунон ки волидонро бар ту ҳақ аст, ҳамчунон фарзандонро бар ту ҳақ аст.

Соҳиби «Равзай хулд» мавлоно Маҷдуддини Хоғӣ мегӯяд, ки рӯзе дар шаҳри Язд вазъ мегуфтам ва дар ҳаққи падару модар сухан мерафт. Пире барҳосту гирён шуд ва гуфт:- мавлоно, чӣ мефармой дар ҳаққи фарзанде, ки риши падар бигираду чўб дар сари падар бизанад?

Гуфтам:- Аз падар чӣ омӯхтааст?

Гуфт:- Ҳар ба кироя додан.

Гуфтам:-чурм (гуноҳ) аввал аз тарафи падар аст. Агар ўро дар хурдӣ ба мактаб мефиристодӣ то илму адабӣ шариат меомӯҳт ва сӯҳбат бо солеҳон медошт, ба падари ин беҳурмати намекард ва таъзими падар воҷиб медошт. Аммо аз қӯдакӣ думби хар гирифтан одат карда буд ва чӯб задан ҳӯ карда. Лоҷарам (ноилоч) риши падар, ки гирифтааст пиндоштааст, ки думби хар мегирад ва чӯбе, ки бар сари падар задааст, пиндоштааст, ки ба сари хар мезанад.

Подшоҳе бо маслиҳати хирадмандон ба писар, баробари дигар қасбҳо, қолинбоғиро омӯзонд. Чун рӯзе душман ба марзу буми кишвар рахна зад, баробари дигар ғаниматҳо мардумони зиёдро ба гуломӣ бурд, ки миёни асирон Шаҳзода ҳам буд. Ўро сарватманде ба гуломи харида бурд. Чун огоҳӣ ёфт, ки ҳунари боғандагӣ дорад, ба таҳхонае шинонӣ, акнун қолинҳои рангобаранг мебофтуд ӯ онҳоро мефурӯҳт. Қолинҳояш бозоргир ва шӯҳраи оғоқ гаштанд. Шаҳзода ба хотири расидани маҳсули дасташ ба наздиқон дар кунҷаки қолинҳо мӯҳри падарашро мебофт, тасвир мекард. Бозаргонони кишвараш баъди солҳои зиёд ҷунин як қолинро ба ӯ тӯҳфа оварданд. Ҷуқур зеҳн монду мӯҳрашро шинохт, бозаргонро ҷеф зад, макони молро пурсид ва дарёфт, ки писараш дар кишвари хеле дур аст. Ҳулоса, азми он диёр намуд ва ўро аз асорат озод намуд. Гузаштагони мо гуфтаанд:- Ба як ҷавон чил ҳунар кам аст.

Дар созмондии намоиши китоб таҳти унвони «Фарзанди нағз - боди падар» ҷунин адабиётро истифода баред:

Осори классикон

Абдулфараҷӣ, И. Ҳикоёти Иброҳими Мавсимиӣ ва фарзанди ӯ Исҳоқ [Матн].- Душанбе: Адиб, 1988.-192 с.

Андарзи «Шоҳнома» [Матн]: Ба истиқболи ҳазорумин солрӯзи «Шоҳнома»- и бузург. - Душанбе: Адиб, 1994.-112с.

Андарзномаи Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ [Матн].- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007.-168с.

Аттор, Ф. Панднома. Футувватнома [Матн].- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-256 с.

Ахлоқи Муҳсинӣ. Саргузашти Хотам. Тӯтинома [Матн]. - Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009.- 404 с.

Баравнӣ, С. Насри ахлоқии адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои X-XIII [Матн]. -Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2003.-130 с.

Ганҷавӣ, Н. Ҳазору як андарз [Матн]. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007.-188 с.

Ганҷавӣ, Н. Гуланбини хирад [Матн]. - Душанбе: Адиб,1996.-176 с.

Ғаззолӣ, М. Насиҳат-ул-мулук [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1993.-144 с.

Ғаззолӣ, М. Кимиёи саодат [Матн]. - Душанбе: ЭР-граф, 2008.-672 с. (иборат аз 2-чилд)

Деҳлавӣ, А. Андарзу ҳикматҳо [Матн]. - Душанбе, 1975.-90 с.

Кайковус, У. Насиҳатнома [Матн]. - Душанбе: Ирфон, 1998.-144 с.

Кайковус, У. Қобуснома [Матн]: Насиҳатнома барои фарзанд.-Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007.-200 с.

Кимиёи хирад. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009.-208с.

Кошифӣ, Ҳ. Футувватномаи сultonӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи Хотамия [Матн]. - Душанбе: Адиб,1991.-320 с.

Пандномаи Анушервон [Матн].- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-112с.

Панҷсад ҳадис [Матн]: Пандҳои Паёмбари ислом Муҳаммад алайҳиссалом. -Душанбе: Фарҳанг,1991.-63 с.

Румӣ, Ч. Маснавии маънавӣ [Матн].- Душанбе: Ирфон, 2007.-240 с.

Рӯдакӣ, А. Пандҳо [Матн].-Душанбе: Истиқбол, 2008.-9 с.

Сабаки Рӯдакӣ [Матн].-Душанбе: Ирфон, 1984.-304 с.

Ҳамадонӣ, Мир Сайид. Рисолаи футувват [Матн]. - Душанбе, 1995.-56 с.

Ҷомӣ, А. Баҳористон [Матн]. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-204 с.

Шерозӣ, С. Бӯстон [Матн]. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-292 с.

Шерозӣ, С. Гулистон [Матн].- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-232 с.

Шерозӣ, Ҳ. Насихат гӯш кун, чоно [Матн]. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.-196 с.

Шерозӣ, А. Ахлоқи паёмбар [Матн].-Техрон, 1992.-17 с.

Осори адибони мусоир

Абдуллозода, Р. Панди оқилий [Матн].- Душанбе: Маориф, 1982.-40 с.

Абдуллозода, Р. Футувватнома [Матн].- Душанбе: Адаб, 1993.-160 с.

Абулвайси А. Дили сарҷӯ [Матн]: Фикрҳои ахлоқию фалсафӣ.- Душанбе: Адаб, 1996.-368 с.

Айнӣ, С. Таҳсив-ус- сибён [Матн].-Душанбе: Маориф, 1994.-45 с.

Аминзода, С. Гулбонги хирад [Матн].- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009.-284 с.

Боҳирӣ, Н. Дониш талабу бузургӣ омӯз [Матн].- Душанбе: Адаб, 1988.-80 с.

Гулзори панд [Матн]: Мураттиб Ҳочӣ Набӣ Ҳакимзодаи Арчинакӣ.-Душанбе: Адаб, 2006.-64 с.

Зубайдов, У. Тафриқа неруи пешбари раванди таълим [Матн].- Душанбе: Сарпараст, 2003.-1992 с.

Иброҳим, А. Тарбияи фарзандон [Матн]. - Душанбе: Адаб, 2010.-28 с.

Инкишоф, парвариш ва тарбияи кӯдакони то 3-сола [Матн]. - Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005.-28 с.

Истаравшанӣ, Ҳочӣ Умархӯҷа. Достони панди пири хирад [Матн]. -Душанбе, 2005.- 256 с.

Лутфуллоев, М. ва диг. Таълим дар синфи 1[Матн]. - Душанбе: Маориф, 1992.-256 с.

Нуров, А.Кори якҷояи оила ва мактаб дар тарбияи ахлоқии мактаббачагони хурдсол [Матн]. - Душанбе: Маориф, 1989.-72 с.

Одабнома [Матн]: Китоби дарсӣ барои синфҳои 3-4.-Душанбе: Маориф, 1996.-96 с.

Панду ҳикматҳо [Матн].- Столинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1961.-348 с.

Пурсиҷнома [Матн]: Ташаккули кӯдаки синну соли тифлӣ.-Душанбе, 2001.-24 с. Бо ёрии Юнисеф.

Раҷаб, Н. Хонае, ки сӯяш мешитобам [Матн].- Душанбе: Адиб, 1993.-224 с.

Холназари Ш. Панди падар [Матн].- Душанбе: Симурғ, 1995.-163 с.

Ҳасанзода, Садриддин. Гар ҳоли нек хоҳӣ... [Матн] : Мақола дар боби оила, тарбияи фарзанд.- Душанбе: Адиб, 2013.- 60 с.

«НАМЕМИРАД КАСЕ, КИ НЕКНОМ АСТ»

(сұхбат роچөй ба Җанги Бузурғи Ватанай, қаҳрамонию диловарии мардуми Иттиходи Шұравай)

Толори Китобхона. Намоиши китобй таҳти номи «Ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромүш намешавад».

Хонандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, вориди толор мешаванд.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд:

...Бахри олам сулҳ даркор аст, сулҳ,
Насли одамро нигаҳдор аст сулҳ.
Чун шифои ҷони бемор аст сулҳ,
Модаронро бахти бедор аст, сулҳ.

Хуш ба завқи баланди оғаридгории он нафаре, ки чунин мисраъҳои муассирро ба ҷавҳари маънӣ кашидааст. Воқеан чое, ки сулҳ ҳукмфармо нест, хандаю шодӣ, туу сур, сарсабзиу шукуфой, бунёдкориу созандагӣ ҳеч гоҳ буда наметавонад. Шифои ҷони бемор, ба аҳли олам даркор, барои модар бахти бедор ва насли одамро нигаҳдор ҳамин сулҳ аст, ки ҳазорон шукур дар кишвари ҳамешабаҳори мо, дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳукмфармост. Вале, замоне, ҳафт даҳсола пеш аниқтараш – соли 1941 ба хоки Иттиҳоди Шұравай, ки Тоҷикистони мо низ як шоҳаи он маҳсуб мёfft, Германияи фашистӣ бе эълони ҷанг зада даромада буд. Ҳурду бузурги ин иттиҳоди пурқудрат мардона ба дифои он бархостанд. Ҳун мерехт, сари ҳар лаҳза ҷони ҳудро аз даст медоданд, вале номус, меҳру муҳаббат нисбат ба обу хоки Ватан зиндаҳоро ҷониби лонаи душман равона мекард. Панҷ сол идома кард ин ҷанги хонумонсӯз ва оқибат бар фоидай Армияи пуриқтидори иттиҳоди Шұравай ва шикасти армияи немис хотима ёft.

Хотима ёфт, дар ҳоле, ки чони зиёда аз бист миллион мардуми иттиҳоди Шӯравӣ баҳри ҳимояи Ватани чонон қурбон гашт, ки дар шумори он ҷонҳои ҷавон, ширин ва аз зиндагӣ сер нагашта ҷони нафарони зиёди ҷавонмардони тоҷик низ бо ҳатҳои заррин дар китоби таъриҳ сабт аст. ...Нафаре, ки баробари ҷавонони ҷордаҳ ҷумҳурии бародари дигар қаҳрамонию диловарӣ нишон дода аз ҳуд номи неку гузоштанд. Тӯйҷӣ Эрҷигитов, Исмоил Ҳамзаалиев, Сафар Амиршоев ва садҳо ҷавонони матниродаи дигари тоҷик он ғуна қаҳрамониҳое нишон доданд, ки солҳои сол онҳоро зиндаву ҷовид нигоҳ медорад.

Дар шумори ибораҳои муқобилмаъни неку бад, сиёҳу сафед, ширину талҳ, ғаму шодӣ, гарму сард ва ғайра таъбирҳои ҷанг ва сулҳ низ муқобили яқдигар қарор доранд. Дар яке ҳаробӣ, ноумедӣ, марг ниҳон асту дар дигаре рушнӣ, сафо, шодӣ ва ободӣ.

Инсоният дар тӯли қарнҳо борҳо бо ҷанг рӯ ба рӯ шудаву дар охир ба сулҳ комёбу шарафёб гаштааст. Ҳар як ҷанг дар саҳифаи таъриҳи нақш дораду ҳар ғолибият низ. Ва ҳурсандибахш аст, ки паси ҳар абри сиёҳи ҷанг ҳуршеди сулҳ нурағшон мегардад.

Миллати тоҷик дар қатори дигар мардуми Иттиҳоди Шӯравӣ рӯзҳои мудҳиши Ҷанги Бузурги Ватаниро дар хотир дораду то қунун доги он аз синаҳо зудуда нашудааст. Ҷӣ ҳаробиҳо, ҷӣ нокомиҳоеро ба сари инсон овард он ҷангни фашистони истилогар, вале ақли солим, ваҳдат, ҳудогоҳӣ, ҳудшиносию сулҳ ғолиб омад ва инсонро ҷониби идомаи ҳаёт, ҷониби пирӯзӣ, бунёдкориву созандагӣ раҳнамун соҳт.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватани 50 миллион нафар қурбон, 1710 шаҳру навоҳӣ, 70 ҳазор деҳа сӯҳтаву валангор, 25 миллион аҳолӣ бехонаву ҷой, 31850 корхонаи саноатӣ, 65 ҳазор километр роҳи оҳан, 4100 истгоҳи роҳи оҳан, 98 ҳазор колхоз, 1876 совхоз, 84 ҳазор мактаб, техникум, донишкадаи олий, 40 ҳазор касалхона ва муассисаи тиббӣ ва 43 ҳазор китобхона бо

китобҳои нодири бешумор сӯхтаву нобуд гардианд. Бо вучуди ин қадар шикаст, ин қадар талафоти зиёд Иттиҳоди Шӯравӣ ба лашкари пуриқидори душман ғолиб омад.¹

Чанг хотима ёфт, vale доду дарди азизон, оташи фироқи шаҳидон пайкари модарону хоҳарон ва ҳамсаронро месӯхту ашкро ба руҳсори ятимон ҷорӣ мекард. Барои ба зиндагӣ дилгарм намудани мардум ҳар чӣ бештар хурсандӣ, сӯхбату воҳӯриҳо, шабнишиниҳо лозим меомад. Кӯдаконро ба мактаб, ба китобу китобхона ҷалб кардан лозим буд, чунки аксарапон сарлучу пойлуч дар кӯчаҳо монда буданд. Дарди қалби миллат, сӯзиши ҷони миллат аввал синаи мардуми зиёро рахна месозад, - гуфтани ҳалқ барҳақ аст. Ана дар ҳамон айёме, ки аз саросари Иттиҳоди Шӯравӣ бӯи дуд, бӯи хун меомад, ба сари нависандай машҳури рус Лев Кассил фикри наҷибе пайдо шуд.


Фикре, ки робитаи кӯдаконро ба китобхона, ба мактаб қавӣ ва муҳаббати онҳоро ба китоб афзун созем. Бо ҳамин мақсад гурӯҳе аз кӯдакон ва як зумра ҳамқаламони хешро дар толори Иттиҳоқи нависандагони шӯравӣ ҷамъ оварда, ҷорабинии ҷолибу рангинеро бо номи «Ҳафтаи китоби кӯдак» доир намуд. Ҳафтаеро, ки сипас таҷлили он дар як сатҳи баланди фарҳангӣ ба ҳукми анъана даромаду ба ҳафтаи ошнӣ, ба ҳафтаи тарғиби адабиёти ҷумҳуриҳои бародар мубаддал гашт. Ҳамасола дар вақти таътили бачаҳо дар яке аз ҷумҳуриҳои бародар «Ҳафтаи адабиёти кӯдак» таҷлил мегашту дар он аз ҷумҳурии мо низ адабони бачаҳо ширкат варзида, аз дастовардҳои эҷодии худ ба ҳамқаламони бурунмарзӣ мужда мерасонданд. Ҳуллас, ҳафтае буд хотирнишин ва фараҳбахш.

Дар даврони ҷанг ва байди ҷанг аз тарафи шоирону нависандагон ҷилд-ҷилд китобҳо ба табъ расиданд, ки ҳар яке атрофи ҷоннисорию диловарии ҷанговарон бо меҳр қисса

1.1. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ [Матн].- Душанбе: Ирфон, 2005.- С. 5.

карда, китоби Амонов Р. «Зиндагии саршори мардонагӣ», «Хотираҳои солҳои ҷанг», Цвигун С. К. «Фронти маҳфӣ», Ҳотамов Н. «Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний» ва «Азнавбарқароркунии баъди ҷангӣ (солҳои 1941-1950)», Давлати Ҳ. Саидазмади Ҳ. «Ҷанговарони часур» ва садҳо китоби дигар, ки имрӯз дар тарбияи ватандӯстию хештанишиносии шумо бачаҳои азиз нақши муассир мегузоранд.

Имрӯз боз китоберо, ки ҳисса – ҳисса аз қиссаҳои он ҷанги хунин дар он дарҷ ёфтааст, ба шумо муаррифӣ менамоям. Шояд онро на ҳар яки шумо дастрас карда бошед. Ман каме дар бораи мӯҳтавои он ба шумо маълумот медиҳам, шумо бошед пурра онро мутолиа намоед. Содаю равон, оммафаҳам ва хеле ҷолиб аст ин китоб, ки номаш онро аллакай бозгӯ менамояд.



Муҳаббати, Юсуф. Зиндадаргӯр [Матн].- Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013.-120 с.

Зиндадаргұр қиссаи мустанадест аз ҳаёти як ҹанговари ғаюра дар навбати дигар ноумеду азобдида. Муаллиф нависандай ҹавону умебахш Мұхаббати Юсуф, ки китоб ба қалами ўтааллук дорад, тавониста бо сабку услуби хос дарду алами қаҳрамонашро рўи авроқи сафед биёрад. Зимни мутолиа беихиёр ашк мерезй ва лаънат меҳонӣ ҹангчӯро.

Тааччубовара什 он аст, ки ўз қаҳрамонии қаҳрамонаш не, аз хоин ном гирифтани ўз қисса кардааст, ки дар адабиёти точик ба ин масъала камтар рў оварда шудааст. Ҳодисаи ба сари Мирзораҷаб омада бо хоҳиши ўз не, балки маҷбурӣ ба миён омадааст. Ўз дар ҳоле ба дасти душман мефитад, ки мадори дар пой истодан надоштааст ва миёни ҳамяроқон танҳо ўз аз тири душман эмин мондааст.

Пас аз он лаҳзаи дарднок, чун тўб зери пойи душманон мондан, азбҳо, дарду фироқ барои ўз, ки бо нияти пирӯзӣ ба майдони ҹанг рафта буд, оғоз мешавад.

Нависанда дар нақши Мирзораҷаби ормонӣ даҳхову садҳо ҹавонони ҳамтақдири ўро, ки бо айби дигарон ғуломи истилогарони немис шуда буданд тасвир кардааст. Ҳонед, худ қазоват менамоед. Пас аз хондани ин қиссаи ачиб, пурдард ва хонданӣ ватанро зиёдтар дўст медоред ва ҳар як хасу хорашро ба садҳо хумми зар иваз намесозед. Чуноне қаҳрамони асосии қисса Мирзораҷаб ҳангоми дарбо алам ин мисраҳоро назди бародарони асиргаштааш хондаву пурсӯз гириста буд:

*Хоки Ватан аз таҳти Сулаймон хуштар,
Хори Ватан аз лолаву райҳон хуштар .
Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард,
Эй кош, гадо будӣ ба Канъон хуштар.*

Дар созмондихии намоиши китоб таҳти унвони “Қаҳрамонӣ асрҳо зинда мемонад” (бахшида ба 70-солагии Ғалаба дар Ҷангиги Бузурги Ватаний) чунин адабиётро истифода баред:

Раҳмонов, М. Ҳама барои фронт, ҳама барои галаба! [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1973.-112 с.

Сафаров, Р. Қаҳрамонони Вахш ва Днепр [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1985.-122 с.

Хотираҳои солҳои ҷанг [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1985.-144 с.

Ҳикояҳои замони ҷанг [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1985.-128 с.

Шарифов, Ҳ. Онҳо партизан буданд [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1985.-96 с.

Баҳодури тоҷик [Матн]: Шеърҳо ва очеркҳо аз корнамои Тешабой Одилов.-Душанбе: Адиб, 1989.-128 с.

Бобохонов, М. Мардони майдон [Матн]. -Душанбе: Маориф, 1989.-72 с.

Исҳоқов, Б. Далерон [Матн]: Маҷмӯаи очеркҳо. -Душанбе: Ирфон, 1991.-212 с.

Абдуллоев, Р. Мехнаткашони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 1997.-96 с.

Амонов, Р. Зиндагии саршори мардонагӣ [Матн]. -Душанбе: Ирфон, 2000.-144 с.

Корнамоии ҷовидона [Матн]: Дастур барои китобдорон/Таҳия ва вироиши Шариф Тошев.-Душанбе, 2000.-28 с.

Абдуллоев, Р. Тоҷикистон ба фронт [Матн]. -Душанбе: Матбуот, 2001.-157 с.

Қаҳҳорӣ, А. Аҷаб дунёе [Матн ва расм]: Ба истиқболи 60-соли Фалаба // Истиқбол.-2003.-№1-9.-3-24.

Сангинӣ, Қ. Ватаннома [Матн]: Достон. -Душанбе: Адиб, 2004.-282 с.

Авғонов Қ., Раҷабов, Ҷ. Нашри китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1941-1945) [Матн]: Феҳристи адабиёт / Муҳаррир А. Аҳмадхонов; Муҳ. библиогр. С.Ҳ.Шосаидов.-Душанбе: Эҷод, 2005.-96 с.

Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний (1941-1945) [Матн]: Маводи методию библиографӣ барои китобдорони китобхонаҳои ҷумҳурий ба пешвози ҷаҳонгирӣ 60-солагии

Фалаба/ Мураттибон Г.Шукурова, Ч.Валиев; Мухаррир Ч.Раҷабов.- Душанбе: Эҷод, 2005. -12 с.

Қаҳхорӣ, А. Асарҳои мунтажаб [Матн]: Иборат аз 3 чилд.-Душанбе: Истиқбол, 2007. -Ҷилди 1. -295 с.

Китоби хотира [Матн].-Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2010. -334 с.

Халил Д., Ҳасан, С. Ҷангаварони часур [Матн]. -Душанбе: Истъядод, 2010. -160 с.

Аминиён, Х. Родмарди ду набард [Матн] // Паёми Душанбе. -2014. -10 феврал.

Имомов, Р. Марди мушкилнописанд [Матн] //Паёми Душанбе.- 2014. -12 март.

Бобоев, А. Диловаре аз Вахш [Матн ва расм] // Ваҳдат. -2014. -8 апрел.

Нуриддинов, А. Ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромӯш намешавад [Матн] // Паёми Душанбе. -2014.- 6 май.

Муҳаммадиева, Д. Сабақи зиндагӣ [Матн] //Минбари халқ.- 2014. -8 май.

Қозибеков, Ҷ. Ёди абармарди майдони набард [Матн] // Минбари халқ.-2014. -8 май.

Чумъа, Қ. Ранчи ў ганҷ бахшид [Матн] //Минбари халқ.-2014. - 8 май.

Халил, Д.Ҷанговари далери Ватан [Матн] //Минбари халқ.- 2014. -8 май.

Ғуломов, С. Қаҳрамонон фаромӯшназарианд [Матн] // Паёми Душанбе. -2014. -8 май.

Валиев, Ч. Саҳми тоҷикон дар ғалаба бузург аст [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. -2014. -8 май.

Шарифзода, К. Ӯ барои Ватан ҷангид [Матн ва расм] // Ҷавонони Тоҷикистон. -2014. -8 май.

БАРОИ ШУМО БАЧАХО

(Сухбат роچъ ба рӯзномаю маҷаллаҳои бачаҳо ва наврасон)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи «Барои шумо бачаҳо».

Барои нишасти хонандагони ба китобхона даъватшуда чой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд.

Иқтибос: «Ҳалқе, ки рӯзнома надорад, мисли одами безабон аст»

Садриддин Айнӣ

Ҳар як кӯдак аз хурдӣ орзуи ҳаёти хушбахтонаро дар дил мепарварад. Баҳри расидан ба орзуи худ марҳилаҳоеро низ тай мекунад: камолот, яъне таҳсил дар мактабу донишгоҳ; фаъолияти қасбӣ, яъне илму ҳунари омӯхтаи худро дар коргоҳи муайяне истифода бурдан. Ин ҳама имкон медиҳад, ки шахсият ниёзҳои моддию маънавии худро қонеъ гардонад ва дар ҷомеа мақоми сазовор пайдо қунад. Барои ба қуллаҳои мақсад расидан берун аз боғчаю мактаб Шумо, бачаҳо, хондану аз худ намудани рӯзномаю маҷалларо фаромӯш накардаед. Аз рӯйи мушоҳидаҳо имрӯз дар ҷумҳурий нашрияҳои кӯдаконаи давлатӣ «Истиқбол», «Анбоз», «Чашма» ва замимаҳои он- маҷаллаи «Офтобак» ва рӯзномаи «Зангӯла» қарib даҳ номгӯи дигар рӯзномаю маҷаллаҳои мустақили кӯдакона арзи ҳастӣ мекунанд.

Бачаҳо, Шумо дар бораи ин нашрияҳо ягон маълумот доред? (Ҳа-Не).

Имрӯз мо ба Шумо дар бораи рӯзномаи маҷаллаҳои дӯстдоштаатон маълумот медиҳем.

Барои рӯзномаи бачаҳо ва наврасони Тоҷикистон «Анбоз» санаи 5 апрели соли 1932 таъриҳӣ мебошад, зоро дар ин рӯзи

муборак аввалин шумораи нашрия мазкур ба чоп расидааст. Дар ин солҳо шумораи мактаббачагони ҷумхурӣ 30000 нафарро ташкил медод. Рӯзнома дар кори саводнок кардани аҳолӣ саҳми муассир гузоштааст.

Дар солҳои 1941-1949 ҳодимони нашрия қалами худро ба яроқ ва олоти меҳнат табдил дода, дар афзудани иқтидори Ватан ва ҳимояи он камар бастанд. Баъди як соли ғалаба боз фаъолияти нашрия ба роҳ монда шуд. Рӯзнома дар давоми мавҷудияти худ мактаби журналистию эҷодии қаламкашони ҷумхурӣ буд. Адади нашри рӯзнома аз 2000 нусҳай рӯзҳои аввал ба 260000 расидааст, ки ин худ гувоҳи эътибору нуфузи он мебошад. Дар солҳои гуногун бо ибтикори муҳаррирони рӯзнома **Ализода Ф., Будкевич А., Асрорӣ В., Шарифов Б., Муҳаммадиева Қ., Обидӣ Ҳ., Наимӣ Қ., Маҳкамов Б., Болтаев Р., Раҳматов И., Ҳакимова М., Почочонов Н., Қаҳҳорӣ А., Баҳорӣ А., Сафиева Г., Ниғорова Т., Султонӣ Т.** мавзӯъ ва мундариҷаи нашрия рангингтар гардида, мақому мартабаи волоро дарёфт кардааст. Ҳидмати ин ашҳоси ватанпараст қобили қадру ситоиш аст. Даҳҳо шоирону нависандагони маъруфи ҷумхурӣ низ аз мактаби эҷодии нашрия гузашта, ба қуллаи мурод расидаанд. Захмати шоирону нависандагон дар баланд бардоштани сатҳу сифати нашрия бузург аст. Маҳз бо пешниҳоди Нависандай ҳалқии Тоҷикистон Сотим Улугзода номи аввалини рӯзнома мувоғики талаби айём «Пионери Тоҷикистон» гузошта шуда буд. Баъди соҳибистиқлолӣ низ бо таклифи устод рӯзнома номи «Анбоз»-ро гирифта, то имрӯз бо ҳамин ном фаъолият дорад.

Барои таблиғу тарғиб ва тарбияи мактаббачагони ҷумхурӣ 12 марта соли 1982 рӯзномаи «Анбоз» (Пионери Тоҷикистон) бо ордени «Нишони фаҳрӣ» мукофотонида шудааст. Дар замони Истиқлолият низ нуфузи нашрия коста нагардида, барои фаъолияти мунтазами он ҳукумати кишвар ва Вазорати фарҳанг ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд.

Бо ҳамин мақсади начиб нашрия ба чоп расида, ба дасти хонанда мерасад. Рубрика ва гӯшаҳои доимии рӯзнома, мисли «Мехмони мо», «Ба мо менависанд», «Дар олами китоб», «Аз карда пушаймонам», «Аз эҷоди наврасони соҳибзавқ», «Хонед, ачиб аст», «Шоири дӯстдоштаи мо», «Панди ниёғон», «Навиди илм», «Китоб-манбаи дониш», «Тоҷикистон-ватанам», «Неъмати истиқлол», «Шеър ҳам бояд занад фавворае» ... завқи зеҳни наврасонро такмил медиҳад. Феълан нависандагони маҳбуби бачаҳо Насим Раҷаб ва Ҷумъаи Мирзо дар идораи нашрия кор намуда, дар таҳрири навиштаи наврасон нақши намоён доранд. Имрӯз хонандагони зиёде ба идораи нашрия ҳамкорӣ доранд. Алҳол Ҳалифабобо Ҷумъазода сармуҳаррири рӯзномаи «Анбоз» мебошад.

Муассисай давлатии маҷаллаи «Чашма» соли 1986 ташкил шуда, то имрӯз барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, донишомӯзӣ, ватандӯстӣ ва зебопарастии насли наврас хизмат мерасонад.

Баробари соҳибиистиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисай давлатии маҷаллаи «Чашма» ба як қатор пешравиҳо ноил гардид. **Маҷаллаи «Чашма»** мавзӯю муҳтавои худро дар ҳаёти имрӯза мутобиқ намуд, дар саҳифаҳои худ рубрикаҳои гуногун ташкил намуда, адади нашри худро, ки камтар аз ҳазор нусха дар як моҳ буд, то ба 7000 расонид. Дар ин муддат бо дастгирии Президенти ҷумҳурӣ ва Вазорати фарҳанг Муассисай давлатии маҷаллаи «Чашма» соҳиби 4-адад компьютер ва принтер гардид. Он аз тарафи Вазорати фарҳанг пурра дастгирӣ ва маблагузорӣ карда мешавад.

Маҷаллаи «Чашма» дар ин муддат ду замима ташкил намуд, ки писанди хонандагон гардида, имрӯз байни омма эътибори баланд доранд. Дар партави фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омӯзиши забонҳои хориҷӣ **маҷаллаи «Офтобак»** соли 2000-ум ташкил гардид, ки бо се забон: тоҷикӣ,

англисӣ ва русӣ нашр мешавад ва барои забономӯзии хурдсолон кӯмаки бендоҳад менамояд.

Заминаи дигари маҷаллаи «Чашма» **рӯзномаи «Зангӯла»** мебошад, ки ҳар моҳ ду маротиба нашр гардида, дастраси хонандагон мегардад. Ахли эҷоди Муассисаи давлатии маҷаллаи «Чашма» пайваста барои боз ҳам пурмаъною пурмуҳтаво гардидани нашрияҳои худ кӯшиш менамоянд. Шоири маъруф Камол Насрулло сармуҳарририи маҷалларо ба зимма дорад.

Дар охир ҳаминро гуфтаниям, ки ин нашрияҳо барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва дар рӯҳияи миллӣ, ватанпарастӣ ва зебопарастӣ тарбияни намудани Шумо, бачаҳои азиз, саҳм мегузоранд.

«ХИРАД БЕХТАР АЗ ЧАШМАИ БИНОЙ АСТ»

(Сухбат доир ба мачаллаи «Истиқбол»)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи «Расида бар камолоту ҷавон аст».

Барои нишасти хонандагони ба китобхона дაъватшуда ҷой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд.

Нури ирфони оинай мачаллаи «Истиқбол» (собиқ «Машъал») то имрӯз равшангари хонаву кошонаи тоҷик, фурӯғбахши ҳазорон дилу дид аст. Ҳанӯз 61 сол пеш, дар яке аз рӯзҳои тирамоҳи зарнисор нахустшумораи он ба дасти чоп омада буд ва устод Садриддин Айнӣ дар номаи табрикотӣ бо боварӣ навишт: **«Чоп шудани мачалла воқеаи таъриҳӣ аст. Умединорам, дар роҳи тарбия қардани пионерон ва мактаббачаҳо ба комёбииҳои қалон соҳиб мегардад».**

Бар боварии устод Садриддин Айнӣ «Машъал» (Истиқбол) аз ҳамон вакт инҷониб ба хонандагони сершумор хизмати содикона ва бебадал мекунад. Имрӯз ҳам хиштҳои устувори маърифату адабро дар Коҳи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон мечинад, ки далолати фатҳи зинаҳои нав ба нави ўст.

«Истиқбол» ҳамон «Машъал»- ест, ки ба дасти хурдсолону наврасони доништалаби тоҷик фурӯзон буд, ақлҳоро ақл мефузуду фазлҷӯёнро хирад. Ҳар хоне, ҳар дили қӯчаке гарм аз нури «Машъал» буду фараҳманд аз раҳнамоияш!

Мачалла муваzzаза буд, дар тақдири насли ҷавони миллати тоҷик, ки ҳар яке чун навниҳоли сабзи Ватан баландтар қад мекашиду ба муҳаббати ҳаррӯзаи офтоби илм ва ҷашмаи дониш ниёзи бештаре дошт, нақши муҳиме гузорад.

Азмҳое дошт, то мевай ниҳоли тарбия бенуқсон, ба нағъи мардум ва ҷамъият бошад. Бо шиори «Хирад беҳтар аз ҷашмаи биноӣ аст» ҷӣ инсонҳои бузургу наҷиб дар ин даргоҳи маърифат кору фаъолият намуданд.

Аввалин сардабири мачалла Шоири халқии Тоҷикистон Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ тавонист беҳтарин намояндагони адабу илмро дар як оила сарҷамъ орад. Муаллифони номвару шинохтаи тоҷик, шоиru нависандагони машҳур, академику олимони забардаст- Абдусалом Дехотӣ, Мирсаид Миршакар, Бокӣ Раҳимзода, Муҳиддин Фарҳат, Абдумалик Баҳорӣ, Ҳабибулло Саидмуродов, Раҷаб Амонов, Убайд Раҷаб, Гулҷехра Сулаймонӣ, Акобир Шарифӣ, Болта Ортиқов, Мурод Богиров, Мавҷуда Ҳакимова, Файзулло Анзорӣ, Бурҳон Фарруҳ ва бисёр азизони дигар, ки имрӯз дар ҳаёт нестанд, фурӯғи хиради оинаи «Истиқбол»-ро барои наслҳои имрӯзу фардо поку мусафро эҳтиёт карданд. Нависанда Пӯлод Толис, адиби маҳбуб Ақбар Қодирӣ, нависандаи боистеъод Абдусалом Атобоев ба ҳайси котиби масъули мачалла кор кардаву «Машъъал»-ро фурӯзонтар доштанд. Ва ин фурӯғи некӣ, дониш ва равшани фарҳангӣ адабро аз соли 1994 зери сарпарастии Вазорати фарҳангӣ Тоҷикистони соҳибистиклол «Истиқбол» ба мерос гирифту ба фардоиён мебарад.

«Истиқбол» тавонист акнун на танҳо барои наврасон, балки барои ҷавонони қишвар низ як дӯсти беминнат ва раҳнамо, рафиқи ҳамрозу беҳтарин бошад.

Ягона мачаллаи адабӣ-бадеӣ ва фарҳангӣ «Истиқбол»-ро имрӯз муштариёни сершумораш хуш истиқбол мекунанду саҳт дӯст медоранд. Онҳое, ки аз мактаби «Истиқбол» гузаштаанд, имрӯз дар ҷумҳурӣ шинохтаву фарзона ва соҳибикроманд. Яке аз қуҳансолтарин узви ҳайати таҳрири мачалла, академик Рауф Баротовро, ки дар қайди ҳаётанд, мардум хуб мешиносанду эҳтиром мегузоранд. «Истиқбол» бо чӣ армуғонҳои ҷашиӣ хотири хонандагонашро шод месозад?

Наҳуст он, ки саҳифаҳои мачалла аз 38-у 80-у 120-и дирӯз ба 160 варақ зиёд шудааст. Баъдан тозатарин эҷоди адибону аҳли илм ва санъат, ҳунармандонро нашр намуда, истеъдоду маҳорат ва завқи баланди ҷавонони тоҷикро тавсия медиҳад.

Сипас мuloқоту шабнишиниҳо, фестивалу озмунҳои эчодӣ баргузор намуда, наздиктар ба дили сухандӯстдору адабпарварон чой мегирад. Баҳри ин мақсад кормандони имрӯзи «Истиқбол» - Юсуфҷон Аҳмадзода, Нозирҷон Боҳирӣ, Сайёд Ғаффор, рассом Абдусалом Абдуллоев, Ҷӯра Ҳошимӣ, Мавҷудаи Соҳибназар, Шаҳло Рazzоқова, Гулизор Маҳкамова, Комрони Раҳмонзод ва дигарон нек заҳмат мекашанд. Самари кор ба сифати олий омода ва нашр шудани маводи хонданиву ҷолиби сахафоти «Назм»-у «Наср», «Гулбоги эҷод», «Муқаддасоти мо», «Шариати ишқ», «Фурӯғи ҳунар», «Симо», «Садбайт», «Садафрез», «Сухандоварӣ», «Мероси ниёғон», «Шоҳасарҳои дунё», «Убайдулло», «Равзана», «Оинаи ибрат», «Меҳмонхонаи «Истиқбол» ва гайра аст, ки онҳоро то ҷоп шудани маҷалла хонандагонаш интизорӣ мекашанд. «Истиқбол» соли оянда ният дорад, моҳе ба төъдоди 5000 нусха интишор гардад. Муҳабbat ва дастгирии хонандай сухандӯст гарави комгории ўст. Бо «Истиқбол» бошед, Шуморо ҳамеша аз меҳр ва сухани ҷаззобу воло истиқбол ҳоҳад кард. Аз соли 1982 инҷониб сарварии «Машъал» ва аз соли 1994 «Истиқбол»-ро шоираи ширинбаён Латофат Кенчаева ба ўҳда дорад.

«Истиқбол» ифодагари нишони худ, ки дар он рӯди кӯҳӣ ва парасту акс ёфтааст, содикона бори саводу низоми адаб ва ахлоқи солими ҷомеа мекашад, чун рӯди пурхурӯш садшикану пешрав аст, шодобсозӣ, зебоӣ, баландпарвозӣ ва озодагӣ, рах ҷустан ба дилу дидай мардум талошҳои ўст.

«ОЙИНАИ ЧАВОНОН»

(Сұхбат рочеъ ба дирўзу имрӯзи рўзномаи «Чавонони Тоҷикистон»)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи «Расида бар камолоту ҷавон аст».

Барои нишасти ҳонандагони ба китобхона даъватшуда ҷой омода карда шудааст.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд.

Бачаҳои азиз. Шумо ҳамарӯза тавассути рўзномаву маҷаллаҳо аз тозатарин аҳбор, навидҳои фарҳангӣ, варзишӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар оғаҳ мешавед. Вобаста ба рўзгори беҳтарин шаҳсиятҳо очерку мақола ва сўхбатҳоро мутолиа намуда, аз фаъолияти эҷодии эшон воқиф мешавед. Дар дasti шумо он рўзнома як чизи одӣ менамояд ва шояд андеша мекунед, ки банду баст ва фаъолияташ хеле осон аст. Аммо ин тавр нест. Аз ҳама пешай душвор ин пешай рўзноманигорист. Дарк кардану онро ба қалам додан аз рўзноманигор маҳорати баландро талаб менамояд. Хеле зиёданд дар ҳоли имрӯз рўзномаву маҷаллаҳои давлатию ҳусусӣ, ки дар шумори онҳо метавон номи мубораки рўзномаи дўстдошанӣ, ҷолибу рангин ва ҳонданий «Чавонони Тоҷикистон»-ро ном гирифт, ки солҳои аввали таъсисёбӣ «Комсомоли Тоҷикистон» ном дошт.

Панчуми апрели соли 1930 ин рўзнома ҳамчун минбари ҷавонон таъсис ёфта, барои ҷавонон ва мардуми маърифатпарвари тоҷик ҳамчун санаи фаромӯшношуданӣ дар саҳифаи таърихи миллат сабт гашт. Дар ҳалли масъалаҳои зиёд, аз ҷумла дар бартараф намудани камбудихо, фош кардани торочгарону душманони синғӣ, ҳидояти ҷавонон ба корнамоиҳои бузурги меҳнатӣ ва ободии Ватан саҳми назаррас гузошта, соли 1980 бо Укази Президиуми Совети Олии СССР бо ордени «Нишони фахрӣ» сарфароз гардидааст.

Вазифаи сармухаррири ин рўзномаи бонуфӯзро бори нахуст Ғуломризо Ализода бар дӯш гирифта, сипас ин кори душвору

пурмасъулиятро қаламкашони дигар аз қабили Муқим Абдураҳмонов, Бахтиёр Муртазоев, Ато Ҳамдамов, Талъат Нигорӣ, Оқилхӯча Фаҳриев, Абдуфаттоҳ Воҳидов, Давлат Назрӣ ва Раҳим Сайдалиев бо муваффақият идома бахшиданд.

Айни ҳол аниқтараш аз соли 2010 то имрӯз сарварии ин рӯзномаи дӯстдоши чавононро рӯзноманигори чавон, навовар ва бомасъулият Самариддин Асозода бар дӯш доранд, ки пайваста барои қадру қиммати рӯзномаро дар назди мухлисон зиёд намудан пайваста ҷаҳд менамояд. Ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. Айни замон ин рӯзнома ихлосмандони зиёд дораду тавассути маводҳои ҷолиби худ дар тарбияву ташаккули чавонон, дар баланд намудани завқи бадеи онҳо ҳиссаи сазовор мегузорад.

Чун дар ин даргоҳ Мирзо Турсунзода, Сотим Улугзода, Фазлиддин Муҳаммадиев, Лоик Шералий, Гулназар Келдӣ, Гулруҳсор, Мутеуллои Наҷмиддин, Кароматуллоҳи Мирзо барин шаҳсиятҳи маъруф қадам мондаву бо қалами буррои худ саҳфаҳои ин рӯзномаро зинат бахшида бо умедворӣ метавон гуфт, ки нуфузи он ҳеч гоҳ кам наҳоҳад гашт.

Чавонон ва пирони дилчавоне, ки имрӯз дари ин даргоҳи умедро бо меҳр мекушоянд дар боз ҳам таровати маънавӣ гирифтани минбари чавонон «Ҷавонони Тоҷикистон» ҳиссаи сазовор ҳоҳанд гузошт.

МЕҲР ҶҰШАД ДАР ДИЛИ МО АЗ ҲАВОИ ДЎСТИЙ

(Сұхбат барои хонандагони синни калони мактабӣ)

Толори Китобхона. Намоиши китобӣ таҳти номи «Мех ҷӯшад дар дили мо аз ҳавои дўстӣ». Барои нишасти хонандагони ба китобхона дъяватшуда чой омода карда шудааст.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд:

*Нони мо ширин ба коми мо зи хони дўстӣ,
Бонамак шуд гуфтаи мо бо забони дўстӣ.
Зинда бодо дўстӣ дар Тоҷикистони азиз,
Зинда бодо дар ҷаҳони мо ҷаҳони дўстӣ.*

Ҳақназар Fouib

Зиндагӣ бидуни дўстӣ номумкин аст. Дар давраи наврасӣ ҳамаи мо вобаста ба табъу ҳоҳиши худ бо нафароне дўст мешавем. Дар ин мағҳуми орифона маънои хеле баланд нуҳуфтааст, ки ҳамаи моро бо қимати аслии дўст ошно месозад. Ҳудованд ҳаёту инсонро оғариd, бевосита дўстиро оғариd, то ин ки бандагонаш душвориро бо ёрии дўстонаш паси сар намояд. Барои соҳиби дўст будан, инсон бояд дили софи пур аз муҳаббат дошта бошад. Бузургон гуфтаанд, дўстонро бо нигоҳи дил шиносад. Бинобар ин бояд ба шахсе дўст шавӣ, ки хислатҳои некро доро бошад. Дўстӣ бо мардуми олам танҳо саодату хушбахтӣ меорад. Дўстӣ сарҳад надорад,- гуфтаанд.

Шоири ширинсухан ва маърифатпарвар Бобо Ҳочӣ чунин мегӯяд:

*Дўстон, дар арзу тўли зиндагӣ,
Дар саҳою чуд чун дарё шавед.
Бар гаму ташвишу дарди якдигар,
Чорагар чун Бўалӣ Сино шавед.*

*Зери чархи иттифоқи дўстӣ,
Одамон умре кунанд осуда хоб.
Дўстӣ бар насли инсон лозим аст,
Чун ҳаво, чун зиндагӣ, чун офтоб.*

Пўшида нест, ки дар ҳаёт ҳама чиз паси ҳам омада мераванд, аммо дўстӣ робитаест, ки мисли моҳу хуршед пояндаву абадист.

*Зиндагӣ бе дўстон дар одамӣ арзанда нест,
Офтоби оламоро бар сарам зебанда нест.
Зеб дорад зиндагонӣ, дўстон дорӣ агар,
Варна монӣ суратеро ҳасту аммо зинда нест.*

Дўстро бо пулу мол харида намешавад. Дўстие, ки бо молу чиз омехтааст, бешак, харобӣ меорад. Дўст бояд дар химояи дўст тавоно бошад. Дўст ғамро кам мекунад, аз ин рӯ осмони дўстӣ бояд ҳамеша соф бошад. Дўстон дар оғӯши вафодорӣ майлон мекунанд. Дўсти меҳрубонро умраш дароз бошад, вагарна рӯзгори дўст тира шавад.

Фикру ақидаҳои Ҳумоми Табрезӣ андар боби дўстӣ чунин аст:

*Чист давлат? Суҳбати соҳибдилон дарёфтан,
Ё ҳузури дўстони меҳрубон дарёфтан,
Сояҳои бед бар оби равон фасли баҳор,
Дар миёни бўстон бо дўстон дарёфтан.*

Ҳар кӣ бо касе дўстӣ надорад, ў беақл аст ва ғунчай умраш намешукуфад. Дўстӣ машъалест, ки роҳи инсонро мунаvvар мекунад. Ҳаёти дўстона дароз ва зиндагии бе дўстӣ кӯтоҳ аст.

Дўстон нонӣ, забонӣ ва ҷонӣ мешаванд. Дўсти нонӣ аз нону намаки ту меҳӯраду пас аз лаҳзае туро фаромӯш мекунад. Барои ҳамин мақоли халқии «...Ба нонӣ нон бидех, аз дар

биронаш» шоҳиди ин гуфтаҳост. Дўсти забонй ба ном дўст аст. Дар шодию сурур ва ғаму андўх дар бари дўст намеистад. Дар ин бобат бузургон фармудаанд:

*Дўст машмор он ки дар неъмат занад,
Лофи ёрию бародархондагӣ.
Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст
Дар парешонҳолию дармондагӣ.*

Расули Акрам (с) дар ҳадисе фармудаанд: «Нисбат ба вақти шодӣ зиёдтар ҳамроҳи дўстон дар вақти ғамгиниашон бошед».

Чунонки аз гуфтаҳои Расули Акрам (с) бармеояд, дўсти ҳақиқӣ он аст, ки дар замони тангдастӣ ба имдодат мерасад. Вақте ки инсон дўсти ҳақиқиро мебинад, дар дилаш қувват ва дар танаш ҷони тоза медамад, ғаму андўҳашро фаромӯш мекунад. Дўсти ҷонӣ онест, ки ҳамеша дар тамоми мушкилот дасти кӯмак дароз мекунад, ба ҳама корҳои хайру некат ёрӣ мерасонад. Дар ин бора Авҳадӣ фармудааст:

*Касеро дўст шояд гуфту ҳамдам,
Ки бошад ҳамдам андар шодию ғам.*

Мунодии сулҳ ва ғазалсарои мумтоз Мирзо Турсунзода сарояндаи дўстии ҳалқҳост. Бо шеърҳои муаттар ва димогпарвараш ба дили ҳалқ маъво гирифтааст. Шоир дар манзумаҳои «Ҳалқи далер», «Ба бародарони қазоқ», «Ду соҳил» ва гайра меҳрубонӣ ва пайвастагии ҳалқҳои бародарро тасвир намудааст. Таъбири сулҳу дўстӣ, осоиш ва ҳамраъии ҳалқҳо дар эҷодиёти М. Турсунзода ҳамчун шиору даъват садо медиҳад. Сулҳ мегуфт, чун гули фасли баҳорон чехрай ў мешукуфт.

*To тавонӣ, дўстонро гум макун,
Дўстони меҳрубонро гум макун.*

*Дар ҷаҳон бе дӯст будан мушкил аст,
Мушкилосонкункасонро гум макун.
Дӯстро аз дӯст, ҷонам, фарқ кун,
Дӯсти пайванди ҷонро гум макун.
Чашмаи илҳоми мо ҳалқ асту бас,
Ҳалқи машҳури ҷаҳонро гум макун.
Зиннати боз аз гули хандон бувад,
Мисли гули хандонлабонро гум макун.
Дӯст ояд, гарм дар оғӯш гир,
Расми хуби тоҷиконро гум макун.
Ҳалқи олам дӯст бо мо гаштааст,
Ваҳдати ҳалқи ҷаҳонро гум макун.*

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ ДАР ТАМАДДУНИ ЧАҲОНӢ

**(сухбат оид ба 700 – солагии мутаффакири бузурги
машриқзамин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ)**

Толори китобхона. Намоиши китоб таҳти унвони «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар тамаддуни ҷаҳонӣ» Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, ҷой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ яке аз олимони бузурги фалсафа илоҳӣёт, адаби шириنسуҳани форсу тоҷик ва Ҳиндӯ, Покистон ба шумор меравад. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 700 - солагии зодрӯзи мутаффакири бузурги Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ таҷлил мегардад.

*Аз Ҳамадон нури вай омад падид,
Оқибат он нур ба Ҳатлон расид.
Маккаи сонӣ Ҳамадонро бигӯ,
Ясиби сонӣ шуда Ҳатлони ў.*

Роҳи ҳаёт ва ҷараёни зиндагии ин марди шариф ва орифи комил басо муассир ва омӯзандада аст.

Мир Сайид Алӣ бинни Шаҳобиддин бинни Муҳаммад Ҳамадонӣ 12-уми моҳи раҷаби соли 714-и ҳичрӣ қамарӣ мутобиқ ба 12-уми октябри соли 1314-и мелодӣ дар оилаи марди донишманду пурзаковат ва барӯманди замон дар шаҳри Ҳамадонӣ Эрон ҷашм ба олами ҳастӣ кушодааст.

Дар таълими хуб гирифтан ва рушду камоли ў муҳити оила ва мавқеи ду олими забардасти Ҳамадон, ҳешони наздикиш Шарофуддин Махмуд ибни Абдуллоҳи Маздаконӣ ва Таққиддин Алии Дӯстӣ хеле бузург аст. Вай дар ҷунин муҳити солим таълими хуби маънавӣ ва аҳлоқи дарёфт ва дар сини 16-18 солагӣ аз илмҳои мавҷудаи замонаш комилан барҳурдорд гашт. Бештари умри азизи ҳешро дар ғурбат сафарҳои пай дар

пай гузаронид. Ба ҳар сарзамине, ки пои муборакашро мениҳод, он манзилу макон аз файзи қудуми бобаракаташ ободу зебо ва мӯҳташам мегашт. Ба бечораю бенавоён, заифону беморон дасти тараҳхум ва сахо дароз мекард.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ бо вучуди сафарҳои пай дар пайи тӯлонӣ боз имконият ёфт, ки як силсила асарҳои илмию бадеъ офарад, ки то имрӯз аҳамияти бузурги таърихи моликанд. Ӯ ба ворисони худ асарҳои зиёде бокӣ гузоштааст, ки бештари онҳо аз боби фалсафа, ахлоқ, адабиёт таъриху ҷамъиятшиносӣ, фиқу илоҳиёт баҳс мекунанд. Микдори асарҳои ӯро олимӣ шинохтаи тоҷик файласуф Моҳирхӯҷа Султонов беш аз 70 медонад. Ба қавли олимӣ маъруфи Эрон Азизуллоҳи Аторудӣ, ки шумораи асарҳои Сайд Алии Ҳамадониро зиёдтар аз 90 медонад. Ҳамчунин илова кард, ки аксари асарҳои ба забони арабӣ таълиф намудаи Сайд Алии Ҳамадонӣ ба муҳаққиқонаш маълум нест.

Сайд Алии Ҳамадонӣ асосан ба асарҳои насрини худ аз қабили «Макорим-ул-ахлоқ», «Захират-ул –мулук», «Анвор-ул-азуор», «Вучудия», «Кашф-ул-ҳақоиқ», «Шарҳи фусуҳалҳик», «Минҳоч-ул-орифин», «Авроди фатҳия», «Маърифати нафс», «Ҳафт водӣ» ва амсоли инҳо дар инкишофи тасаввуф саҳми босазо гузошт. Баробари ин асарҳои мазмуни ӯ низ, ки дар шаклҳои ғазал, китъа, рубой, дубайтӣ, маснавӣ иншо шудаанд, ба мо мерос мондаанд. Асарҳои Сайд Алии Ҳамадонӣ, аслан афкори тасаввуфӣ, фалсафавӣ ва панду ахлоқиро дар бар мегирад, вале дар ривоҷи мавзӯъҳои тасаввуфӣ ва ахлоқӣ пояҳои баландтареро ишғол менамоянд. Ҳоса қаломи мавзунаш хеле соддаю равон, дилчаспу оммафаҳманд. Мулоҳиза фармоед ба ин чанд мисраи ғазали бузургвор:

Ҳар кӣ моро ёд кард, Эзид мар ӯро ёр бод,

Ҳар кӣ моро хор кард, аз умр бархурдор бод.

Ҳар кӣ андар роҳи мо хоре фиканд аз душманӣ,

Ҳар гуле к-аз богӣ васлаши бишкуфад, бекор бод.

Дар мисраъҳои зикрёфта чӣ хоксории олӣ, чӣ фурӯтанию самимият, муҳаббати безаволи ӯ ба насли башарият бо

фасоҳату дилбастагии том ифода ёфтааст. Ин газал таҳминан 700 сол муқаддам иншо шудааст, аммо ягон калимаю ифодааш барои форсизабонони имрӯза хоса тоҷикон номафҳум нест.

Дар созмондиҳии намоиши китоб таҳти унвони «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар тамаддуни ҷаҳонӣ» (бахшида ба 700-солагии мутаффакири бузург Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ) чунин адабиётро истифода баред:

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ Шоҳи Ҳамадон. Осори мунтажаб [Матн]: Иборат аз 4 ҷилд.-Душанбе: Ирфон, 1995.-Ҷилди 2.- 240 с.

Кӯлоб. Энсиклопедия [Матн ва расм]. -Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи милли Тоҷик, 2006.-640с.

Сайдмурод, О. Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ [Матн]. -Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013.-24 с.

Раҳмонов, Ш. Орифи роҳи ҳақ [Матн ва расм]: Ба пешвози 700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Тоҷикистон. -2014.-№7-8.

Қурбонов, А. Ҳар ки масти олами ирфон бувад...[Матн ва расм]: 700 солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Омӯзгор.-2014.-5 сентябр.

Шарифов, Д. Ҳар кӣ моро ёд кард, эзид марӯро ёр бод... [Матн ва расм]: Бузургдошти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Баҳори Аҷам. -2014. -11 ноябр.

Саиди, Ф. Подшоҳи завқи маънӣ бурдан аст [Матн ва расм]: Ба ифтихори 700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Омӯзгор. -2014. - 19 декабр.

Саиди, Ф. Ривоятҳо дар бораи Ҳамадонӣ [Матн ва расм]: Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Омӯзгор.-2015.-9 январ.

Қӯҷаров, А. Ин хок раҳовард аст [Матн ва расм]: Ба ифтихори 700 - солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ // Ҷумҳурият. -2015.- 7 январ

ҲИСОРИ ЗАРНИСОР

(Суҳбат роچеъ ба 3000-солагии таърихи Ҳисори бостонӣ)

Толори китобхона. Намоиши китобӣ таҳти унвони «Ҳисори зарнисор». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сүхбатро оғоз менамояд.

Иқтибос: «*Ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих, забон ва фарҳанги Ватан сарчашма мегирад.*»

Эмомалӣ Раҳмон

Бачаҳои азиз! Чунон чӣ ба Шумо маълум аст, тибқи қарори Ҳукумати мамлакат 10-уми сентябрி соли 2015 дар ноҳияи Ҳисор ҷашни 3000-солагии ин мавзеъи таърихиву фарҳангӣ бо тантана ва бо ширкати меҳмонони хориҷӣ таҷлил карда ҳоҳад шуд.

Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба шаҳрҳои қадима, арзишҳои волои таърихӣ бештар гардид.

Тоҷикистон кишвари таърихист ва ҳазорон бозёфтҳои қадима аз фарҳангу тамаддуни волои ҳалқи тоҷик шаҳодат медиҳанд.

Ҷашни 3000-солагии Ҳисори шодмон ба сифати макони таърихӣ ин гуфтаро собит месозад. Омӯзиши сарчашмаҳои таърихӣ ва бозёфтҳои бостоншиносон шаҳодат медиҳад, ки водии Ҳисор ҳудуди тӯлониро дар бар гирифта, аз Шеробод то Файзободи имрӯза тӯл мекашид.

Дар водии Ҳисор одамон ҳанӯз аз давраи санг, таҳминан 40-50 ҳазор сол пеш, сукунат доштаанд. Тамаддуни ин сарзамин бо номи маданияти Ҳисор маъруф буда, ба таҳқиқи он донишманди шӯравӣ А.П. Окладников ҳанӯз соли 1948 оғоз баҳшидааст. Олимону ҳафриётшиносон дар кӯҳҳои Бӯлиён,

Тутқавул ва Сайёд ёдгориҳои маданияти Ҳисорро дарёфт кардаанд. Нишонаҳои он дар соҳилҳои дарёи Ёхсу, Қизилсу, Вахш, Кофарниҳон ва заминҳои байни дарёҳо пахн гардидааст. Сокинони қадимаи Ҳисор ба шикор ва зироаткорӣ машғул будаанд. Дар ин хусус кулли муҳаққиқони ин шаҳри қадимаи тоҷикон дар пажӯҳишҳои хеш ишораҳо намудаанд. Ҳучумҳои зиёди аҷнабиён шукуфоии шаҳрҳои қадимаи тоҷикон, аз ҷумла Ҳисорро боз медошт. Бо вучуди ин, мардум умеди хешро аз даст намедод ва коҳу ёдгориҳои зебо аз худ боқӣ мегузошт.

Тибқи нишондоди таъриҳҳо, Ҳисори бостонӣ дар гузаштаи дур зери итоати давлатҳои гуногун қарор доштааст. Дар нимаи дуюми асри XV ва аввали асри XVI дар Ҳисори шодмон пайвандони шоҳзодаҳои темурӣ ҳукмронӣ мекардаанд. Тадриҷан он рушд ёфта, ба яке аз шаҳрҳои қалону мустақили Мовароуннаҳр табдил меёбад. Ин давраҳо дар маданияти Ҳисор тағйироти кулӣ ба амал омада, дехқонӣ, ҷорводорӣ, санъатҳои меъморӣ, ҳунармандӣ, тангасозӣ, кулолгарӣ, боғандагӣ, шаҳрсозӣ ва савдову тиҷорат вусъат пайдо мекунанд. Дар аввали асри XVIII, баъди шикасти давлати Шайбониён, Муҳаммадраҳимбеки манғит соли 1758 Ҳисорро забт мекунад. Баъд аз вафоти Муҳаммадраҳимбек Ҳисор боз аз нав мустақилияти хешро ба даст оварда, Шеробод, Тирмиз, Қўргонтеппа ва чанд мавзеи дигарро ба итоати худ медарорад. Баъди ҳучуми амири Бухоро — Музаффар қаламрави Ҳисор истиқлолияташро аз даст дода, то соли 1921 дар тобеияти амирони манғитияи Бухоро мондааст. Қобили ёдоварист, ки сайёхи машҳури Хитой Сюан Сзян дар «Сафарнома»-и хеш ин мавзеъро «Суман» арзёбӣ намудааст, ки ба забони мардуми таҳҷоӣ Шумон ном бурда мешудааст. Дар китоби «Ҳудуд-ул-олам» (соли 983-и мелодӣ) оварда шудааст, ки «Шумон шаҳрест устувор ва бароқӯҳӣ ниҳода ва гирди ў борае кашида ва ўро қуҳандизест бар сари кӯҳ ниҳода ва андар миёни қуҳандиз ҷашмаи об аст, аз вай заъфарон ҳезад бузург». Аз ин

навиштачот ва навиштачоти дар китоби «Авесто» овардашуда бармеояд, ки шаҳри Ҳисор 3000 сол пештар ҳамчун давлати алоҳида ва шаҳри номдор арзи вучуд карда буд. Қаламрави шоҳигарии Шумон масоҳати хеле калонро дар бар мегирифт. Масоҳати он аз Ғарб то Шарқ ба масофаи 4-рӯза роҳ тӯл мекашидааст.

Бори нахуст Ҳисор ҳамчун Ҳисори шодмон дар асари таърихии муаррихи дарбори сулолаи темуриҳо Шарафиддини Алии Яздӣ - «Зафарнома» зикр шудааст. Соли 1409 Ҳисорро писари хурдии амир Муҳаммад- Ҷаҳонгир забт карда, то соли 1433 ҳукмронӣ мекунад. Яке аз сарчашмаҳои нодир асари Муҳаммадсадики Қараулбегӣ (бо тахаллуси Гулшани Бухорӣ машҳур аст) «Таърихи Ҳумоюн» мебошад. Дар асари мазкур яке аз бобҳо ба бекигарии Ҳисор бахшида шудааст. Ин муаррих се маротиба ба мулки Ҳисор омада, бо тарзи зисту зиндагӣ, урғу одати мардум ошно шуда, оид ба сераҳолӣ будани Ҳисор маълумоти возех додааст. Ба иттилои ў, дар он замон мулки Ҳисор дорои 377 ҳазор хонавода будааст.

Имрӯз дар Ҳисор мардумони гуногунмиллату гуногунзабон истиқомат доранд. Ба ин мавзеъ ҳангоми истилои арабҳо аз тарафи шимолу шарқӣ ва шимолу ҷанубии Самарқанд низ мардуми зиёде хичрат карда будаанд. Онҳо аз тамоми сарзамин ба ин ҷо омада, дар ободонӣ ва бунёди гузару маҳаллаҳо, биноҳо ва дигар иншооти муҳими пешина саҳми шоиста гирифтаанд.

Дар созмондии намоиши китоб таҳти унвони «Ҳисори зарнисор» (бахшида ба истиқболи ҷаҳони 3000-солагии Ҳисори Шодмон) чунин адабиётро истифода баред:

Алӣ, Ҷ. Мехнати созандаю бунёдкорона [Матн ва расм]: Ба истиқболи ҷаҳони 3000-солагии Ҳисор // Минбари ҳалқ. -2014. -12 ноябр.

Бердиев, Д. Маъхазҳои таъриҳӣ оид ба ҳудуди чуғрофии водии Ҳисор [Матн ва расм] // Ҳисори зарнисор. - 2014. -№2 (6).

Валиев, Ҷ. Нигоҳе ба таъриҳ [Матн ва расм]: 3000-солагии Ҳисор // Адабиёт ва санъат.-2015.-15 янв.

Дӯстов, З. Нақши Ҳисори Бостон дар Роҳи Бузурги Абрешим [Матн ва расм] // Ҳисори зарнисор. - 2014.-№2(6)

Мирзоҳотам, Ш. Ҳисор дар ашъори Турсунзода [Матн ва расм]: 3000 - солагии Ҳисор // Омӯзгор. -2014.-5 сентябр.

Насриддинова, Ш. Ба фатху бо нусрат расидӣ [Матн ва расм]: 3000-солагии Ҳисор // Бонувони Тоҷикистон. -2014. -июл.

Нозимова, Г. Ба ҷашни рӯзгори мо биёд [Матн]: 3000-солагии Ҳисор // Паёми Душанбе. -2014.-5 декабр.

Омодагӣ ба ҷашни 3000-солагии Ҳисор // Минбари халқ.-2014.-21 август.

Рамзи 3000 - солагии Ҳисор тасдиқ шуд [Матн ва расм] // Баҳори аҳам. -2014. - 8 сентябр.

Султонмуродӣ, О. Ҳисор қадамҷои А. Ҷомӣ [Матн ва расм]: 3000-солагии Ҳисор // Тоҷикистон. -2014. -№7-8.

Ҳайдарова, Г. Авроқи Ҳисори Зарнисор [Матн ва расм]: 3000-солагии Ҳисор // Паёми Душанбе. -2014. -26 ноябр.

Ҳасанзода, С. Аз решашо то гӯшаҳо [Матн] :Ҳисор //Шарқи озод, 2015. - С.75.

ШОИРИ ДАРЁДИЛУ РАВШАНЗАМИР (сухбат бахшида ба 80-солагии шоири маҳбуби бачаҳо Наримон Бақозода)

Толори китобхона. Намоиши китобӣ таҳти унвони «Шоири дарёдилу равшанзамир». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд.

Иқтибос: *Шоир Наримон Бақозода бахти бедори мардумро дар шакарханди лаби қӯдакон мебинад ва онро равону самимона, бо шавӯз завқи том тасвир менамояд... Бо ҳамин минвол, суруди бачагони тоҷик тавлид мешавад.*

Додоҷон Раҷабӣ

Адиби маъруф ва дӯстдоштаи қӯдакон, рӯзноманигори варзида, драматург ва тарҷумони намоёни мо, Ходими шоистаи фарҳангӣ чумхурӣ, Аълоҷии маорифи халқи Тоҷикистон, аъзои Иттиҳодияи нависандагон. Наримон Бақозода 26 январи соли 1935 дар Самарқанди бостонӣ ба дунё омадааст. Соли 1960 факултаи филологияи Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистонро хатм карда, ба рӯзноманигорӣ пардохтааст. Вай ҳамчун ходими адабӣ, мудири шуъбаи рӯзномаи ҷумҳуриявии «Тоҷикистони советӣ» (ҳоло «Ҷумҳурият»), мудири шуъбаи адабиёти бачагон ва наврасони нашриёти «Ирфон» адои вазифа кардааст. Солҳои 70-уми асри гузашта ў ба ҳайси сармухаррири фильмҳои ҳуҷҷатии «Тоҷикфильм», сармухаррири Кумитаи давлатии Тоҷикистон оид ба киномотография котиби масъули мачаллаи «Машъал» низ кору фаъолият намудааст.

Устод Наримон Бақозода дар таълифи асарҳои бачагона суханвари мумтоз буда, тавассути оғаридаҳои баландмазмунаш қӯдакону наврасонро ба хондан ва илму дониш омӯхтан

даъват менамояд. Яке аз мавзўъҳои ҷолибе, ки дар эҷодиёти шоир мавқеи хоса дорад, ин мавзӯи китоб мебошад, ки устод тавонистааст тавассути оғаридаҳояш, ки марбут ба ин мавзӯ мебошанд, меҳри китобро дар қалби қӯдакон фурӯзон кунад.

Ғизои рӯҳ китоб аст,

Ғизои ҷон китоб аст.

Барои ақли инсон,

Мисоли нон китоб аст.

Устод китобро ғизои рӯҳу ҷон хондааст. Онро барои боақл шудани инсон омили асоси шуморидааст. Ашъори шоир фарогири мавзуъҳои муҳталиф мебошад. Панду аҳлоқ дар ашъори қӯдаконаи шоир мавқеи хоса дорад.

Нахустин шеъри ў дар рӯзномаи «Ҳақиқати Ўзбекистон» (ҳангоми таҳсилаш дар синфи 9) соли 1954 ба табъ мерасад ва солҳои минбаъда ашъори ў дар маҷмӯаҳояш «Гулдара» «Шеърҳо, афсонаҳо, чистонҳо», «Сурнайчӣ», «Оши ҳалол», «Шаш ҳикояти пахта», «Чӣ хуш аст?», «Дафтари мо - кони панҷ», «Алифбои дилкушо», «Иди алифбо омад» рӯи чоп меоянд.

Нашри маҷмӯаи нахустини ашъори Наримон Бақозода на танҳо дар эҷодиёти шоир қадами ҷиддие буд, балки дар шеъри тоҷик нақши муайяне дошт ва то имрӯз шеърҳои он маҷмӯаи нахустин, аз қабили «Хурӯсаки қут-қутӣ», «Шапалак», «Ҳандалак», «Мурғи кулангиям ҳаст», «Мавлон-пишак», «Шакарангушт», «Кураи ҷонам» ва гайра аз беҳтарин шеърҳои оғаридаи шоир ба шумор мераванд.

Саҳми Наримон Бақозода дар рушду инкишофи жанри драматургияи адабиёти атфоли тоҷик низ қалон аст. Маҳз бо ташаббуси ў бисёр асарҳои манзум барои бачагон дар саҳнаҳои Театри давлатии ҷумҳуриявии лӯҳтак, Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ва Телевизиони тоҷик ба намоиш гузошта шудаанд.

Наримон Бақозода тавассути омӯзиши анъанаҳои адабиёти бачагонаи русу фолклори точик ва ҷустуҷӯҳои эҷодӣ ба дарёфти роҳу усулҳои тозаи тасвир ноил гаштааст. Наримон Бақозода кайҳост, ки чун шоири бачагон маъруф гаштааст ва бо ашъори дилнишину сеҳрангези хеш дар дили онҳо роҳ ёфтааст. Ҳонандагони точик то имрӯз тавассути маҷмӯаҳои «Гулдара», «Шеърҳо, афсонаҳо, чистонҳо» ва «Сурнайчӣ» бо эҷодиёти ин шоири ҷӯяндаву соҳибзавқ аз наздик ошно буданд.

Инчунин устод Наримон Бақозода оғаридаҳои муҳталифи нависандагони маъруфи як қатор ҷумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравиро ба забони тоҷикӣ тарҷума намудааст. Аз ин ҷумла, афсонаи Чуковский «Духтур-Айболит» мебошад, ки ба шакли китобчай алоҳида дастраси ҳонандагони ҳурдсоли тоҷик гардид. Шоир тавассути шеъри «Дунё ба умеди ман» ба бачаҳо аён менамояд, то ки илм омӯзанду баҳри дониш андуҳтан ҷаҳду қӯшиш намоянд, дорои одобу аҳлоқи хуб шаванд ва дар оянда шоистаи таҳсину оғарин бошанд, дастигиру дастёри волидон бошанд, ба ҷамъияту давлат нафъе расонанд, обод созанд, бунёд қунанд. Махфуми «Дунё ба умеди ман» маънои онро дорад, ки оянда дар дасти ман аст ва барои боз ҳам ободу зебо гардонидани он аз ман донишу малака ва ақлу шуурро талаб менамояд. Шоир Наримон Бақозода баҳти бедори мардумро дар шакарханди лаби қӯдакон мебинад ва онро равону самимона бо шавқу завқи том вассиф менамояд:

Устодро чун адиби қӯдакон, шоири дарёдилу равшанзамир ва навовар мешинохтанд, ашъори нобашро меписандиданд, устод Наримон Бақозода шоире буданд нотакрор ва бемонанд. Даҳсолаҳо ва шояд садсолаҳо мегузарад, ки адабиёт ҷунин фарзонаеро тавлид созад.

Дар созмондииҳии намоиши китоб таҳти унвони «Шоири дарёдилу равшанзамир» (баҳшида ба 80 - солагии шоири маҳбуби бачаҳо Наримон Бақозода) ҷунин адабиётро истифода баред:

Бақозода, Н. Гулдара [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Ирфон, 1969. -32 с.

Бақозода, Н. Шеърҳо, афсонаҳо, чистонҳо [Матн].- Душанбе: Ирфон, 1971. - 49 с.

Бақозода, Н. Сурнайчӣ [Матн]: Шеърҳо. -Душанбе: Маориф, 1974. - 45 с.

Бақозода, Н. Оши ҳалол [Матн]: Шеърҳо. -Душанбе: Маориф, 1978. - 40 с.

Бақозода, Н. Шаш ҳикояти пахта [Матн]: Барои бачаҳои синни миёнаи мактабӣ. -Душанбе: Маориф, 1982.- 48 с.

Бақозода, Н. Чӣ хуш аст? [Матн]: Шеърҳо, достонҳо.- Душанбе: Маориф, 1983.- 11 с.

Бақозода, Н. Дафтари мо-кони панҷ [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Маориф, 1985. -192 с.

Бақозода, Н. Алифбои дилкушо [Матн]: Шеърҳо. -Душанбе: Афсона, 1997. - 24 с.

Бақозода, Н. Иди алифбо омад [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Суруш, 1999.-31 с.

Бақозода, Н. Озода шав [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 11 с.

Бақозода, Н. Дунё ба умеди ман [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Адиб, 2005.

Бақозода, Н. Алифбои дилкушо [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Офтоб, 2008.- 36 с.

Бақозода, Н. Сайри боғи даҳ адад [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Офтоб, 2008. - 15 с.

Бақозода, Н. Хоҳӣ саломат шавӣ [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. - 13 с.

(МЕХР МЕБОРАД ЗИ ШЕЪРИ ГУЛНАЗАР)

**(сухбат бахшида ба 70-солагии шоири ширинасухан
Гулназар Келдӣ)**

Толори китобхона. Намоиши китобӣ таҳти унвони «Дили мунаввар аз сухан». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд.

Иқтибос: Бачагони азиз! Шумо субҳи рӯзгори моед. Бо шумо ҳаргиз шоми зиндагии мо фаро наҳоҳад расид.

Гулназар Келдӣ

Гулназар 20-уми сентябри соли 1945 дар деҳаи зебоманзараи Дардари ноҳияи Айнӣ (Заҳматобод ва Фалғари собиқ) ба дунё омадааст. Мактаби деҳаи Дардар, ки онро Гулназар соли 1961 бо медали тилло хатм намуда, аз машҳуртарин мактабҳои на танҳо ноҳияи Айни, балки водии Зарафшон ва ҷумхурӣ маҳсуб мешавад. Солҳое, ки Гулназар дар мактаби миёнаи мазкур таҳсил мекард, аз забон ва адабиёти тоҷик ду шоири ҷавон-Қутбӣ Киром ва Адирмуҳаммад Зафарзод дарс меғуфтанд. Онҳо ба Гулназар олами пурасорори шеъри шоириро боз намуда, аввалин сурудаҳои ўро таҳrir мекарданд, маслиҳату машварати судманӣ медоданд.

Ба умеди ошноии бештар бо асрори шеър ва омӯхтани адабиёти бою қадимии ниёғон Гулназар соли 1961, пас аз хатми мактаби миёна, ба факултаи таъриху филологияи Дошишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуда, соли 1966 онро бо дипломи аъло ба поён расонид. Фаъолияти кори ҳудро Гулназар соли 1966 дар идораи рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» аз вазифаи ҳодими адабӣ шурӯъ намуда, дар як муддати кӯтоҳ ба вазифаи мудири шуъба ва муовини сармуҳарир расид. Шеърҳои

аввалини ў дар рӯзномаҳои «Пионери Тоҷикистон», «Комсомоли Тоҷикистон», «Меҳнат» ва мачаллаи «Машъал» чоп шудаанд. Китобҳои шоир бо номҳои «Расми Сарбозӣ», «Дастархон», «Нардбон», «Ағба», «Паҳно», «Лангар», «Чашми нигин», «Пайи дарё», «Табхол», «Лоике чун Лоике», «Оинаи ташна», «Фариштаи бомдод» ва гайраҳо дастраси хонандагон гаштаанд.

Аъшори шоир фарогири мавзӯъҳои эҳтирому бузургдошти Ватан ишқу муҳаббати пок, қаҳрамонию шуҷоат ва мардию футувват буда, дар байнин хонандагон маъруфияти беандоза доранд. Гулназар аввалин адабест, ки дар бораи шоири бузурги аъсри XX тоҷик Лоик Шералий китоби чудогонае таҳти унвони «Лоик чун Лоике» навиштааст, ки дар он муҳимтарин хусусиятҳои шеърии он ва хунари волои шоириаш арзёбӣ шудаанд.

Саҳми Гулназар дар ривочи шеър барои қӯдакону наврасон низ қалон аст. Ўзумраи он шоирони ангуштшумор аст, ки пайваста барои бачаҳо шеър менависанд. Вижагии чунин шеърҳои шоир низ пеш аз ҳама содагиву самимияти онҳост. Гулназар сухандону сухансанҷ аст ва нозукиҳои вожаҳоро хуб дарк менамояд. Ўзумраи пахлӯҳои гуногуни сермаъноии калима, тобишҳои рангини он моҳирона истифода мебарад. Ўзумраи заргар аз ганцинаи забони мардум вожаҳои нобро пайдо намуда ба риштаи назм мекашад. Соддагиву самимият ба шеъри шоир рӯҳу тароват мебахшад. Аз ин ҷоист, ки шеъри ўзилкашу дилнавоз буда, ба ҳамаи тоифаи хонандагон писанду мақбул аст. Гулназар дар ҳаёти фарҳангиву иҷтимоии ҷумхурӣ фаъолона иштирок меварзад. Ўзумраи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, раиси Шӯрои назмии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Шоири ҳалқии Тоҷикистон, муаллифи Суруди Миллии Тоҷикистон ва Суруди Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон мебошад.

Имрӯз Гулназар, ки ба қуллаи ҳафтодумини умр расидааст, дар қуллаи камолоти суханварӣ қарор дорад. Вале ўро қуллаҳои нави эҷодӣ дар пешанд.

Дар созмондиҳии намоиши китоб таҳти унвони “Дили мунаввар аз сухан» (бахшида ба 70-солагии шоири ширинсухан Гулназар Келдӣ) чунин адабиётро истифода баред:

Келдӣ, Г. Расми сарбозӣ [Матн]: Маҷмӯаи шеърҳо / Муҳаррир Қ. Қиром. - Душанбе: Ирфон, 1969.-90с.

Келдӣ, Г. Дастархон [Матн]: Маҷмӯаи шеърҳо / Муҳаррир Қ. Қиром. - Душанбе: Ирфон, 1972.-72с.

Келдӣ, Г. Нардбон [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Ирфон, 1975.-96с.

Келдӣ, Г. Пайи дарё [Матн ва расм]: Маҷмӯаи шеърҳо.- Душанбе: Ирфон, 1986. -271с.

Келдӣ, Г. Чашми нигин [Матн]: Шеърҳо ва достонҳо.- Душанбе: Адид, 1987. -144с.

Келдӣ, Г. Фариштаи бомдод [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Адид, 2000. -224с.

Келдӣ, Г. Борони бесаранҷом [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Истиқбол, 2004. -9с.

Келдӣ, Г. Мансури Ҳамоҷ ва Имом Ғаззолӣ [Матн]: Намоишномаҳо. - Душанбе: Деваштич, 2005. -93с.

Келдӣ, Г. Гунчишки наққош [Матн]: Шеърҳо.- Душанбе: Адид, 2007. - 48с.

Келдӣ, Г. Дарёи кӯча [Матн]: Шеърҳо. - Маориф ва фарҳанг, 2010. -24с.

Келдӣ, Г. Туву хубиву раъной [Матн]: Гулчини ашъор.- Душанбе: Адид, 2010. -408с.

Келдӣ, Г. Шоиру шеъре агар ҳаст [Матн]: Шеърҳо.- Маориф ва фарҳанг, 2010. -280с.

Келдӣ, Г. Калоба [Матн]: Маҷмӯаи ҳикояҳо. -Душанбе: Истиқбол, 2012. -32с.

Келдӣ, Г. Дил гуфту ман гуфтам [Матн]: Ёддоштҳо // Адабиёт ва саънат. -2014. -18 сентябр.

«ҚҰДАКОН МАНБАИ ИЛХОМИ МАН»
(сұхбат бахшида ба 65-солаги шоираи құдакону наврасон
Латофат Кенчаева)

Толори китобхона. Намоиши китоб таҳти унвони «Құдакон манбаи илхоми ман». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд.

Иқтиbos: «Шeърхони шeърдонi саводи құдакро қавi намуда, дар дил завқи зебой мепарварад. Хазинаи лугавиашонро гани мегардонад».

Латофат Кенчаева.

Ин суханҳо шаҳодати он аст, ки шоира құдаконро хеле дүст медорад. Агар дафтари хотирахो, дафтари құдакиву наврасиҳои худи ўро варак бизанем, аён мегардад, ки худ дар он айёми гулрезу шаҳдбез саҳт дилбастай адабиёт, дилбастай эчод будааст. Хоса дар сахифаҳои рўзномаҳои писандидаи құдакону наврасон «Анбоз», «Парвин» ва маҷаллаи «Истиқбол пайваста хабару мақола, лавҳа ва ҳикояву шеърҳои шогирдона рўи чоп меоянд. Ин зани ҳалиму меҳрубон ин бонуи қаламкаш, хушзавқ ва ҳавасманд, дилбохтаи адабиёт, 8-уми июни соли 1950 дар ноҳияи Фончӣ таваллуд шудааст. Соли 1972 шуъбаи рўзноманигории Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро хатм кардааст. Латофат Кенчаева аз забони ҳалқ, аз калима ва ибораҳои ҳалқӣ, аз сарфу наҳви гуфтори ҳалқ зиёд истифода мебарад. Кор бо құдакон ва ворид шудан ба дунёи афсонавии онҳо барои Латофати ҷавон ҷолиб буд. Муҳаббати самимию модарона нисбати құдакон водораш намуд, ки барои онҳо шеър эчод кунад.

Таркиби лугавии шеърҳои Латофат Кенчаева ин таркиби лугавии худи бачагон аст, шеваи онҳоест, ки бо қўдакон гап мезананд, сухбат мекунанд, ба онҳо афсона мегўянд, бо онҳо бозӣ мекунанд. Латофат Кенчаева психологияи қўдаконро нағз медонад. Шоира барои худ муайян намудааст, ки қадом чиз ва қадом ҳодиса завқи онҳоро бештар ба худ мекашад, онҳо аз чӣ бештар мутассир мешаванд ва ба ҳаяҷон меоянд, ба қўдакон чиро, чӣ тавр нақл ва тасвир кардан беҳтар аст.

Китобҳои зиёди ў ба монанди «Марҷони ранга», «Лолаарӯсак», «Сандуқчай марворид», «Афсонаи Тиллонур», «Шеъро», «Саргузашти чӯчаи доно», «Мусича ва Дурдона», «Гурбай Сомон», «Қоғиябозӣ», «Чӯчаи Ораш» ва «Дар қишвари дўстон» манзури ихлосмандон мебошанду қўдакону наврасон аз онҳо баҳраи хуби маънавӣ мебардоранд.

Ҳама китобҳои ашъори шоираи маҳбуби мо Латофат Кенчаева рӯхнавозу дилнавозанду хонандаро бо олами зебову рангин ворид менамояд, vale китобҳои «Мусича ва Дурдона», «Гаҳвораҷунбон» миёнашон ҷолибтаранд. Он қадар шеърҳои шакарин доранд, ки аз хонданашон лаззат мебаред. Шеърҳои оғаридаи ин шоираи ширинсухан бо забони содда навишта шуда, тез дар хотири хонанда ҷой мегирад.

Дар созмондии намоиши китоб таҳти унвони «Қўдакон манбаи илҳоми ман» (баҳшида ба 65-солагии шоираи маҳбуби бачаҳо Латофат Кенчаева) чунин адабиётро истифода баред:

Кенчаева, Л. Лолаарӯсак [Матн]. -Душанбе: Маориф, 1980.- 32 с.

Кенчаева, Л. Дар қишвари дўстон [Матн].- Душанбе: Маориф, 1985. - 80 с.

Кенчаева, Л. Таронаҳо [Матн]: Аз силсилаи навниҳолони бοғи адабиёт. -Душанбе: Ирфон, 1986. -46 с.

Кенчаева, Л. Марҷони ранга [Матн]: Шеърҳо. - Душанбе: Адиб, 1990. - 56 с бо расм.

- Кенчаева, Л. Шарораи хотираҳо [Матн]. - Душанбе: Адиб, 1992. - 112 с.
- Кенчаева, Л. Рози шабнам [Матн]. -Душанбе: Адиб, 2000.- 192 с.
- Кенчаева, Л. Мусича ва Дурдона [Матн]. -Душанбе: ТФД Истиқбол, 2002. - 9 с.
- Кенчаева, Л. Оҳи гусаста [Матн]: Таронаҳо. -Душанбе: Адиб, 2003.- 48 с.
- Кенчаева, Л. Афсонаи тиллонур [Матн]. -Душанбе: ТФД Истиқбол, 2004. - 27 с.
- Кенчаева, Л. Нома ба бародар [Матн]: Қисса. -Душанбе: ТФД Истиқбол, 2005. -224 с.
- Начотбахши дунё кист? [Матн]: Мачмӯа.-Душанбе: ТФД Истиқбол, 2005. -80 с.
- Кенчаева, Л. Қофиябозӣ [Матн]. - Душанбе: ТФД Истиқбол, 2007.- 10 с бо расм.
- Кенчаева, Л. Қофиябозӣ-2 [Матн]. -Душанбе: ТФД Истиқбол, 2008.- 10 с.
- Кенчаева, Л. Хилвати гесӯ [Матн]: Фазалҳо.- ТФД Истиқбол, 2009.- 167 с.
- Кенчаева, Л. Сандуқчай марворид [Матн]: Бо забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2010.- 80 с.
- Кенчаева, Л. Гаҳвораҷунбон [Матн].- Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2010.- 8 с.
- Кенчаева, Л. Шеърҳо [Матн].- Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2010.-104 с.
- Кенчаева, Л. Чор мөшини даркорӣ [Матн].-Душанбе:ТҶБ Истиқбол, 2011.- 8 с.
- Кенчаева, Л. Ҷароғак [Матн]: Барои қӯдакони синни то мактабӣ. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2011.- 7 с.
- Кенчаева, Л. Саргузашти чӯҷаи доно [Матн]: Барои қӯдакони синни то мактабӣ. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2012.- 8 с.
- Кенчаева, Л. Афсонаи 10 [Матн]: Барои қӯдакони синни 3-4 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 10 с.

Кенчаева, Л. Бозии рустшавакон [Матн]: Барои қӯдакони синни 3-4 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 14 с.

Кенчаева, Л. Зиёфат [Матн]: Барои қӯдакони синни 3-4 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 14 с.

Кенчаева, Л. Қофиябозӣ-10 [Матн]: Барои қӯдакони синни 5-6 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 10 с.

Кенчаева, Л. Алифбои худомӯз [Матн]: Барои қӯдакони синни 5-6 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 38 с.

Кенчаева, Л. Қофиябозӣ-3 [Матн]: Барои қӯдакони синни 6-7 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 10 с.

Кенчаева, Л. Мӯрчаяки баднафс [Матн]: Барои қӯдакони синни 6-7 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 12 с.

Кенчаева, Л. Афсонай мӯр ва анбӯр [Матн] - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 6 с.

Кенчаева, Л. Баднафсак [Матн]: Барои қӯдакони синни хурди мактабӣ. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2014.- 25 с.

Кенчаева, Л. Рӯзҳои рангини ҳафта [Матн]: Барои қӯдакони синни 4-5 сола. - Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2013.- 10 с.

Кенчаева, Л. Баррача ва зангӯла [Матн]: Барои қӯдакони синни хурди мактабӣ. -Душанбе: ТҶБ Истиқбол, 2014.- 21 с.

«СОҲИБФАЗИЛАТ»

**(сухбат бахшида ба 65-солагии нависанда ва рӯзноманигор
Садриддин Ҳасанзода)**

Толори китобхона. Намоиши китобӣ таҳти унвони «Соҳибфазилат». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сухбатро оғоз менамояд

Барандай ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон, нависандай шинохтаи бачагон Садриддин Ҳасанзода З-юми апрели соли 1950 дар Тоҷикистон таваллуд шудааст, соли 1967 мактаби миёнаи № 6-и ноҳияи Восеъ ва соли 1973 факултаи филологияи Университети давлатии Тоҷикистон (ДМТ)-ро бо баҳои «хуб», «аъло» ҳатм кардааст. Солҳои 1973-1996 дар вазифаҳои омӯзгор, сарварии МТМУ № 6, 56-и ноҳияи Восеъ, котиби масъули рӯзномаи «Коммунисти Ҳовалинг» фаъолият намудааст.

Солҳои 1996- 2013 ба ҳайси котиби масъули Шабакаи якуми ТВ Тоҷикистон, корманди масъули Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мудири шуъбаи давлат ва сиёсати Нашрияи расмии Тоҷикистон «Ҷумҳурият», сармуҳаррири идораи ТВ «Субҳ», муовин ва иҷроқунандай вазифаи директори Шабакаи якуми ТВ Тоҷикистон, муовини аввали директори ТВ «Баҳористон» кор кард. Айни замон корманди Маркази миллии Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардабири маҷаллаи «Душанбе», унвончӯйи Институти забон ва адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакӣ мебошад. Узви Иттифоқи нависандагон ва Иттиҳоди журналистони Тоҷикистон, муаллими дараҷаи олий, узви мушовараи АМИТ «Ҳовар», сардори Маркази матбуоти РБДА ВКД ҶТ аст.

Муаллифи маҷмӯаҳои «Қабки рав», «Эҳёи Када», «Чароги лола», «Ашқи қалам», «Дарёи нур», «Доғи сӯзон», «Пуштаи зардолуҳо», «Муҷассамаи нодир», «Ёдҳои парокандай бодияҳо», «Роғун: баҳс ва воқеият», «Сарбози ҳақиқат»,

«Оини суханварй» (солҳои 1989- 2014), панҷоҳ мақолаи илмӣ-публисистӣ ва 15 филми мустанади ТВ мебошад. Барои филмҳои мустанади «Чилои шамшер», «Бешай палангон» сазовори ҷоизаи ИЖТ-и ба номи А. Лоҳутӣ, барои филми мустанади «Фарас» (коргардон Н. Раҳмон) голиби Озмуни байналмилалии филмҳои телевизионӣ (робитаи инсону табиат) дар шаҳри Техрони Ҷумҳурии Исломии Эрон гардидааст. Соҳиби медали «Хизмати шоиста», нишони тилои КМ ВЛКСМ, нишонҳои аълоҳии фарҳанг, матбуот, маориф, аълоҳии телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аълоҳии Ифтихории маорифи Тоҷикистон буда, ба ҷашнвораи Иди Қитоби Эрон соли 2003, мероси Наврӯзи Афғонистон соли 2006 даъват шуда, ширкат варзидааст, моҳи ноябриси 2011 аз тарафи ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати Ҳукумати Арабистони Саудӣ ба ин кишвар сафар карда, маносики фарзии ҳаҷро ба анҷом расондааст.

Дар созмондии намоиши китоб таҳти унвони «Соҳибфазилат» (бахшида ба 65-солагии нависанда ва рӯзноманигор Садриддин Ҳасанзода) чунин адабиётро истифода баред:

Ҳасанзода, С. Чароги лола [Матн]: Қиссаи вожеъ.- Душанбе, 2000. - 124 с.

Ҳасанзода, С. Торикрӯшан [Матн]: Ҳикоя // Садои Шарқ, 2001. -№6. -С.67-75.

Ҳасанзода, С. Эҳёи када [Матн]: Қиссаи таърихӣ. - Душанбе: Балоғат, 2002.- 411с.

Ҳасанзода, С. Дарёи нур [Матн]: Қиссаи таърихӣ. -Душанбе: Ирфон, 2008. -386с.

Ҳасанзода, С. Доги сӯзон [Матн]: Маҷмӯаи ҳикоя лавҳа ва саҳнаҳои ҳаҷвӣ. -Душанбе: Ватанпарвар, 2010.-180 с.

Ҳасанзода, С. Ёдҳои парокандай бодияҳо [Матн]: Маҷмӯаи очеркҳо. - Душанбе: ҶДММ Сомон, 2010.- 112 с.

Ҳасанзода, С. Муҷассамаи нодир [Матн]: Маҷмӯаи ҳикояҳо, публистика ва тарҷумаҳо. – Душанбе: Адиб, 2013.-184 с.

- Ҳасанзода, С. Як пора рӯшнӣ [Матн] // Душанбе, 2013. -№2. - С.113-127.
- Ҳасанзода, С. Профессорча [Матн]: Ҳикоя // Душанбе, 2013.- № 3. - С.52-65.
- Ҳасанзода, С. Рӯшнӣ- растагорӣ [Матн]: Очерк // Душанбе, 2013. -№ 6-9. - С.128-146.
- Ҳасанзода, С. БДА – роҳи ҳалли мушкилот ҳаст [Матн]: Очерк // Душанбе, 2013.- №2. -С.136-162.
- Ҳасанзода, С. Ҷашнҳои ниёгон [Матн]: Пажӯҳиш // Душанбе, 2014. -С. 44-62.
- Ҳасанзода, С. Сарбози ҳақиқат [Матн]: Қисса аз зиндагиномаи полковники мустъафии милитсия Сафаралӣ Гулов. - Душанбе: Бухоро, 2014.- 415с.
- Ҳасанзода, С. Таъриҳ пухтакор аст [Матн]: Оид ба Иттифоқи овтомобилчиён // Душанбе. - 2014. -№ 2. -С.78-102.
- Ҳасанзода, С. Шарт [Матн]: Тарҷума //Душанбе, 2014.- №1 С. 162-169.
- Ҳасанзода, С. Гурги хобҳо [Матн]: Ҳикоя// Душанбе.- 2014. -№ 11-12. -С.25-31.
- Ҳасанзода, С. Сафари дудила [Матн]: Ҳикоя // Адабиёт ва санъат, 2014 .
- Ҳасанзода, С. Ҳадиси Каюмарс ва подшохии ў [Матн]: Пажӯҳиш // Душанбе, 2014. - №1. С. 136-144
- Ҳасанзода, С. Ашки қалам [Матн]: Очеркҳо.- Душанбе: Пайк.- С. 84.
- Ҳасанзода, С. Пуштаи зардолухо [Матн]: Мачмӯаи очерку лавҳа. - Душанбе: Ватанпарвар.- 186 с.
- Ҳасанзода, С. Забон бақои миллат [Матн]: Пажӯҳиш // Душанбе. - № 8-9. - С.117-142.
- Ҳасанзода, С. Нигоҳи мармузи хок [Матн]: Пажӯҳиш // Душанбе. - № 5-6. - С.92-140.

«ГУЛБОФТИ РОЗҲО»

(сұхбат бахшида ба 60-солагии зодрӯзи шоира Фарҳунда)

Толори китобхона. Намоиши китоб таҳти унвони «Гулбофти розҳо». Барои иштироккунандагоне, ки ба китобхона даъват шудаанд, чой омода карда шудааст.

Китобдор сұхбатро оғоз менамояд

Фарҳунда (Ҳайтгул Саъдуллоева) 10-уми январи соли 1955 дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашти вилояти Суғд таваллуд шудааст. Соли 1972- мактаби №17-и зодгоҳашро хатм карда, ду сол дар хочагии зодгоҳаш кор кардааст. Соли 1974 ба факултаи биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 1979 донишгоҳро хатм намудааст.

Дилбастагӣ ва истеъоди шеърғӯй ўро ба ҷодаи адабиёт раҳнамун намуд. Ўаз овони наврасӣ эҷод намуда, борҳо ҷакидаҳои хомааш дар рӯзномаҳо бо пешгуфтторҳои устодон Мирзо Турсунзода, Бақӣ Раҳимзода ва Мавҷуда Ҳакимова ба табъ расидааст. Шеърҳои Фарҳунда натанҳо дар рӯзномаву маҷаллаҳои қӯдакона, балки дар рӯзномаҳои «Ҳақиқати Ленинобод», «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Ҷавонони Тоҷикистон», маҷаллаи бонувон «Занони Тоҷикистон» ва дар маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Риштаборон» ва «Парасту» рӯи чоп омаданд.

Солҳои 1979-1983 вазифаи методисти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ашти вилояти Суғд, соли 1983 то 1984 вазифаи муҳаррири нашрияи «Китоб ва омма»-и Ҷамъияти дӯстдорони китоби Тоҷикистон, солҳои 1984-1998 корманди идораи манзили ноҳияи Шоҳмансур, солҳои 2000-2005 сардабири ҳафтаномаи «Муҳабbat ва Оила», солҳои 2005-2010 ҳабарнигори радиои озодӣ ва дар як қатор рӯзномаҳои ҷумҳурияйӣ кор кардааст. Аз соли 2010 то ба имрӯз корманди нашриёти «Истеъод» мебошад.

Китобҳои «Пироя», «Оинаи ҳамрӯз», «Ашки моҳ», «Дӯ ҳоҳароқ», «Марҷона», «Ману абр», «Садафпора»,

«Гахворабандон», «Гулбофти розҳо» пайи ҳам нашр гардида, пешкаши ихлосмандони адабиёт гардид. Барои бачаҳо ҳам зиёд эҷод намуда, арз медорад, ки дунёи кӯдак, дунёи ширину гуворо ва олами афсонай зиндагиро бо сад ранг ҷилва медиҳад. Дар мачмӯаи «Ману абр»-и шоираи боистеъдод абри гирён ва табиат, обу хоки он хеле табиӣ инъикос гардидааст. Шоира дунёи наврасонро хеле хуб медонад ва тавонист ба торҳои нозуки кӯдакӣ нохун занад ва оҳангӣ нотакрори он атрофиёно навозиш созад.

Боз шоира ба ҳонандай хурдсолаш рӯ ба рӯ гаштааст ва меҳоҳад аз дидаву шунидаҳояш ҳикоят созаду ҳонандай наврасро ба ҳудшиносӣ, нақӯй, табиатдӯстӣ ҳидоят созад. Ашъори шоира Фарҳунда саршор аз эҳсосоти пок ва ҳаёлоти неки инсонист, Мачмӯаҳои пешинаи шеърҳояш «Пироя» ва «Оинаи ҳамроз» аз ҷониби ҳаводорони сухан нек пазируфта шудаанд. Шоирай соҳибдил баҳри баланд бардоштани маънавиёту дониш, фахмишу идрок ва дар рӯхияи ҳудшиносию меҳанпарастии тарбияи насли наврас саҳмгузор аст.

Ба як силсила суруду таронаҳои Фарҳунда ҳунармандони маъруфи чумхурӣ оҳангҳои диловезу мағруб бастаанд. Фаъолияташ дар соҳаи журналистика низ назаррас мебошад. Шеърҳояш бо забонҳои русӣ, ўзбекӣ ва ҳуруфоти форсӣ чоп шудаанд, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, дорои нишони сарисинагии Аълоҳии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар созмондиҳии намоиши қитоб таҳти унвони «Гулбофти розҳо» (баҳшида ба 60-солагии шоира Фарҳунда) ҷунин адабиётро истифода баред:

- Фарҳунда. Оинаи ҳамроз [Матн].-Душанбе: Сурушан, 1998.-80 с.
Фарҳунда. Гахворабандон [Матн].- Душанбе: Адиб, 2004.-20 с.
Фарҳунда. Ману абр [Матн]. - Душанбе: Адиб, 2006.- 32 с.
Фарҳунда. Гулбофти розҳо [Матн]. -Душанбе: Эҷод, 2007.-72 с.
Фарҳунда. Марди нақӯному зиндаёд [Матн]. -Душанбе: 2011.-119 с.

ФЕСТИВАЛИ КИТОБ АЗ НИГОХИ ИШТИРОКЧИЁНИ ФАЪОЛ



**Шукрона Авғонова,
хонандай синфи 8 МТМУ №31 ноҳияи Шоҳмансур**

БО КИТОБ КАЛОН ШУДАМ

Сабаби ба китоб саҳт меҳр бастанам падари китобдӯстам буд.

Дар хона, ки төйдоди китобҳо хеле зиёд буд, шуғли ба лухтакбозӣ не, балки ба тамошои китобҳои ранга ва сипас ба хондани он майл пайдо кардам. Ва ҳамин меҳр аз овони боғча маро ба фестивали китоб раҳнамун кард.

Дар тӯли 9 - сол иштирокчии фаъоли фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон» ҳастам, вале лаҳзаи ҳаёти худро ба аниси кунчи танҳоиву фурӯғи субҳи доноӣ, дӯсти беминнат ва устоди забардаст, ки бо муҳаббат «Китоб» номаш мебарем, тасаввур карда наметавонам.

Ва аз ҳамин ширкатҳо, воҳӯриҳо ва меҳрбастанҳо дарк кардам оне, ки ҳеч гоҳ аз қӯмаку дастирии инсон рӯ наметобад, ҳамин каломи оламгир, чуноне шоири тавонони миллат Соиб фармуда:

*Соиб, маталаб рӯи дил аз кас, ки дар ин аҳд
Рӯе, ки нагардад зи касе, рӯи китоб аст.*



**Мусаллама Бобоҷонова,
хонандай синфи 5-и Литсей
«Роҳнамо»**

ТАНТАНАИ ҶАШНИ БУЗУРГ

Соли 2014 бо амри тасодуфе ману падарам дар баргузории ҷаши Фестивали ҷумҳуриявии "Ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон" дар ноҳияи Файзобод ва шаҳри Роғун ширкат варзидаам. Дар ин ҷорӣ ҳонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, ахли фарҳангӣ ҳунар, адабону олимон ва гайра дар толорҳои муҳташами ин шаҳру ноҳия чамъ омаданд.

Мехмонони фаҳрии чамъомада олимон ва шоирону нависандагони маъруфи ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сидқул Мирализода, Курбон Авғонов, Ҷамолиддин Сайдзода, Сафар Амирхон, Ҳотами Ҳомид, Муҳаббати Юсуф, Адибаи Азиз буданд. Онҳо дар бораи китобу китобхона ва асарҳои оғаридаашон бо бачаҳо сухбат оростанд. Шоирон дар баробари ин аз шеърҳои тоза эҷоди худ кироат намуданд.

Ҳамзамон ҳонандагон ва дастҳои ҳунарӣ барономаи пурмуҳтавои фарҳангӣ фарогатии омоданамудаи худро барои ҳамагон пешниҳод намуданд. Ҷаши Фестивали ҷумҳуриявии "Ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон" дар ноҳияи

Файзобод ва шахри Роғун хеле ҷолиб баргузор гардида, дар зеҳни ман лаҳзаҳои хотирмони он нақш бастаанд, чунки он рӯз ба як ҷашни бузург табдил ёфт.

**Манучехр Мирзоев,
хонандай фаъол**

ҲАФТАЕ ДАР ОҒӮШИ КИТОБ

Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қўдакону наврасони Тоҷикистон» барои дарёфти ҷеҳраҳои нави фарҳангӣ нақши муассир дорад. Фестивали мазкур дар дили ман, ки яке аз иштирокдорони он будам, шӯру шавқи зиёдеро фузун кард. Ин фестивал, ки дар айёми баҳор мегузарад, ҳуд баҳореро мемонад, лабрез аз фараҳу шодӣ, меҳру муҳаббат, илму адаб, хотироти накӯ ва оғӯш-оғӯш китоб. То умр бокист фестивалро аз ёд намебарорам. Хотираҳо аз он ёд меоранд.

Дар атрофи Фестивали ҷумҳуриявии “Ҳафтаи китоби қўдакону наврасони Тоҷикистон” метавон суханони муассису беохир гуфт, зоро он раҳнамуни бачаҳо, маҳбуби дили эшон аст. Маҳз ҳамин фестивал аст, ки бачаҳоро бо дўсти беминнати инсон – китоб ва адабони дўстдоштаашон ошно месозад.

Аз ин фестивал хушрангтарин гулҳои хотираро дар ёд дорам, ки хушбӯйтаринашон шиносой бо адабон, олимон, ва пайдо намудани дўстони ҳалиму меҳрубон аст.

**Нодири Нозимӣ,
иштирокчии фаъол**

САҲНАЕ ПУР АЗ РАНГҲОИ ҲАЁТ

*Дар ҷавони саъӣ кун гар бехалал ҳоҳӣ амал,
Мева бенуқсон бувад, ҷун аз дарахти навбар аст.
Абдураҳмони Ҷомӣ*

Хеле хубу олӣ ва бомаврид. Имрӯз нақши ҷавонону наврасонро дар рушду нумӯъ ва густариши соҳаҳои ҳаёти

кишварамон нодида натавон гирифт. Барои ман боиси ифтихор ва мояни нишот буд, ки дар рӯзи ифтитоҳи Фестивали чумхуриявии “Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон” барандаи ҷашнвора будам. Риштаи суханро ба шахсони маъруфи кишвар ба мисли Мирзошоҳруҳ Асрорӣ, Фароғат Азизӣ, Меҳмон Баҳтий, Камол Насрullo, Мирзо Файзалий, Ҷӯра Ҳошимӣ ва Қурбон Авғонов додам. Вақте ки бо тантана сухан мерондам, мардум хеле хуб мепазируфтанд ва ин бароям илҳоми зиёде мебахшид. Ҳозирин ба истеъдодам баҳои баланд доданд. Ёдовар шудан бомаврид аст, ки ҳамин фестивал буд, ки маро рӯйи саҳнаҳои калон бароварда, муаррифӣ намуд. Бояд зикр кард, ки вақте ҳунарномоии ман рӯйи саҳна ба мардум ҳаловат мебахшид, хешро ҳушбахт эҳсос менамудам. Албатта ин бароям ифтихор буд, ки тавассути Фестивали чумхуриявии “Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон” бо китобу китобхона ошно шудам, аз ҳаёти бузургон огоҳ гардида, дӯстони зиёде пайдо кардам, ҷеҳраи шинохта шудам.

Хизматҳои моро роҳбарияти китобхона ба инобат гирифта, моро бо тухфаҳо ва дипломи Фестивали чумхуриявии “Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон” қадрдонӣ намуданд.

**Ҳусайн Махмудов
донишҷӯйи баҳши 1-ми
факултai журналистикаи
ДМТ, узви вобастаи Академияи
хурди илмҳои Тоҷикистон**

ШАРОРАИ ХОТИРАҲО...

Рӯзҳои баҳорӣ буд, вақте ки бори нахуст ба Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар барои иштирок дар Фестивали чумхуриявии “Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон” қадам ранҷа намудам. Аз ман имтиҳон карданд ва чун маҳоратам ба коргардони фестивал, нависанда Муҳаббати Юсуф писанд афтод, бароям

нақши нависанда Шодон Ҳанифро лоик донистанд. Ростӣ то он дам дар бораи устод Шодон Ҳаниф маълумоте надоштам. Он нафароне, ки устодро дида буданд мегуфтанд, ки симоям ба симои устод шабоҳат дорад ва то ҳол Шодон гуфта нидоям мекунанд. Ин гуна суханони самимонаи масъулини фестивал руҳияи мо иштирокдоронро болида намуда, барои осонии корамон мусоидат менамуд. Аз муносибати китобдорон хеле хушам меомад. Ин буд, ки то ҳол меҳру ихлоси эшон дар дилам човидонист.

Баъд аз шиносой бо сенарияи композитсияи адабӣ аз китобдорони китобхона адабиёtero, ки маҳсули эҷоди нависанда Шодон Ҳаниф буданд, дарҳост намудам. Китобдори масъулиятшиносу таҷрибадори китобхонаи мазкур Сатторова Азиза маро ба узвияти китобхона пазируфта, китобҳои заруриро бароям пешкаш намуд.

Китобҳоро хондам, маълумам гардида, ки Шодон Ҳаниф нависанда ва публистиши шаҳири кишвар будааст. Аз ин лиҳоз, зуд ба нақш ворид гардидаам. Рӯзҳои зиёде тайёрӣ медиdem. Билохир рӯзи оғози фестивал фаро расид. Толори Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон саршор аз шоирону нависандагон, омӯзгорону рӯзноманигорон ва донишҷӯёну хонандагон буд. Композитсияи адабӣ шурӯъ шуд. Он лаҳзаро хеч аз хотирам намебарорам, вақте ки маро чун устод Шодон Ҳаниф муаррифӣ намуданду аҳли нишаст кафкӯbihои бардавом мезаданд. Дар он лаҳза рисолати адаб буданро фаҳмидам.

*Ман бо ҳаёли рӯйи шумо зиндаам ҳанӯз,
Пайванди ошноии мо ногусаста бод!*

Мехрона Шайдоева
иштирокчии фаъол

ЁДЕ АЗ ҶАШНИ МУТАНТАНИ КИТОБ

Чандин сол инчониб дар ҷумҳурии азизамон Фестивали ҷумҳуриявии "Ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасон" ҷашн

гирифта мешавад. Дар тӯли як ҳафта ҳами дўстдорони китоб, аҳли эҷоду ҳунар, фарҳанг маориф ид доранд. Тибқи маълумотҳо ин ҷаши дар замони иттиҳоди шуравӣ мутантан ҷаши гирифта мешуд. Аммо баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди шуравӣ ҷанде аз хотирҳо фаромӯш гардид. Ва ҳушбахтона, баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ ин ҷаширо директори Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар устод Авғонов Курбон Гуломович аз нав ва ба шакли ҷадид зинда намуданд.

Ман хеле шодам, ки бо ғамҳориҳои Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати фарҳанг маориф дар ҷумҳурии азизи мо ҷашиҳо оид ба китоб, аз ҷумла рӯзи Китоб, Намоиши байналмилалии китоб зиёд шуда истодаанд. Маълум аст, ки доир намудани ҷунин ҷашиҳо дар ҳаёти ҳонандагон бетаъсир намемонад. Ҷаҳонбинияшонро васеъ мегардонад.

Ҳамзамон бо дастгирии сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон Китобхонаи миллӣ қушода шуда, бинои собиқи онро ба Китобхонаи давлатии бачагона ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар додаанд, ки дар ин макони илму маърифат ҷорабиниҳои зиёде баргузор мегарданд, ки ҳонандагон китобҳои зарурии ҳудро ба зудӣ дарёфт менамоянд.

Ман дар синни 10 -11 солагиям бо ҳамроҳии бародарам Абӯмуслим дар ин ҷаши мутантан ширкат варзидам. Ман аз эҷодиёти устод Садриддин Айнӣ шеър ва бародарам аз эҷодиёти Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ғазалеро қироат намудем. Дар ҷамъбасти фестивали мазкур моро дар қатори дигар ҳонандагони фаъоли ҷумҳурӣ бо Диплом сарфароз гардониданд. Гузашта аз ин Вазири фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзошоҳруҳ Асрорӣ китоби "Ширин"-и Абдураҳим Каримовро бо соядаст бароямон тақдим намуданд. Мо аз ин қадрдони ниҳоят ҳушҳол гардидем.

Хулоса, дар рӯзи ҷамъбасти Фестивали ҷумҳуриявии "Ҳафтаи китоби қӯдакон ва наvrасони Тоҷикистон", ки ба ҷаши бузурги

китоб табдил ёфта буд, мо бо чанде аз ширкатқунандагони он, ки аз ҳама гушаву канори чумхурӣ (Хатлону Бадаҳшону Сугд) омада буданд, ошной пайдо намудем. Хуб мебуд, ки сафи хонандагони фаъол тавассути ин гуна ҷорабинихо зиёд шуда, хонандагон ба китобхонӣ майлу рағбат, дар баробари ин бо ҳамдигар робитаи дустӣ пайдо намоянд.

Ман соли чаҳорум аст, ки дар Гимназияи назди Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит таҳсил дорам. Дар ин макони дониш доимо ҷорабинихои муҳталиф баргузор мегарданд. Ҳоло муаллимаи фанни кимиёи гимназия Саодат Музрабова бо хонандагон барои баргузории конференсия дар мавзӯи об омодагӣ гирифта истодаанд. Хуб мебуд, ки як рӯзи ин ҷашни Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакон ва наврасони Тоҷикистон» дар гимназияи мо баргузор гардад. Агар дастандаркорони ин ҷашни бузург дар барномаи худ ин пешниҳодро ҷой медоданд мо - устодону толибимони гимназия хеле ҳуҷҳол мегардидем.

Зинатшоев Муҳсин,
хонандай синфи 10-уми
мактаби миёнаи умумии назди
Донишгоҳи славянини русӣ- тоҷикӣ

ПОСБОНИ МАҶНАВИЁТИ ҚӮДАКОН

Рушди робитаҳои фарҳангӣ барои таҳқим бахшидани маҶнавиёти ҷомеа хеле мусоид аст. Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар даргҳи меҳру вафо, манзили умеду армон ва шодиу фараҳи қӯдакон аст. Суҳбату воҳӯриҳои мунтазам, бо шоирону нависандагон, муаррифии китобҳои тозанашр аз ҳадафҳои аслии Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»

ба шумор меравад. Ҳафтаи китоб ба таърихи калони адабиву фарҳангӣ ва иди ҳақиқии китоб ва бачаҳо табдил ёфтааст.

Маҳфилҳое, ки доир ба эҷодиёти Наримон Бақозода, Убайд Раҷаб, Алӣ Бобоҷон, Равшавни Ёрмуҳаммад, Маҷиди Салим, Муродалӣ Собир ва дигар адибон барпо гардиданد, ҳеч аз хотирам намебароянд, зеро дар онҳо ширкат варзида муазизашонданд. Аз ӯнҳо макони ҷаҳонгунишондадонд.

Китобдорони китобхона Сатторова Азиза, Гуленова Бечода, Азизова Гулнора, Муродова Хиробон, Соҳибназарова Савригул, Аҳмадова Шоира ва Пираева Холбибӣ дар маҳфилу чорабинихо моро ҳамроҳӣ намуда, масъулияти зиёд бар душ доранд. Маҳз ҷаҳду талоши сарвари китобхона устоди муҳтарами мо Қурбон Авғонов аст, ки ҳамасола ин маъракаи ҷумҳурияйӣ тимсоли як иди бошукуҳ таҷлил мегардад.

**Аслиддин Алифбеков,
хонандай синфи 6-и
Литсей «Роҳномо**

КИТОБ ШАМЬИ ДИЛИ ИНСОН

Эҳтиром ба Ватан, ифтихор бо Тоҷикистони азиз, дӯст доштани ҳар гӯшаву канори он аз дуруст мутолиа кардани китоб ва азбар кардани мазмуну матнҳои он ба даст меояд.

Эмомалӣ Раҳмон

Президенти кишвар Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тадбиқи амалии сиёсати фарҳанг ва маорифи Ҳукумати кишвар ҳамеша ба масъалаҳои илмомӯзӣ, рушди фарҳангӣ миллиӣ, инкишофи тафаккури солим ва баланд бардоштани хисси ватандӯстии ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир мекунанд. Мо ҷавонон суханони Сарвари Давлатро сармашки кори хеш дониста, барои густариши робитаҳои фарҳангӣ мекӯшем.

Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар бо таҷлили Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» дар ин самт сабиқаи чандсола дорад.

Ман ҳамчун иштирокчии Фестивал ба бачаҳо тавсия медиҳам, то бо китобхона робитаи зич баркарор намоянд, дар ҷорабиниҳои китобхона ширкат варзанд ва диди ҳудро дигар намоянд. Яке аз ҷорабиниҳои фарҳангӣ ин «Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон» мебошад, ки фасли баҳор ҳамчун як иди баҳорӣ баргузор мегардад. Дар муддати як ҳафта Фестивали ҷумҳурияйӣ дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад, ки дар ин ҷорабини воҳурии шоирону нависандагон бо қӯдакону наврасон, сухбату мулоқотҳо, намоишҳои китобӣ, озмунҳои шеъру суруд баргузор мегардад. Бояд мо бештари вакти пурқиммати хешро ба мутолиа намудани китоб ва омӯхтани донишҳои замон гардонем. Мутолиа намудани китоб аз ягон ҷиҳат зараре намерасонад ба ҳонанда, балки таъсири мусбат мерасонад ба маърифати сатҳи донишшандӯзӣ, ба одобу ахлоқи вай, зоро ҳамаи хубиҳои инсон аз китоб сарчашма мегирад.

Раёсати Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар тасмим гирифтааст, ки барои тарғиби китоб ва баланд бардоштани маърифати қӯдакону наврасон дар саросари ҷумҳурӣ Озмуни ҷумҳуриявии «Библиомарафон» таҳти унвони «Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ» бо талабагони муассисаҳои таълимий ва хонандагони китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро дар соли 2015 баргузор намояд.

НИЗОМНОМА

Озмуни ҷумҳуриявии «Библиомарафон» таҳти унвони «Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ» бо хонандагони муассисаҳои таълимий ва хонандагони китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ.

Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» ва дигар санадҳои меъёрию ҳукуқӣ таҳия гардидааст.

Мақсад ва вазифаҳо:

1. Эҳёи суннатҳои китобдӯстии ҳалқи тоҷик, ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб.
2. Ташаккули маҳорату малакаҳои беҳтарини хониш.
3. Баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотии қӯдакону наврасон.
4. Баҳрабардории ҳар чӣ бештар аз ганцинаи бебаҳои ниёғон ва арзишҳои умушибашарӣ.
5. Табдил додани синф-иштирокчӣ ба маҳфили дӯстдорони китоб.
6. Тавассути тарбияи ҳисси эҳтиром ва муҳаббат ба китоб дар замири насли наврас бедор намудани майлу рағbat ба эҷодиёт, омӯзиши донишҳои амиқ, таваҷҷӯҳ ба ҷаҳон.
7. Ташаккули хислатҳои беҳтарини ахлоқии насли наврас, омодагии онҳо ба ҳаёти мустақилона.

8. Мусоидат намудан ба ҷараёни таҳқими заминаи маърифати ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва фарҳангии насли наврас, пешгирии зуҳуроти ифротгарой ва таасуби динӣ дар байни онҳо.

9. Ҷалби таваҷҷуҳи мақомоти даҳлдори давлатӣ, аҳли ҷомеа, баҳусус падару модарон, омӯзгорону мураббиён, олимону адібон, китобдорон ба мушкилоти раванди хониши қӯдакону наврасон.

10. Ошкор намудани эҳтиёҷоти воқеии китобхонаҳои бачагона ва мактабии ҷумҳурий, фароҳамоварии шароитҳои мусоид барои мутолиаи китоб.

11. Арҷузорӣ ба мероси ниёгон, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ҳудшиносӣ, ватандӯстӣ, нангӯ номуси миллӣ, зебоиписандӣ, меҳнатдӯстӣ, ифтихор аз Тоҷикистон.

12. Тарбияи ҳисси эҳтиром арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ ҳифзи марзу буми Ватани азиз - Тоҷикистон.

13. Тарғибу ташвиқи адабиёти беҳтарини тозанашири илмӣ-оммавӣ, адабӣ, бадей, техникӣ, инчунин адабиёти соҳаҳои гуногуни дониш, мачаллаву рӯзномаҳо дар байни қӯдакону наврасон ва ҷавонон.

14. Муаррифии беҳтарин асарҳои адабиёти классикӣ ва мусоири тоҷик, осори намояндагони барҷастаи адабиёти ҳалқҳои гуногуни ҷаҳон дар байни қӯдакону наврасон.

15. Таъмини дастрасии қӯдакону наврасон ба мероси таърихию фарҳангии ҳалқи тоҷик тавассути ташкили мутолиаи китоб, саёҳат (экскурсия), маърӯза, сухбату мулоқот оид ба ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва меъморӣ.

16. Дар ҳамкорӣ бо падару модарон боз ҳам беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи фарзандон, баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии волидайн нисбат ба масъалаҳои хониши қӯдакону наврасон, ташаккули фарҳангӣ иттилоотии онҳо.

17. Кашфи истеъоддҳои ҷавон, қӯдакону наврасони болаёкат, аз ҷумла ровиёну наттоқони ҷавон, рассомону ихтироъкорони наврас, навқаламон, китобдӯстон.

18. Созмондихӣ ва баргузории чорабиниҳои гуногуни шавқовар барои кӯдакону наврасон, ҷавонон (мулоқоту воҳӯрӣ, сұхбату, конфронтсҳои хонандагон, субхи адабӣ, намоишни китобӣ, муаррифии китобҳо, мубодилаи афкор, ҳолосаи библиографӣ, викторина, маҳфилҳои гуногун, ба монанди «Оилаи китобдӯст», «Синфи китобдӯст», «Фарзанди нек – боғи падар» (бо ширкати муштараки волидону фарзандон, мураббиёну омӯзгорон, адібону олимон) ва гайра.

19. Паҳн ва дастраси кӯдакону наврасон гардонидани шаклу услубҳои нави ҳадамоти китобдорӣ-иттилоотӣ тавассути технологияи мусоири иттилоотӣ, санчиши маҳорату малакаҳои кор дар шабакаи интернет.

20. Ташкили ярмаркаи фурӯши китобҳо, нуқтаҳои китобдихӣ, намоишҳои китоб, маводи таълимӣ-методӣ, намоишни дастранҷи кӯдакон, рассомону ихтироъкорони наврас.

21. Тарғиби таҷрибаи оилаҳои китобдӯст дар тарбияи ҳисси эҳтиром нисбат ба китоб ва ташаккули фарҳанги иттилоотии фарзандон.

КУМИТАИ ТАШКИЛӢ:

Ташкилқунанда:

Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар.

Сарпарастони расмӣ:

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Иттилоқи нависандагони Тоҷикистон.

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дастгирии иттилоотӣ:

ТВ «Баҳористон», ТВ «Шабакаи аввал», ТВ «Сафина», ТВ «Ҷаҳоннамо», ТВ «Пойтахт». Рӯзномаҳои «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Минбари ҳалқ», «Адабиёт ва санъат», «Омӯзгор», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Баҳори Аҷам», «Паёми Душанбе», Оила», «Чархи гардун», «Реклама», «Дунёи китоб», «Анбоз». Мачаллаҳои «Тоҷикистон», «Истиқбол», «Фирӯза», «Душанбе».

Шартҳои озмуни:

1. Дар Озмун метавонанд талабагони Муассисаҳои таълимӣ ва хонандагони Китоб-хонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий иштирок намоянд.
2. Иштирок дар Озмун ихтиёрист.
3. Иштироки оилаҳои китобдӯст дар озмун писандида мешавад.
4. Таъмини китобхонаҳо бо китобҳои тозанашр.
5. Иштирокии Озмун бояд:
 - узви ягон китобхона бошад;
 - адабиёти заруриро аз феҳристу картотекаҳои китобхона мустақилона дарёфт карда тавонад;
 - китобҳои хондаашро ба ҳамсолонаш муаррифӣ карда тавонад;
 - рӯйхати китобҳои мутолиакардаашро ба ҳайати ҳакамон пешниҳод намояд;
 - китобҳои хондаашро бо фикру мулоҳизот дар дафтарчай маҳсус қайд намояд;
 - дар рафти Озмун беш аз 4 китобро оид ба таъриху фарҳангӣ Тоҷикистон мутолиа намояд;
 - чор китобро аз осори классикони адабиёти тоҷику форс ва мусосир дар васфи Ватан мутолиа карда бошад;
 - оид ба Қаҳрамонони ҳалқи тоҷик ва Қаҳрамонони Тоҷикистон маълумот дода тавонад;

- бахшида ба мавзӯйҳои Истиқлолият, Муқаддасоти миллӣ, Забони давлатӣ, Сулху Ваҳдати миллӣ, ҷаҳонӣ ниёғон, иншооти бузург ва шаҳсиятҳои намоёни кишвар маълумоти кофӣ дошта бошад;

- ба саволҳо оид ба сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигариҳои табии Тоҷикистон ҷавоби саҳҳ дода тавонад.

ТАРТИБИ БАРГУЗОРИИ ОЗМУН:

Бо мақсади муайян намудани ғолибони Озмун ва иштирокчиёни фаъол дар назди ситодҳои чумхурияйӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳияйӣ ҳайати ҳакамон таъйин мегардад, ки онҳо ба масъалаҳои зерин баҳогузорӣ менамоянд:

- сатҳи таъминоти фонди китобхонаҳо бо осори чопӣ ва дигар маводи иттилоотӣ, аз ҷумла бо адабиёти тозанашр;

- сатҳи омодагии ҳар як синф ё иштирокчии алоҳида ба озмун;

- сатҳи маҳорату малакаи хонанда-муаррификунандай китоб;

- саҳми оила дар ташаккули фарҳанги иттилоотии фарзандон;

- ҷиҳати тарбияйӣ ва нақши китоб дар васеънамоии ҷаҳонбинӣ ва қавигардонии нерӯи зеҳни насли наврас, то қадом андоза мӯҳим ва нодир будани саҳехияти ҷавобҳои иштирокчиён ба саволҳо оид ба китобҳои мутолиашуда;

- сатҳи дарки моҳият ва мундариҷаи китоб аз ҷониби иштирокӣ;

- саҳехияти ҷавобҳо ба саволҳои умумӣ дар мавзӯи «Сайре ба олами китоб» (унвони китоб, муаллифи он, мавзӯи асар, қаҳрамонони асосӣ мақсади мутолиаи китоб) ва гайра;

- саҳехияти ҷавобҳо ба саволҳо дар мавзӯй «Сайри маънӣ» - шарҳи калимаву ибора ва мағҳумҳо оид ба одобу аҳлоқ, ҳуқуқ,

зебоипарастӣ, экология,техника, кишваршиносӣ, тиб, Ватан, таъриху фарҳанги он, ҷашинон миллӣ, шахсиятҳои намоёни камъиятий, сиёсӣ, олимони намоёни Тоҷикистон ва ҷаҳон.

- сатҳи фарҳанги иттилоотии иштирокчии озмун (муайянсозии маҳорату малакаи мутолиаи китоб, кор бо феҳристу картотекаи китобхона, технологияи кампьютерӣ, интернет, оғаҳӣ аз сомонаҳои машҳури иттилоотӣ) ва ғайра;

- муайян намудани мавҷудияти маҳфили «Китобдӯстон».

Ҳайати ҳакамон ба иштирокчиёни Озмун баҳогузорӣ намуда, ғолибонро ҳакамон дар ҳар жанр (насрӯ назм) муайян мекунанд.

Озмун дар дӯе давр баргузор мегардад: Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, ноҳияҳои водии Ҳисору Рашт ва ноҳияҳои шаҳри Душанбе навбати аввали озмунро аз моҳи феврал то моҳи август дар минтақаи ҳуд созмон дода, 1 – нафарӣ ғолибонро муайян менамоянд.

Ба даври ҷамъбастии озмун аз Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон 1-нафар, вилояти Суғд 1-нафар, вилояти Ҳатлон аз минтақаи Қӯргонтеппа 1-нафар, аз минтақаи Қӯлоб 1-нафар, аз водии Ҳисор 1-нафар, аз минтақаи Рашт 1-нафар ва аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе 1-нафар пешниҳод мегарданд.

Даври дуюми Озмун бо иштироки ғолибони даври аввал моҳи сентябри соли 2015 баргузор гардида, дар рӯзи ҷаҳни «Китоб» 4 – сентябр дар шаҳри Душанбе ҷамъbast ва ғолибон муайян мегарданд.

Озмуни тавассути расонаҳои ҳабарӣ инъикос ҳоҳад шуд.

Рӯзҳои баргузории давраи аввал аз тарафи кумитаи тадорукот ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо назардошти имконият ва шароити минтақа муайян мегардад. Тартиби баргузории даври дуюмро кумитаи тадорукоти ҷумҳурияйӣ муайян мекунад.

Навбати аввали озмун дар маҳалҳо бо таъсиси кумитаҳои тадорукот, созмон додани ситодҳои корӣ ва муайян кардани

ҳайати ҳакамон аз ҳисоби мутахассисони варзидаи соҳаи фарҳангу маориф, кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, олимону адібон бо салоҳиди мақомоти маҳаллӣ, идораву шӯъбаҳои фарҳангу маориф ва кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ ва расонаҳои ҳабарӣ баргузор мегардад.

Ҳайати ҳакамони Озмун дар вилоятҳо бо маслиҳату машварати кумитаи тадорукотӣ бо назардошти истеъдоду қобилияти донишмандону мутахассисони соҳа таъйин карда мешавад.

Ба сатҳи омодагии иштирокчиёни минтақаҳои Ҳисору Рашт ва 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҳайати ҳакамони Вазорати фарҳанг баҳо медиҳад.

Иштирокчиёни дастаҳои вилояти Суғд, Ҳатлон, ВМҚБ ҳакамони маҳаллӣ баҳо дода, ғолибонро муайян мекунанд.

Баҳри дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ баргузор гардиданӣ озмун дар назди Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар Ситоди чумхурияйӣ ташкил карда мешавад. Ситоди мазкур фаъолияти кумитаҳои тадорукотӣ, ҳайатҳои корӣ ва эҷодии Озмунро, ки дар вилоят, шаҳру ноҳияҳо созмон дода шудаанд, ҳамоҳанг соҳта, ба онҳо ёрии амалию методӣ мерасонад.

Ҳарочоти молиявӣ:

Ҳарочоти молиявии чорабиниҳои Озмун ба зиммаи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Китобхонаи давлатии бачагонаи чумхуриявии ба номи Мирсаид Миршакар voguzor шудааст.

Ҳарочоти баргузории Озмун дар шаҳру ноҳияҳои чумхурий ва сафарбарии фаъолону ғолибони Озмун, адібони маҳаллӣ барои иштирок дар ҷамъбасти озмун, ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, аз ҳисоби маблагҳои шӯъбаҳои фарҳангу маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои чумхурий пардохта мешавад.

Дар баргузории озмун, ҳавасмандгардонии созмондиҳандагону иштирокчиёни он ба сифати сарпараст шахсони воқею ҳуқуқии ватанию хориҷӣ, соҳибкорон ҳиссагузорӣ карда метавонанд.

Мукофотҳои Озмун:

Ҷамъбасти Озмун тибқи низомномае, ки аз ҷониби ҳайати эҷодии озмун (дар марказ ва шаҳру ноҳияҳо) таҳия ва тасдиқ гардидаанд, сурат мегирад. Дар Озмун ҷоизаи «Гран-при», ҷойи аввал, ҷойи дуюм ва ҷойи саввум мукаррар карда шудааст. Аз ҷониби Кумитаи тадорукотӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳои ҷумхурий созмондиҳандагон, иштирокчиёни фаъоли Озмун, китобдорон, адабону олимон, наవқаламон, омӯзгорон, хонандагон, кормандони васоити аҳбори омма, муассисаву таш-килотҳо, шахсони алоҳида бо ҷоизаҳо, мукофотҳои пулӣ, тухфаҳои хотиравӣ ва ҷоизаи «Гран-при» ба «Хонандаи беҳтарин», «Оилаи китобдӯст» ва «Китобхонаи беҳтарин» дар соли 2015 супорида мешаванд. Теъдоди муайяни голибони озмун тибқи пешниҳоди кумитаҳои тадорукот бо Ифтихорнома, нишони «Аълоҳии фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Аълоҳии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Аълоҳии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Диплом» - и Озмун сарфароз гардонида мешаванд.

ГИМНИ

Фестивали чумхуриявии «Хафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»

Шеъри Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Moderato

Оҳанги Саъдии Қаландар

The musical score consists of eight staves of music. The first staff starts with a melodic line followed by a vocal line with lyrics. Subsequent staves continue this pattern, with lyrics appearing below the vocal line. The lyrics are in Persian and translate to:

Хотима
0 - 0 - 0 - 0 То ча-хон буд аз са-ри о - дам фа-роз,
Кас на-буд аз

ро-хи до-ниш бе-ни-ёз. До-ниш ан-дар дил ча-ро-ги рав-шан аст,

рав-шан аст, В-аз ха-ма бад бар та-ни ту ҷав-шан аст, ҷав-шан аст.

Мар-ду-мо-ни бих-рад ан-дар
Ги-рд кар-дан-ду ги-ро-ми

хар за-мон,
до-ниш-танд. Ро-хи до-ниш-ро ба хар гу-на забон,
То ба санг ан-дар ха-ме бин-го-ш-танд.
До-ниш ан-дар дил ча-ро-ги

рав-шан аст, рав-шан аст, В-аз ха-ма бад бар та-ни ту ҷав-шан аст, ҷав-шан аст.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

Авгонов К., Раҷабов, Ҷ. Нашри китоб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1941-1945) [Матн]: Феҳристи адабиёт.-Душанбе: Эҷод, 2005.-96 с.

Бобоев, А. Тарбия аз оила сар мешавад [Матн]: Дар зимни чигунагии татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» // Ваҳдат. -2015. - январ.-С.5.

Гулбаргҳои меҳр [Матн]: Маълумотномаи библиографӣ.-Душанбе: Ҳоҷӣ Ҳасан, 2013.- 176 с.

Фуломов, С. Қаҳрамонон фаромӯшназарианд [Матн] // Паёми Душанбе. -2014.-8 май.

Дӯстов, З. Водии ободу кӯҳанбунёд [Матн]: Ба истиқболи 3000- солагии Ҳисори шодмон // Паёми Душанбе. - 2014.- ноябр.

Келдӣ, Г. Борони бесаранҷом [Матн]: Шеърҳо // Истиқбол.-2004.- С.1.

Келдӣ, Г. Туву хубиву раъной [Матн]: Гулчини ашъор.-Душанбе: Адиб, 2010.- 408с.

Келдӣ, Г. Шоиру шеъре агар ҳаст [Матн]: Шеърҳо.-Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010.-280 с.

Кенчаева, Л. Баднафсак [Матн]: Барои қӯдакони синни хурди мактабӣ. - Душанбе: Истиқбол, 2014.- 25 с.

Кенчаева, Л. Шеъро [Матн].- Душанбе: Истиқбол, 2010.-104 с.

Корнамоии ҷовидона[Матн]: Дастур барои китобдорон/Тахия ва вироиши Шариф Тошев.-Душанбе,2000.-28с.

Курбонов, А. Ҳар кӣ масти олами ирфон бувад... [Матн ва расм]: 700 солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Омӯзгор.-2014.-5 сентябр.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ Шоҳи Ҳамадон. Осори мутахаб [Матн]: Иборат аз 4 ҷилд. -Душанбе: Ирфон, 1995. -Ҷилди 2.-240с.

Муродӣ, А. Масъулият дар тарбияи фарзанд [Матн]: Соли 2015 - Соли оила // Омӯзгор. - 2015.- 30 янв. -С. 15.

Назришоев, Н. Оила шаҳсатуни тарбия аст [Матн]: Тарбия // Баҳори Аҷам.- 10 июн. - С. 5.

Наримон Бақозода [Матн]: Маҷмӯаи мақолаҳо. -Душанбе: Истеъдод, 2015.-79с.

Оила гаҳвораи инсон [Матн]: Суҳбат бо раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сумангул Тағоева // Бонувони Тоҷикистон. - 2013.- май. -С. 8-10.

Сайдмурод, О. Шаммае аз рӯзгору осор ва пирони Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн]. -Душанбе: Адабиёти бачагона, 2013.-24 с.

Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) [Матн]: Маводи методио библиографӣ барои китобдорони китобхонаҳои ҷумҳурӣ ба пешвози ҷашини 60-солагии Ғалаба. -Душанбе: Эҷод.- 12 с.

Фарҳунда. Гулбоғти розҳо [Матн]: Шеърҳо. -Душанбе: Эҷод, 2007. -72 с.

Хидирова, М. Ҳонавода мабдаи ташаккули инсон [Матн]: Соли 2015- Соли оила // Ҷумҳурият. - 2015.- 4 феврал.- С. 1.

Ҳасанзода, С. Сарбози ҳақиқат [Матн]: Қисса аз зиндагиномаи полковники мустафии милитсия Сафаралӣ Гулов. - Душанбе: Бухоро, 2014.- 415 с.

Ҳисори шодмон таърихи бостонӣ дорад [Матн]: Оид ба Ҳисор // Ваҳдат. - 2011. - ноябр.

Ҳотам, М. Ҳисор дар бомдоди таъриҳ [Матн] : Ба пешвози 3000- солагии Ҳисор // Ҷумҳурият.- 2014.- 19 феврал.

Шарифов, Д. Ҳар кӣ моро ёд кард, эзид мар-ӯро ёр бод... [Матн ва расм]: Бузургдошти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Баҳори Аҷам.-2014.-11 ноябр.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	3
Шодбошии Вазири фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон.....	6
Фестивали китоб – Иди кӯдакону наврасон	12
Даъватномаи семинар.....	16
Барномаи семинар.....	17
Даъватномаи фестивал.....	21
Барномаи фестивал.....	22
Чамъбости фестивал.....	49

МАВОДИ РАСМӢ:

Карори маҷлиси ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон Низомномаи Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»	51
Шарти озмунҳо ва ҷоизаҳои Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон»	62

СЕНАРИИИ УМУМӢ БАРОИ БАРГУЗОРИИ ФЕСТИВАЛИ ЧУМҲУРИЯВИИ «ҲАФТАИ КИТОБИ КӮДАКОНУ НАВРАСОНИ ТОҶИКИСТОН» 2-9 АПРЕЛИ СОЛИ 2015

Сенарияи оғози Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» 2 апрели соли 2015, соати 10 ⁰⁰	69
Композитсияи адабӣ - бадеӣ «Гиреҳқӯшо»	71
Муродалӣ Собир. Маро боғча бурда мон.....	79
Латофат Қенчаева. Сафои об.....	79
Ҷӯра Ҳошимӣ. Модарам.....	80
Маҳбуба Нематова. Хон китоб.....	81
Сайдкул Мирализода. Пагоҳ равам ба мактаб.....	82
Наримон Бақозода. Ҳудро кунонӣ одат.....	82
Мирзо Турсунзода. Силсилаи кӯҳи Ҳисор.....	88
Шаҳрия. Васли Ватан.....	90
Лоиқ Шералӣ. Волотар аз ҳама.....	90
Муҳиддин Фарҳат.....	91
Алӣ Бобоҷон. Иди маърифат.....	92
Сенарияи ҷамъбости Фестивали чумхуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон» 9-уми апрели соли 2015, соати 10 ⁰⁰	95
Ситоиши китоб дар кироати як гурӯҳ хонандагон.....	97

НАМУНАИ СУҲБАТ ВА НАМОИШҲОИ КИТОБ ДАР МАВЗЎҲОИ МУХТАЛИФ

«Об- сарвати бебаҳои табиат» (сухбат роҷеъ ба Соли байнамилалӣ оби тоза эълон намудани соли 2003)	103
Як қатра офтоб (сухбат ва баландхонӣ барои талабагони синҳҳои 1-4)	104
Оби тоза- сарвати миллии мо (нақшай намоиши адабиёт)	105
Ба пешвози форуми байнамилалӣ	105
Обҳои Тоҷикистон.....	106
Обу ободонӣ.....	107
Қазияи оби тоза.....	108
Адабиёти иловагӣ.....	110
Инъикоси об дар осори адибон.....	124
Мавод барои конфронси хонандагон.....	124
Об – манбаи ҳаёт.....	124
Адабиёт.....	125
Оила- шаҳснутуни тарбия (сухбат роҷеъ ба Оила - шаҳснутуни тарбия)	125
Бузургон дар ситоиши оила.....	132
Фарзанди нағз- боги падар(сухбат барои хонандагони синни миёна ва калони мактабӣ)	134
Намемирад касе, ки некном аст (сухбат роҷеъ ба Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ, қаҳрамонию диловарии мардуми Иттиҳоди Шӯравӣ)	142
Барои шумо бачаҳо (сухбат роҷеъ ба рӯзномаю маҷаллаҳои бачаҳо ва наврасон)	149
Хирад беҳтар аз ҷашмаи биноӣ аст (сухбат доир ба маҷаллаи «Истиқбол»)	153
Ойинаи ҷавонон (сухбат роҷеъ ба дирӯзу имрӯзи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»)	156
Мехр ҷӯшад дар дили мо аз ҳавои дӯстӣ (сухбат барои хонандагони синни калони мактабӣ)	158
Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар тамаддуни ҷаҳонӣ (сухбат оид ба 700- солагии мутафаккири бузурги машриқзамин Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ)	162
Ҳисори зарнисор (сухбат роҷеъ ба 3000-солагии таърихи Ҳисори бостонӣ)	165

Шоири дарёдилу равшанзамир (сұхбат баҳшида ба 80-солагии шоири маҳбуби бачаҳо Наримон Бақозода)	169
Мехр меборад зи шеъри Гулназар (сұхбат баҳшида ба 70-солагии шоири ширин сұхан Гулназар Келдӣ)	173
Кӯдакон манбаи илҳоми ман (сұхбат баҳшида ба 65-солагии шоираи кӯдакону наврасон Латофат Кенчаева)	176
Соҳибфазилат (сұхбат баҳшида ба 65-солагии Нависанда ва рӯзноманигор Садриддин Ҳасанзода)	180
Гулбоғти розҳо (сұхбат баҳшида ба 60-солагии зодрӯзи шоира Фарҳунда)	183

ФЕСТИВАЛИ КИТОБ АЗ НИГОҲИ ИШТИРОҚЧИЁНИ ФАҶОЛ

Шукронав Авғонова. Бо китоб калон шудам.....	185
Мусаллама Бобоҷонова. Тантанаи ҷашни бузург.....	186
Мануҷеҳр Мирзоев. Ҳафтае дар оғӯши китоб.....	187
Нодири Нозими. Саҳнае пур аз рангҳои ҳаёт.....	187
Ҳусайн Маҳмудов. Шарораи хотираҳо.....	188
Мехрона Шайдоева. Ёде аз ҷашни мутантани китоб.....	189
Муҳсин Зинатшоев. Посбони маънавиёти кӯдакон.....	191
Аслиддин Алифбеков. Китоб шамъи дили инсон.....	192
Низомномаи Озмуни ҷумҳуриявии «Библиомарафон» таҳти унвони «Ҳамнишине беҳ аз китоб маҳоҳ»	194
Кумитаи ташкилӣ.....	196
Тартиби баргузории Озмун.....	198
Гимни Фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон».....	202
Адабиётҳои истифодашуда.....	203

АЗ КИТОБ ОЯД БА ДИЛ НУРУ САФО

(бахшида ба Фестивали ҷумҳурияи
«Ҳафтаи китоби қӯдакону наврасони Тоҷикистон»)

Мураттиб ва муаллифи мақолаи муқаддимавӣ:
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Авғонов Қурбон

М у ҳ а р р и р:
Садриддин Ҳасанзода

Зери назари:
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Сайфиддин Назарзода

Масъули чоп:
Самторова Азизмоҳ

ISBN 978-99975-43-13-4



9 789997 543134

Ба матбаа 19.02.2015 супорида шуд.
Ба чоп 21.02.2015 имзо шуд. Қоғози оғсетии №1.
Хуруфи адабӣ. Чопи оғсет. Андозаи 60x84 $\frac{1}{16}$.
Чузъи чопӣ 13,0. Адади нашр 300 нусха.
Супориши № 09/15

Нашриёти «*Истедод*».
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.
Тел.: 221-95-43. E-mail: istedod2010@mail.ru.